

БОТАНИКА


6

Ў. ПРАТОВ, А. ТҮХТАЕВ, Ф. АЗИМОВА

Китоби дарси барои донишомӯзони синфҳои
6-уми мактабҳои миёнаи таълими умумӣ

Нашири сеюм

*Вазорати таълими ҳалқи Республикаи Ӯзбекистон
тасдиқ кардааст*



ТОШКАНД
ХОНАИ ЭҶОДИИ ТАБЪУ НАШРИ «О'ЗБЕКИСТОН»
2013

**Аз ҳисоби маблағҳои Бунёди мақсадноки китоби республика
барои иҷора ҷоп шудааст.**



Саволҳо



**Калимаҳои
такягоҳӣ**



Супориш



**Маълумоти
иловагӣ**



**Саволҳои
тест**



**Кори
амали**



**Саёҳат ба
табиат**

ISBN 978-9943-01-423-7

© ХЭТН «O'zbekston», 2009.

© ХЭТН «O'zbekston», 2013.

Бо тафйироту иловаҳо.

Табиат бо расстаниҳо зебо ва абадӣ аст



МУҚАДДИМА

Шумоён аз дарсҳои табиатшиноси ва ботаникаи синфи 5 хуб медонед, ки табиатро бидуни дунёи рангоронги наботот тасаввур кардан мумкин нест. Наботот ҳарчанд бисёр бошад ҳам, vale барои ба тарзи хос дар шароити муҳталиф нашъунамо ёфтани мос гардидааст. Дар табиат маконеро кам дучор омадан мумкин аст, ки дар он ҷо наботот мавҷуд набошад. Шумоён онро дар рӯйи ҳавлии хона, ҳавлии мактаб, саҳроҳо, дашту биёбон, адиру ёнаҳо ва кӯҳҳои баланд дучор меоед. Дар байни пахтазор, маҳсулоти полизӣ ва сабзавот, ҳам алафҳои муҳталиф, аз он ҷумла растаниеро, ки одатан «алафи бегона» ном мебаранд, ҷандин маротиба воҳӯрдаед.

Агар сатҳан назар афканед, бисёр наботот, алалхусус рас таниҳои яқсола ба яқдигар монанданд. Вале аз ҳамдигар бо як қатор нишонаҳо фарқ мекунанд.

Азбаски яке аз нишонаҳои фарқунаандай растаниҳо гул мебошад, дар китоби дарсӣ ба соҳту ҷараёнҳои ба он марбут, яъне ба ташаккули гарддон, тухмдон, меваву тухмӣ ва ривоҷу равнақи минбаъдаи онҳо диққату эътибори калон дода шудааст.

Бешак, шумоён меҳоҳед, ки номи бисёр растаниҳоро дониста гиред ва дар бораи онҳо маълумот ба даст оред.

Дар рӯйи замин наботот хеле зиёд бошад ҳам, ҳар яки онҳо номи илмии худро доранд. Олимон онҳоро аз яқдигар хуб фарқ мекунанд. Усули ба худ хоси фарқунаандай онҳо низ вуҷуд дорад. Дар яке аз ҳудудҳои маълуми ҳар қадом давлат набототи ба худ хос вуҷуд дорад, ки онро ба забони илми **флора** меноманд. Наботот мувоғики соҳт бо гул, мева, барг ва дигар узвҳояшон ба яқдигар монанд ҳастанд ва аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Онҳо мувоғики ана ҳамин нишонаҳо ба як тартиби муайян оварда мешаванд.

Ҳамин тарик, олами наботот мувоғики нишонаҳои монандӣ ба тартиб — система андохта шуда, онро соҳаи **систематикаи наботот** меомӯзад. Систематикаи наботот усул ва воҳидҳои ба худ хосро моликанд. Бо онҳо Шумо минбаъд ошно хоҳед гардид.

Таъкид кардан қоиз аст, ки дар китобҳои дарсии пештара ва ҳозира маводҳо оид ба систематикаи растаниҳо дар ду боб: систематикаи растаниҳо ва қисми асосии наботот дода шудаанд. Лекин мураккаб будани ҷараёни таракқиёти таърихии мавҷудоти зиндаро, ки дар табиат ба соҳти содда соҳибанд, ба инобат гирифта, дар як боб додани тамоми қисмҳои мутааллиқи систематикаро мувофиқи мақсад донистем. Дар он Шумоён бо намунаҳои бактерияҳо, занбуруғҳо, гулсангҳо, обсабзҳо, чилбугумҳо, чилгӯшаҳо, растаниҳои пӯшидатухму кушодатухм ва файра ошно мегардед.

Бидуни шубҳа, саволи «олами растани кай ва чи тавр ривоҷу равнақ ёфтааст?» диққати Шумоёнро ба худ ҷалб мекунад. Ба он дар боби «Ривоҷи олами наботот дар замин» ҷавоб дармеёбед.

Дар боби «Таърихи рушди фанни ботаника дар Ўзбекистон»-и китоби дарси натиҷаҳои тадқиқотҳои пешбурдаи олимони набототшиноси республикаамон ва дигар маводҳои муҳим дохил гардидаанд.

Дар китоби дарси оид ба растаниҳои (гулҳои) манзаравие, ки дар ҷойҳои кушод ва хонаҳо месабзанд, маълумоти возеху равшан баён шудаанд.

Афзудани талаботро ба номгузории муштараки наботот ба назар гирифта, дар боби систематикаи растаниҳо ба он сайъу кӯшиш зоҳир гардид, ки ба растаниҳое, ки ба китоби дарси шомил гардидаанд, номи муштараки узбекӣ (навъро бо ҷинс баён кардаанд) дода шавад.

Бо мақсади мустаҳкам кардани донишҳои дар китоби дарсии синфи 6-ум баёнгашта дар анҷоми ҳар боб маълумоти иловагӣ, саволу супориш, кори амалий ва файра дода шудаанд.

Донишшомӯзони мӯҳтарам! Чуноне ки мӯҳтарам Президент И.А. Каримов дар асари худ «Маънавиёти воло — қувваи мағлубнопазир» таъкид кардааст, чун алломаҳои бузург, аз қабили Абурайҳони Беруни ва Ибни Сино, одами эътиқоднок, садоқатманд ба фояҳои маънавӣ, инсонпарвар, соҳиби дониши амиқ ва фазилатҳои нодир гардед. Табиат ва қисми ҷудонопазири он — олами набототро эҳтиёт намоед ва барои ба дараҷаи аълотар ба насли оянда инъом кардани он ҳиссаи худро гузоред.



БОБИ I

ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ БОТАНИКА ДАР ӰЗБЕКИСТОН

Омӯзиши растаниҳои ҳудуди Осиёи Миёна аз замонҳои қадим оғоз ёфтааст. Маълумот оид ба растаниҳои Осиёи Миёна, аз он ҷумла Ӱзбекистонро дар асарҳои алломаҳои машҳур, ки чандин аср қабл аз ин умр ба сар бурдаанд, дучор омадан мумкин аст. Абӯрайҳон Беруни (973—1048) дар асари тибии худ «Китоб ассайдана фит-тибб», Абуалий ибни Сино (980—1037) дар асарҳои худ «Китоб алқонун фиттибб» ва «Китоб ушшифо» доир ба растаниҳои зиёди доруғи маълумотҳо оварда, ҳосияти шифобаҳшии онҳоро нишон додаанд.

Олим рус В.Ф. Федченко (1872—1947), ки қисми асосии фаъолияти илмии худро ба омӯзиши набототи Туркистон баҳшидааст, ҳамроҳи модараш О.А. Федченко солҳои 1906—1916 китобро таҳти унвони «Руйихати набототи Туркистон» чоп кард, ки аз 6 қисм иборат буд ва дар он дар ҳудуди Туркистон мавҷуд будани 4111 хели растаниро нишон дод.

Омӯзиши ҳаматарафаи растаниҳо аз нигоҳи илмӣ, ки дар ҳудуди Осиёи Миёна мерӯянд, аз он ҷумла Ӱзбекистон (илми ботаника) дар солҳои 20-уми садаи XX оғоз ёфт.

Солҳои 20-ум Донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна (ҳоло Донишгоҳи миллии Ӱзбекистон), солҳои 40-ум бошад, Фарҳангистони улуми Ӱзбекистон ва дар таркиби он пажӯҳишгоҳи «Ботаника» ташкил ёфтанд. (Алҳол Маркази илмиву истеҳсолии «Ботаника»). Олимоне, ки дар ин муассисаҳои илмӣ хизмат мекарданд, ба мақсади аз нигоҳи илмӣ омӯхтани растаниҳо ба саросари Осиёи Миёна экспедитсия ташкил намуданд. Дар асоси ана ҳамин коллексияҳо «Гербарию марказии Ӱзбекистон» ташкил ёфт. Дар ин гербариј як миллион нусха, беш аз 10000 хел наవъи растани маҳфуз буд. Бар асари омӯзиши нусхаҳои растаниҳои гербариј ва назорат дар саҳроҳо солҳои 1941—1962 пажӯҳишгоҳи «Ботаника»-и ФУ Ӱзбекистон асари бузурги илмии шашғилдаи «Набототи Ӱзбекистон»-ро чоп кунонд.

Асари мазкур, ки таҳти сарпарастии А.И. Введенский (1898—1971) оғарида шуд, оид ба 4230 навъи растанини ба 138 авлод мансубе, ки дар ҳудуди Ӯзбекистон месабзад, маълумоти пурра медод.

Солҳои 1963—1993 аз тарафи системикҳои Ӯзбекистон китоби 10-чилда таҳти унвони «Саҳеҳгардонии растаниҳои Осиёи Миёна» рӯйи чопро дид. Асари мазкур растаниҳои мансуби 125 авлод, 1151 чинс ва 8094 навъро дар бар мегирифт, ки дар ҳудуди Осиёи Миёна мерӯянд.

Монографияи 5-чилда таҳти унвони «Олами набототи Ӯзбекистон» рӯйи чопро дид, ки олами набототи Ӯзбекистонро дар худ таҷассум гардонда буд.

Дар бобати рушди илми ботаника дар Ӯзбекистон олимони намоён, академикҳо Қ.З. Зокиров (1903—1992), Ю.Р. Коровин (1891—1963), А.М. Музаффаров (1909—1997), Ҷ.К. Сайдов (1909—1999), профессорон М.Г. Попов (1893—1955), И.И. Гранитов (1900—1981), М.М. Орифхонова (1911—1974), А.У. Усмонов, С.С. Саҳобиддинов, П.Қ. Зокиров ва дигарон ҳиссаи калон гузоштаанд.

Асари сеҷилда таҳти унвони «Палеоботаникаи Ӯзбекистон» рӯйи чопро дид, ки дар бораи дар Осиёи Миёна, аз он ҷумла дар Ӯзбекистон дар даврҳои қадимаи геологӣ сабзида, баъд ба чӯб мубаддал ёфтани асоси чӯбин (тана, поя), мева, тухмӣ ва гардбарги растаниҳо сухан меронад.

Занбӯргшиносони (микологҳои) пажӯҳишгоҳ дар бобати омӯзиши занбӯргҳое, ки дар Ӯзбекистон паҳн гардидаанд, ҳиссаи калон гузоштанд. Оқибат «Набототи занбӯруги Ӯзбекистон» ном монографияи 8-чилда ба ҳукми хонандагон пешкаш гардид.



Қ.З. Зокиров



А.М. Музаффаров

Солҳои охир дар пажӯҳишгоҳ ба омӯзиши растаниҳои биёбон дикқату эътибор пурзӯр гардидааст. Натиҷаи аввалини тадқиқотҳо асари дучилда таҳти унвони «Экологияи растаниҳои биёбон» гардид.

Дар «Боғи Ботаника»-и ба номи Ф.Н. Русанов — қисми калони таркибии Маркази илмиву истеҳсолии «Ботаника» якчанд ҳазор бех ниҳол рустаниҳое, ки аз мамлакатҳои хориҷӣ оварда шудаанд, аз ҷиҳати сабзиш ва мутобиқшави ба шароити Ӯзбекистон (Тошканд) омӯхта, боиси амали шудани бисёр корҳои илми гардиданд. Самараи ҷустуҷӯҳои бисёргона нашри «Дендрологияи Ӯзбекистон» мебошад. Ба ҷуз ин аз тарафи коркунони пажӯҳишгоҳ оид ба баъзе авлоду ҷинс, олами растани ва растаниҳои муҳталифи фоидаовар монографияҳо ва асарҳои силсилавӣ Ҷӯд гардиданд.

Дар пажӯҳишгоҳ ба муҳофизати табиат дикқату эътибори калон дода мешавад. Ба туфайли меҳнати ботаникҳо 324 хел растание, ки маҳв мешуд, ба «Китоби Сурҳ»-и Республикаи Ӯзбекистон шомил гардид ва ин китоб соли 2009 ба забонҳои ӯзбекӣ, русӣ ва англисӣ рӯи чопро дид.

Ҳамин тавр, дар пешравии фанни ботаника дар Ӯзбекистон имрӯз ходимони «Институти генефонди олами наботот ва ҳайвонот»-и Фарҳангистони улуми Ӯзбекистон ва дигарон ҳиссаи муносиби худро мегузоранд.

Бехуда растаниро манбаи ҳаёт нагуфтаанд. Дар табиат растанини нозаруре нест. Вале растаниҳоеро бисёр дарёфтани мумкин аст, ки асрори ниҳонии онҳо то ҳол омӯхта нашудаанд. Аз болои онҳо тадқиқотҳои ачиберо пеш бурдан мумкин аст. Аз ин рӯ, дар оянда бо растаниҳо шуғл варзиданро аз хотир набароред.



1. Кадом алломаҳои асримиёнагиро медонед, ки дар бобати омӯзиши растаниҳои Ӯзбекистон ҳисса гузаштаанд?
2. Кадом олимони садаи XX-ро медонед, ки олами набототи Ӯзбекистонро омӯхтаанд?
3. Кадом китобҳои иншогардидаро дар ҳаққи набототи Ӯзбекистон ва олами растаниҳо медонед?
4. Маркази илми-истеҳсолии «Ботаника»-и АУ Ӯзбекистон бо чӣ машғул мегардад?

5. Гербарияи аз ҳама қалон дар Ӯзбекистан дар кучо маҳфуз аст ва моҳияти он аз чӣ иборат мебошад?
6. Дар боғи «Ботаника» и Маркази илмиву истеҳсолии «Ботаника» қадом растаниҳо омӯхта мешаванд?

Маркази илмиву истеҳсолии «Ботаника». Б. Федченко, Ю.Р. Коровин, Қ.З. Зокиров, А.М. Музаффаров. Гербарияи Марказӣ. Наботот. Олами растаниӣ. Занбӯруг. Обсабзҳо. Растании дараҷааш баланд. «Китоби Сурҳ». Аниқкунанда. Монография.



1. Бо растаниҳое, ки аз мамлакатҳои муҳталиф оварда, дар «Боғи Ботаника»-и Маркази илмиву истеҳсолии «Ботаника»-и АУ Республикаи Ӯзбекистон шинонда шудаанд ва дар Гербарияи Марказӣ нигоҳ дошта мешаванд, шинос шавед.
2. Маълумотро оид ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии олимони Ӯзбекистон ҷамъ оваред. Бо асарҳои иншоқардаи онҳо шинос шавед.
3. Дар мактаб баҳшида ба олимони ботаники ӯзбекистонӣ гӯша ташкил намоед.






Гул узви афзоиши чинсии растаниҳои пӯшидатухм, шакли дигаргуншудаи навда мебошад. Он аз гулпӯш, косабаргҳо (гулкоса, гултоҷ), гардбаргҳо ва тухмдон иборат аст. Вобаста ба мансубияти системаи растаниҳо гули онҳо гуногун мебошад.

§ 1. ГУЛ – УЗВИ АФЗОИШИ ГЕНЕРАТИВИЙ (ЧИНСӢ)-И РАСТАНИҲО

Инсон аз замонҳои қадим ба гул муносибати хоса дорад. Дар бораи гул ривояту афсонаҳои зиёде мавҷуданд. Мавқеи гул дар ҳаёти растаниҳо бекиёс аст. Аз он мева (тухмӣ) ҳосил мешавад.

Шумо гули бодом, зардолу, шафтолу, себ, нок, санҷид барин дарахтони мевадор, гулҳои растаниҳои сершумори ёбой



Расми 1. Соҳти косабарги мураккаби гули пахта:

a) намуди умумӣ: 1 — гулдумчаи поёни; 2 — гулдумча; 3 — гултоҷбарг; 4 — қисмҳои дохилаи гул.

б) қисмҳои дохилаи гул: 1 — гардбарг; 2 — тухмдон; 3 — тухммуғҷа.

ва маданиеро, ки тобистону тирамоҳ мешукуфанд, бисёр вохӯрдаед.

Гули растаниҳо бо навда ба думчаи худ пайваст буда, он **гулдумча** ном дорад. Гулдумча дар қисми болоии худ паҳноиे дорад, ки гулбанд ном дошта, дар он қисмҳои гул ҷойгир шудааст. Гулдумчаҳо бо шакл ва дарозию кӯтоҳӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Дар табиат гулбанди гулҳои алафзоди ривоҷнаёбанд ҳам вомехӯранд.

Гул аз чунин чор қисм ташкил ёфтааст (расми 1):

1. Гулкосача — қабатест, ки гулро аз берун ихота менамояд. Вай аз гули косабаргҳо таркиб ёфтааст. Ранги косабарг сабз ва ҳархела мебошад.

2. Гултоҷ — гулбаргҳои дохили қосача, қабати гулчамбар буда, аз маҷмӯи гултоҷҳо (chanbari гул) иборат аст. Ранги гултоҷ низ гуногун аст.


3. Гардбаргҳо — қисми муҳимест, ки дар дохили косабаргҳо ҷойгир шудаанд. Вай аз ду қисм: **гарддон** ва риштai **гарддон** ташкил ёфтааст. Ришта гарддонро нигоҳ дошта, онро ба гулбанд мепайвандад. Вобаста ба намуди растаниҳо гардбаргҳо як ва якчандто мешаванд. Миқдор ва шакли думчаи гарддон ба намуди гул вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, онҳо алоҳида, якҷоя бо бандча дар гулбарг ҷойгир шудаанд. Дар баъзе гулҳо риштai гарддон нест.

Тухмдон — қисми аз ҳама муҳимест, ки дар мобайни (маркази) гул ҷойгир аст. Вай аз **ғӯра**, **сутунча** ва **гардгирак** иборат аст.

Ғӯра — қисми поёни васеъшудаи тухмдон аст. Дар дохили он муғчаи тухм (хӯҷайратухм) ҷойгир аст. Аз он мева ҳосил мегардад. Ғӯра вобаста ба ҷойгиршавии дигар узвҳои гул поёни ва болои мешавад. Мувофиқи сохташ ғӯра як ё якчанд хоначагӣ мешавад.

Сутунча — маркази тухмдон буда, ғӯра ва гардгиракро ба ҳам мепайвандад. Дарунаш ковок мебошад.

Гардгирак — қисми аз ҳама болои тухмдон (сутунча), яъне нӯги он аст ва барои гирифтани гард хизмат мерасонад.



Расми 2. Соҳти гулбанди оддии лолаи гулточмонанд:

1 — қисмҳои гулчамбар; 2 — гардбаргҳо; 3 — тухмдон.

Гулчамбар — то шукуфтани гул гардбарг ва тухмдонро аз таъсири муҳити беруна ҳифз мекунад. Вай шакли содда ва мураккаб дорад.

Дар ҳолати якхела будани қисмҳои асосии гулчамбар онро **гулчамбари оддӣ** меноманд. Гулбанди одди аз ранги сабз, косачаи одди ё худ гултоҷ иборат аст. Лола, момочучӯк, гули савсар гулбанди одди доранд (расми 2).

Агар гулбанд аз косача ва гултоҷ иборат бошад, онро **гулчамбари мураккаб** меноманд. Гули аксар растаниҳо (себ, пахта, олуча, нок) гулчамбари мураккаб доранд.

Қисмҳои гулчамбар гулҳои пайвастшуда ё пайвастнашуда доранд. Қисмҳои гулчамбари печаки сахроӣ, гули ошиқӣ, печон, мармарак (дастпечак) мисоли равшани пайвастшавӣ мебошанд. Ба қисмҳои гулчамбари нопайваста гули ӯсма, пахта, себ, нок, лола, бойчечак ва файра шомиланд.

Дар табиат растаниҳои гулдоре дучор меоянд, ки гулчамбари гулашон нест ё он ба танга табдил ёфтааст. Ба он бед, сафедор, тут, чормагз ва файра шомил аст (расми 3).

Соҳти гул мувофиқӣ формулааш дода мешавад.

Ба мақсади осон кардани шинносӣ бо соҳти гулҳо аз диаграммаву формулаи гулҳо истифода мебаранд.

Ифода кардани соҳти гул бо ёрии схема **диаграммаи гул** номида мешавад.



Расми 3. Гардбарг ва тухмдони гулҳои чормагз:

1 — гардбаргҳои гӯшвораки гул; 2 — гули тухмдор.

Дар формула номи қисмҳои гул бо сарҳарфи номи ин қисм, шумораашон бошад, бо рақамҳо ифода карда мешаванд. Масалан, косабарг — «К», тоҷбарг — «Т», гардбарг — «Г», тухмдон — «ТМ», гулчамбари оддӣ бошад — «Го» ишора мегардад. Қисмҳои ҳалқа ба ҳам васл шуда бошанд, рақаме, ки микдори онро нишон медиҳад, фақат дар дохили қавсайн дода мешавад. Агар баръакс васл шуда бошанд, бе қавсайн (кушод) навишта мешаванд. Микдори қисмҳои ҳалқа зиёд бошад, нишонаи беҳудуди « ∞ » гузошта мешавад. Ривоҷёбии қисме, ки ду ҳалқаи дигар омаданаш мумкин аст, бо 0 (сифр) ишора мегардад. Агар ҳар яке аз қисмҳои гул на якка, балки дар ҳалқа ҷойгир шуда бошад, баъди навиштани рақаме, ки микдори қисми ҳар қадом ҳалқаро нишон медиҳад, ишораи + (чамъ) гузошта, баъд микдори қисмҳои ҳалқаи минбаъда навишта мешавад.

Барои мисол формулаи чанд гули растаниҳоро меоварем:

1. *Формулаи гули ҷағ-ҷағ* — $K_4 T_4 G_{4+2} M_{(2)}$.

Эзоҳ: косабаргҳо ва тоҷбаргҳо 4-тогӣ, ба ҳам пайваст нестанд, гардбаргҳо 6-то буда, дар ду ҳалқа (яке 4, дуюмаш 2) ҷойгир буда, тухмдон 1-то, аммо вай дар натиҷаи ба ҳам пайваст гардиданӣ ду мевабарг ҳосил шудааст.

2. *Формулаи гули олу* — $K_5 T_{(5)} G_{\infty} M_1$.

Эзоҳ: Косабаргҳо ва тоҷбаргҳо 5-тогӣ, бо ҳам пайваст нестанд, микдори гардбарг беҳудуд, тухмдон — якто.

3. *Формулаи гули лола* — $Gо_{3+3} Г_{3+3} M_{(3)}$.

Эзоҳ: Гулдони оддӣ, гулбаргаш 6-то, дар ду ҳалқа (дар ҳар ҳалқа сетоги) ҷойгир шудааст, гардбаргҳо 6-то, дар ду ҳалқа ҷойгир гардидаанд, тухмдон — якто, дар натиҷаи ба ҳам ҳамроҳ шудани 3 мевабарг ҳосил шудааст.

4. *Формулаи гули коснӣ (ҳиндбо)* — $K_0 T_{(5)} Г_{(5)} M_{(2)}$.

Эзоҳ: Косабарг ривоҷ наёфтааст, тоҷбарг — 5-то, бо ҳам пайваст нестанд, гулбарг 5-то, бо ҳам пайвастанд, тухмдон 2-то, дар натиҷаи васлшавии мевабарг ҳосил гаштаанд.

Хулоса, гул афзоиши генеративии ҹинсии растаниҳо буда, аз гулдумча, гулбанд, гулчамбар, гардбаргҳо ва тухмдон иборат аст.

Мувофиқи формулаи гулҳо ба қадом оила мансуб будани онҳоро муайян кардан мумкин аст.



1. Гул аз қадом қисмҳо таркиб ёфтааст?
2. Гулчамбар чист?
3. Гардбарг аз қадом қисмҳо иборат аст?
4. Тухмдон аз қадом қисмҳо ташкил ёфтааст?
5. Фарқи гулчамбари оддиву мураккаб аз чи иборат аст?
6. Диаграммаи гул чист?
7. Формулаи гул чи тавр тартиб дода мешавад?



Гул. Гулчамбар. Косабарг. Тоҷбарг. Гардбарг. Тухм. Гулчамбари оддӣ. Гулчамбари мураккаб. Формула ва диаграммаи гул.




Бо соҳти гул ошно гардед.

1. Гулҳои шукуфттаро гирифта, соҳти умумии онҳоро мушоҳида кунед.
2. Гулҳоро ба қисмҳо ҷудо кунед: а) ба воситаи пинсет косабарг ва гулбаргҳои гули дар дастатон бударо эҳтиёткорона ҷудо карда, ба рӯи қофази болои миз гузоред. Муайян кунед, ки гулчамбар аз ҷанд косабарг ва гулбарг иборат аст; б) аз гулчамбар гардбарг ва тухмдонро бо эҳтиёт гирифта, ба рӯи қофаз гузоред ва миқдори онро муайян кунед. Ғӯра, сутунча, гардгираки тухмдонро бо пурбин аз назар гузаронед.

Чайнворд: «Гул»

Ҳарфҳои баъди калимаи «Гул» афтодамондаро ба ҷояш гузошта, номи одамонро муайян кунед.



§ 2. ГУНОГУНИИ ГУЛХО

Гулҳо якчинса ва дүчинса мешаванд. Агар дар гул фақат тухмдон (гули модина) ё гардбарги гули нарина бошад, он **гули якчинса** (расми 4) номида мешавад (бед, газанда, тут, тус). Гули фақат гардбаргдоштаро **гули гардбаргӣ** меноманд. Баръакс агар гул танҳо тухмдон дошта бошад, **гули тухмдонӣ** мегӯянд.

Гулҳое, ки ҳам гардбарг ва ҳам тухмдон доранд, **гулҳои дүчинса** ном доранд (зардолу, гелос, себ, шафттолу). Гули бисёр растаниҳо дүчинса мешаванд (расми 5).

Баъзан дар як бехи растани гули гардбарги ва тухмдони якҷоя вомехӯранд, ки онро **растании якхонагӣ** мегӯянд. Ба он ҷуворимакка мисол аст (расми 6).

Агар дар як намуди растани гули гардбарги дар як бех ва гули тухмдони дар бехи дигар бошад, онро **растании духонагӣ** мегӯянд. Масалан газна.


Гулҳо инчунин ба гулҳои рост ва каҷ тақсим мешаванд (расми 7). Агар гул аз асосаш сар карда, беш аз ду қисми баробар дошта бошад, **гули рост** номида мешавад. Масалан, гули себ, настаран, биҳӣ ва шафттолу. Гули ду қисми баробар ва ё қисми баробарнадоштаро **гули каҷ** меноманд. Ба


Расми 5. Гули дүчинсаи гелос:
1 — косабарг; 2 — тоҷ; 3 — гардбарг;
4 — тухмдон.




Расми 4. Гули якчинсаи бед:

- 1 — хӯшагули гардбаргҳо;
2 — гули гардбарг;
3 — хӯшагули тухмдон; 4 — гули тухмдон.






Расми 6. Рустаний якхонагай. Гули چоворимакка:
1 — гули тухмдон; 2 — гули гардбарг.



Расми 7. Гулҳои рост:
1 — гули момо; 2 — лола; 3 — обчамъоваранда.



Расми 8. Гули қаҷ:
1 — бунафша; 2 — парпи; 3 — ангишвона.

он гули ёқут, ёс, испарак, райҳон, мармарак, пудинаи кӯҳӣ, лӯбиё, юнучқа ва ҳоказо дохил шуда метавонанд (расми 8).

Аз ин рӯ, гулҳо якчинса ва дучинса мешаванд.

Ҳаминро бояд зикр намуд, ки баъзе гулҳо, масалан гули пахта аз гули себ бо дар беруни косачаи гули пахта се баргчай калону дандонадор (косабарги поён) мавҷуд буданаш фарқ мекунад. Ҳамчунин тухмаки пахташакли ба худ хос дорад.



1. Гулҳои якчинса ва дучинса шарҳ диҳед ва ба он мисолҳо оред.
2. Кадом растаниҳоро якхонагай мегӯянд, мисолҳо оред.
3. Кадом растаниҳоро духонагай мегӯянд, мисолҳо оваред.
4. Гули себ чӣ гуна соҳт дорад?
5. Гули пахта аз гули себ чӣ фарқ дорад?

**Гулҳои якчинса ва дучинса. Гулҳои гардбарг ва тухмдон.
Растаниҳои яхонагӣ ва духонагӣ. Гули рост. Гули каҷ.**



Дар дафтари ботаникаатон аз расмҳои 4—8 истифода бурда, тарҳи гулҳои якчинса ва дучинса, яхонагӣ ва духонагиро тартиб дидҳед ва расми ҳар кадоми онро қашед.

§ 3. ХӮШАГУЛҲО

Растаниҳои хӯшагул надошта, монанди гулҳои яккаи лола, бунафша, биҳӣ низ мавҷуданд.


Якчанд гули дар як банди умумӣ (гулпоя) ҷойгиршударо **хӯшагул** меноманд. Хӯшагулҳо хеле гуногунанд. Масалан, **сӯтагул, ҷорӯбак соябон, сабадак, қаллак** ва ҳоказо.

Гардолудшавии гулҳо аз бисёр ҷиҳат ба хӯшагул вобаста аст. Хӯшагулҳо назар ба гулҳои оддӣ тез гардолуд мешаванд.

Растаниҳо дар ҷараёни инкишофи таъриҳӣ хӯшагулҳои ба худ хосро пайдо кардаанд. Хӯшагулҳо **садда ва мураккаб** мешаванд.

Тири хӯшагули садда шоха намебандад (расми 9). Хӯшагули мураккаб шоха мебандад.

Хӯшагули себ, нок, гелос, олуча **саддаи сипаршакл** (расми 10) аст. Дар онҳо гулҳои дарозиашон муҳталиф дар думчай



Расми 9. Сӯта — гули тухмдони ҷуворимакка.



Расми 10. Хӯшагули сипаршакли себ.



**Расми 11.
Хүшай оддии
зүф.**

кутоҳ бо навбат چойгир шудаанд. Қисми болои чунин гулҳо бо ҳам баробаранд.

Гулҳои майдаи зуф дар думчай дарози хӯшагул бедумча چойгир аст, ки онро **хӯши оддӣ** меноманд (расми 11).

Гулҳои карам, шалғамча, ҷаф-ҷаф ва тӯтиё дар меҳвари гултӯда бо думчай дароз паи ҳам пайвастаанд. Онро **соябони оддӣ** меноманд (расми 12).

Соябони сабзӣ, шибит, ҷаъфарӣ, бодиён шоҳаи мураккабро ҳосил мекунанд (расми 13).

Дар аксар растаниҳои хӯшагӣ (гандум, ҷав, ҷавдор ва ғайра) ду-се гул дар якҷояги хӯшача ҳосил менамояд. Чанде аз ин хӯшачаҳо дар гулпояи умумӣ якҷоя шуда, хӯши мураккабро ба вучӯд меоранд (расми 14). Ангур, шолӣ, қамиш, ангури сагак, шӯра, ҷорӯбак, чукрии барин растаниҳо **чатраки мураккаб** — ҷорӯбак ҳосил мекунанд (расми 15).

Хӯшагули лӯндаи чормагз, тӯси сафед ва бед ба хӯша монандӣ дорад. Лекин бо ҷойгиришавии овезонашон дар меҳвар аз онҳо фарқ мекунанд.

Гули офтобпараст, картошкагул, явшон, гули бута, чатрқоқу, явшон, каррок барин растаниҳо дар сабадчай нӯги гулпояи асосӣ ҷойгиранд. Атрофи **сабадча** бо баргҳо печонида шудаанд (расми 16).



**Расми 12. Соябони
оддии бедай қашқарӣ.**



**Расми 13. Соябони мураккаби
гули сабзӣ.**



Расми 14.
Хүшай
мураккаби
гандум.



Расми 15.
Чатраки шолӣ.



Расми 16.
Сабадчай
офтобпараст.

Файр аз ин растаниҳо гулҳое низ доранд, ки монанди гули анҷир ба ҷашм намоён аст.

1. Чаро хӯшагул мегӯянд? 2. Хӯшагулҳои оддӣ ва мураккаб аз ҳамдигар чи фарқ доранд? 3. Хӯшагули чатраки чист? Ба он мисолҳо оред. 4. Гулҳои сабадак, сӯта ва ҷорӯбак чи тавр ҷойгир шудаанд?



Хӯшагул. Хӯшагулҳои оддӣ ва мураккаб. Сипаршакл. Хӯша.
Шингилча. Сабадча. Соябон. Лӯнда. Ҷорӯбак.



Аз расмҳои 11—16 китоби дарсӣ истифода бурда, шабехӣ онҳоро ёбед, аз растаниҳо гербарий тайёр кунед.




1. Хӯшагулҳои аз табиат ҷамъовардашуда, хӯшагулҳои хонагӣ ва ё гербарийро дидা бароед.
2. Хӯшагулҳои оддӣ ва мураккабро ҷудо кунед.
3. Аз байнӣ растаниҳо хелҳои муҳталифи хӯшагулҳоро муайян кунед ва расмашонро қашед.



1. Кроссворд. «Хұшагул»

Ба бар: 1. Хұшаи чатрқоку, явшон, офтобпараст. 3. Чатроқи мураккаби ангур, шолій, қамиш, чукри. 4. Як намуди хұшагул. 5. Як навъи хұшагул.

Ба қад: 2 хұшаи гандум, қавва қавдор.




§ 4. ГАРДОЛУДШАВИИ ГУЛХО

Бо роҳҳои гуногун ба гардгираки тухмдон афтидані гарди дар тухмдон пухтарасидаро *гардолудшавӣ* меноманд. Гард асосан бо ёрии ҳашарот, шамол ва дигар роҳҳо ба тухмдон мерасад.

Гардолудшавӣ *беруни*, *худгардолудшавӣ* (расми 17) ва *гардолудшавии сунъӣ* мешавад.

Гардолудшавии гулҳо аз берун. Тамоми гулҳои растаниҳо мева намедиҳанд. Танҳо гулҳои гардолудшуда мева мебанданд.

Гард ва тухмдони гули аксар растаниҳо дар як вақт намепазанд. Аз ин рӯ, гарди дар як гул ҳосилшуда гардгираки худашро бордор карда наметавонад. Дар ин ҳолат гарди пухтарасидаи як гул бояд ба гардгираки тухмдени дигар гул афтад. Гардгираки тухмдоне, ки пухта расидааст, нам ва часпак буда, гарди омадаро нигоҳ медорад. Гарди аз гарддени пухтакифидаи гул баромадаро аксар вақт ҳашарот, шамол, об, парандаҳо ва дигар воситаҳо ба гардгираки тухмдени дигари гул мерасонанд. Онро *гардо-*




Расми 17. Гардолудшавии гулҳо:

- 1 — худгардолудшавӣ;
- 2 — гардолудшавии беруни.

лудшавиі берунӣ меноманд. Гулҳо мавриди шукуфтани худ бўйи хуш паҳн карда, ҳашаротро ба худ ҷалб месозанд. Онҳо аз гулҳо чизи ба худ зарури — гард ва шираи асали хушбӯй (шаҳд)-ро мегиранд. Ҳашароте ҳастанд, ки танҳо як намуди гулро ба гардгираки тухмدونи гули дигар мерасонанд. Ҳашаротҳо бо як гул маҳдуд намегарданд. Онҳо аз як гул ба дигараш гузашта, гарди як гулро ба дигараш бурда мерасонанд. **Гард ва шаҳди гул ба воситаи узвҳои ҳашарот (хартум, пойҳо ва пашмакҳои бадани)** аз гул ба гул мегузараад (расми 18). Ба ҷумлаи растаниҳое, ки ба воситаи ҳашарот гардолуд мешаванд, себ, зардолу, нок, юнучқа, мушкбӯя, пахта дохил мешаванд.

Одатан, ҳангоми гулкунии пахта ва дарахтони борвар (мевадор) пахтакорону боғбонон қуттиҳои занбӯри асалро ба боғу пахтазор мебароранд. Мақсад аз он дар аввал гардолудкунии растаниҳо ва гирифтани ҳосили баланд бошад, аз тарафи дигар ҷамъоварии асали хушбӯй ва хуштамъ аст. Барои ҳосил кардани як грамм асали тоза як занбӯри асал ба ҳазорҳо гул менишинаид.

Худгардолудкунии гулҳо. Агар дар як бех растании гул дошта гарди гарддони гул ба гардгираки тухмدونи гул афтад, онро **худгардолудшавӣ** меноманд. Чунин гардолудшавӣ ҳангоми дар як вақт пухта расидани гарддон ва тухмдон ба амал меояд. Растаниҳое ҳастанд, ки барои онҳо шамол воситаи ягонаи гардолудшавӣ ба шумор меравад. Гули чунин растаниҳо майда, бебуй ва назарногир мегардад. Гарди гули чунин растаниҳо тавассути шамол аз як гул ба гули дигар ва ё аз як бех ба бехи дигар растаниҳо мегузараад. Ин гуна набототро **растаниҳои бо шамол гардолудшаванда** меноманд (гандум, ҷав, шолӣ, сули, бед, сафедор, чормағз ва ҳоказо). Аксар растаниҳое, ки бо шамол гардолуд мешаванд, аввал гул ҳосил карда, пас барг мебароранд.




Расми 18. Гузаштани гарди гул бо ёрии занбӯри асал.

Гандум растаниест, ки ба воситаи шамол гардолуд мешавад. Гули он дучинса аст. Гулҳои он дар хӯши мураккаб ҷойгир шуда, гардгирак аз хӯша берун овезон меистад.

Баробари вазидани шамол гарддони гулбаргҳо алвонҷ хӯрда, бо ҳам зада мекафанд ва аз онҳо гард пош меҳӯрад. Гарди пошхӯрда бо ёрии шамол ба гардгираки тухмдони дар хӯша ҷойгиршуда мерасад. Дар ҳолати навазидани шамол гард ба ҳамаи гардгиракҳои хӯша намерасад, ки он сабаби пайдошавии хӯши камдон ва пастшавии ҳосилнокӣ мегардад. Одатан, дар растаниҳое, ки худ гардолуд мешаванд, тухмдон назар ба гарддон кӯтоҳтар аст. Ба он нок, себ, наъматак мисол мешавад.

Гардолудкуни сунъӣ. Агар гардолудшавии растаниҳо худ аз худ ва аз берун ба амал наомада, он бо таъсири инсон ичро гардад, *онро гардолудкуни сунъӣ* меноманд. Ҳангоми гардолудкуни сунъӣ гарди пухтарасидаи гули як растани ба гардгираки гули растанини дигар гузаронида мешавад. Аксар гулҳои ҷуворимаккаро бо роҳи иловагӣ, сунъӣ гардолуд меқунанд. Бо ин мақсад гарди ҷуворимаккаро ба зарфи маҳсус гирифта, онро ба гардгираки тухмдон мепошанд (расми 19).

Гардолудкуни сунъиро бо мақсади зиёд кардани ҳосилнокӣ ва ҳангоми ихтирои намуди нави растани истифода мебаранд.



Расми 19. Бо роҳи сунъӣ гардолудкуни гули ҷуворимакка.

- 1. Чаро гардолудшавӣ мегӯянд?**
- 2. Гулҳо бо кадом роҳҳо гардолуд мешаванд?**
- 3. Растваниҳо ҳашаротро чӣ гуна ба худ ҷалб менамоянд?**
- 4. Гардолудшавиро бо ёрии шамол чӣ ном мебаранд?**
- (дар мисоли гандум).
- 5. Чаро худгардолудшавӣ мегӯянд?**
- 6. Моҳияти гардолудкуни сунъӣ аз чӣ иборат аст?**



Гардолудшавӣ. Гардолудшавӣ бо кӯмаки ҳашарот, шамол, гардолудшавии беруниӣ, худгардолудшавӣ ва гардолудкуни сунъӣ.



Аз рӯйи ҷадвал бо кадом роҳ гардолудшавии растваниҳоро муайян кунед.



Номи растваниҳо	Усулҳои гардолудшавӣ
Чормағз	
Гандум	
Картошка	
Фуза	

§ 5. БОРДОРШАВӢ


Ҷараёни якҷояшавии ҳуҷайраҳои ҷинсии гарддон ва тухмдонро **бордоршавӣ** меноманд. Онро пайдоиши организми нав ҳам гуфтан мумкин аст.

Бешак саволе ба миён меояд: гард чист ва он чӣ гуна соҳт дорад? Як гарддон садҳо ва ҳазорҳо гард тайёр мекунад. Вобаста ба намуди растваниҳо шакл ва бузургии гард ҳар хел мебошад. Онро бо заррабини замонавӣ дидан мукин аст (расми 20). Ҳар доначаи гард аз ду ҳуҷайраи хурду қалон иборат аст. Калони онро ҳуҷайраи **нашвӣ (вегетативӣ)** ва хурдашро **ҳуҷайраи**



Расми 20. Шакли доначаҳои гарди растаниҳои мухталиф.

чинсӣ (генеративӣ) меноманд. Ҳар як ҳуҷайра ситоплазма ва мағз (ядро) дорад. Гарди ба гардгирак расида ба воситаҳои гуногун нигоҳ дошта мешавад. Чуқурча, ноҳамвориҳои дар гард ва гардгирак буда, шираи гардгирак ва ҳоказо аз ҳамин чумлаанд. Гарде, ки қабул шуд, оҳиста-оҳиста ба сабзиш медарояд. Ҳуҷайраҳои нашвии он дароз шуда, найчай борик (роҳи гард) ҳосил мекунад. Ҳуҷайраи дуюм тақсим шуда, ду нутфа (сперма) ба амал меояд. Найчай гард тез ривоҷ ёфта, ба дохили гардгираки тухмдон ва сутунча медарояд ва ба самти ғӯра равон мешавад. Найчаҳои гард бо суръати гуногун месабзанд. Вале танҳо яке аз онҳо пеш гузашта, ба муғчаҳои дохили ғӯра мерасад. Ду нутфае, ки ҳосил гардиданд, ба воситаи роҳи гард ба ғӯра расида, ба он дохил мешаванд. Ҳамин вақт дар дохили ғӯра ҳуҷайратухм ва ҳуҷайраи марказӣ ба вучуд меоянд. Яке аз нуфта бо ҳуҷайратухм, дуюмаш бо ҳуҷайраи марказӣ пайваст мешаванд. Ҷараёни мазкурро дар растаниҳои гулдор **бордоршавӣ** (бордоршавии дукарат) меноманд (расми 21).



Расми 21. Тарҳи бордоркунӣи растаниҳои гулдор:

- 1 — гардгираки тухмдон;
- 2 — гарде, ки сабзида баромадааст; 3 — найчай гард;
- 4 — ҳуҷайратухм;
- 5 — ҳуҷайраи марказӣ;
- 6 — муғчатухм.

Ҳуҷайраҳои бордоршудаи муғчатухм пайи ҳам тақсим

Ҳуҷайраҳои бордоршудаи муғчатухм пайи ҳам тақсим

шудан мегиранд. Аз хүчайрахой тухми бордоршуда **чанин**, аз хүчайраи марказии бордоршуда бошад, **эндосперма** (қисми ғункунандай моддаҳои физоии тухм) ривоҷ меёбад. Чанин ва эндосперма дар якҷояги тухм ҳосил мекунанд. Ҳамин тариқ, муғчатухм ба тухм табдил меёбад. Аз пӯсти он барои тухми нав пӯст ва аз ғӯраи он мева ҳосил мешавад.

Агар дар ғӯра танҳо як муғчатухм бошад, пас аз бордоршавӣ меваи яктухма ривоҷ меёбад. (Масалан, зардолу, олуча, гелос, шафтолу). Агар муғчатухм бисёр бошад, ба он найчаҳои гард зиёдтар дохил мешаванд. Дар натиҷа меваи якчандтухма ҳосил мешавад (чунончи, лола ва пахта).

1. Гарди гул аз чӣ гуна хүчайраҳо иборат аст?
2. Чаро гард дар гардгирак нигоҳ дошта мешавад?
3. Найчай гард чӣ тавр ҳосил мегардад?
4. Бордоршавӣ ва бордоршавии дукаратаги чист?



- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| Бордоршавӣ. | Хүчайраи вегетативӣ. |
| Гард. | Хүчайраи ҷинсӣ. |
| Нутфа. | Эндосперма. |
| Чанин. | Ғӯра. |
| Найчай гард. | Хүчайратухм. |
| Муғчатухм. | |



1. Ҷавоби дурустро ёбед. Чанин дар кадом қисми гул ҳосил мешавад:
 - а) тухмдон;
 - б) гардгирак;
 - в) донаи гард.
2. Эндосперма аз кадом хүчайра ҳосил мешавад:
 - а) хүчайратухми бордоршуда;
 - б) хүчайраи марказии бордоршуда;
 - в) хүчайрае, ки бофта ҳосил мекунад.





Гули аз ҳама калон. Соли 1818 мұхаққиқон доктор Жореф Арнолд ва Томас Страффорд Раффлез ба қазираи Суматра рафта, бори аввал ба гули аз ҳама мүкәдири дунё рү ба рү гардиданد. Он як метр бар, гулточи 5 метра дошт, бе рангу поя ва бегул буда, бүйи хоси он олимонро дар ҳайрат мононда буд. Мүшоҳида ва тадқиқотқо собит намуд, ки нисбат ба дигар растаниҳо он пұстлохи дарозтар дошта, дар дарун қойғир шуда буд ва аз ҳисоби шира инкишоф меёфт. Рустаний мазкур бо номи олимон **Рефлезияи Арнолд** ном гирифт (расми 22).




Гули аз ҳама хурд. Гули аз ҳама хурдтарини саросари дунё гули Волфия мебошад. Ҳачми он ба риштай сұзан баробар аст.

Расми 22. Рефлезия.

Кросворд. «Гул».

Ба бар: 1. Пайвастагии навдау думчаи гули растани чи ном дорад?
3. Яке аз гулҳои растание, ки ба қисмҳои гулчамбари нопайваста шомил аст. 4. Яке аз қисмҳои гулчамбари оддій. 5. Яке аз гулҳои рост.
6. Яке аз гулҳои кач.

Ба қад: 1. Як қисми тухмдил. 2. Қисми сабзи гулчамбар.





§ 6. МЕВАХО

Пас аз бордоршавии растаниҳои гулдор (пӯшидатухм) мева ҳосил мешавад. Мева асосан аз ғӯраи тухмак пайдо мешавад. Меваҳо вобаста ба намуди растаниҳо шакл ва андозаҳои гуногун доранд. Вале онҳо ҳар чи қадар гуногун бошанд ҳам, аз рӯи тартиби муайян омӯхта мешаванд.

Дар ҳосилшавии мева ба файр аз тухмак қисмҳои дигари гул низ иштирок мекунанд. Масалан, гулчамбар, гулбанд ва ф.

Меваҳо асосан ду хел мешаванд: 1. Агар он аз ғӯра ҳосил шавад, **меваи ҳақиқӣ** мегӯянд (зардолу, олуча, шафтолу, олу, гелос) (расми 23).

2. Агар дар шаклгирии мева файр аз мева қисмҳои дигари гул иштирок кунанд, онро **меваи соҳта** мегӯянд (себ, нок, биҳӣ).

Мева аввалан то пухта расидани тухм онро аз таъсири муҳити беруна муҳофизат мекунад. Сониян, ба паҳншавии тухм кӯмак мерасонад.

Мева асосан аз се қисм ташкил ёфтааст: 1 — қисми беруна — пӯст; 2 — қисми мобайни — гӯшти мева; 3 — қисми дохилии мева.


Қисми мобайни меваҳо сергӯшт ва фафс бошад, онро **тармева** мегӯянд (зардолу, шафтолу, олуча). Агар қисми мобайни тунук, камгӯшт, хушк бошад ин гуна меваҳоро **хушкмева** мегӯянд (нахӯд, мош, лубиё, бодом, чормағз, пистаи хандон) расми 25.



Расми 23. Меваи ҳақиқӣ:
гелос.



Расми 24. Меваи
соҳта: биҳӣ.



Расми 25. Меваҳои хушк:

1 — чормағз; 2 — бодом; 3 — пистаи хандон.



Дар байни меваҳои тар меваҳои резавор бисёр аст.

Ба ҷумлаи чунин тармеваҳо садҳо хели ангури бо ширинии худ фарқунанда, помидор, қоти сиёҳ, ангури сагак шомиланд (расми 26).

Меваи каду, тарбуз, харбуза, ҳандалак, палавкаду ва бодиинг аз меваҳои резавор бо пӯсти сахт ва ғафси худ фарқ мекунанд ва аз ин рӯ онҳоро **кадумевагиҳо** меноманд (расми 27).

Меваҳои зардолу, олуча, олуболу, гелос ва ф., ки дар боғҳо васеъ паҳн шуда, бо донаки сахт, гӯшти сероб ва мағзи дохили донак (баъзан дуту) фарқ карда меистанд, аз ҷумлаи **меваҳои донакдор** мебошанд. Онҳо аз моддаҳои ғизой ва доругии барои инсон зарур хеле бойанд. Аз ҷиҳати хусусияти шифобахши дар байни онҳо зардолу фарқ карда меистад.

Меваҳои хушк ба гурӯҳҳои **донакдор** ва **бедонакҳо** ҷудо мешаванд. Ба меваҳои хушки бедонак ғалладонагиҳо шомиланд. Гандум, ҷав, сули, ҷуворимакка ба ҷумлаи меваҳои хушки бедонак дохил мешаванд. Меваҳои донакдор филофакӣ,



Расми 26.

Тармеваҳои резавор:

1 — помидор;
2 — ангури сагак.




дукак ва кӯракдор мебошанд. Тухми онҳо ҳангоми пухта расидан кушода мешаванд. Масалан, мош, лубиё, турб, шалғамча, ҷағ-ҷағ ва ҳоказо.

Расми 27. Кадумевагиҳо:

1 — каду; 2 — тарбуз.

Меваҳои кӯсакдор аз якчанд мевабарг ташкил ёфтаанд. Пас аз пухтан тухми кӯсак аз чоки худ кушода мешавад. Пахта, лола, бангидевона ва бойчечак аз ҷумлаи меваҳои кӯсакдоранд (расми 28).


Нахӯд, мош, лубиё, ақоқиёи сафед, мунҷ меваҳои дуккакӣ (филофакдор) мебошанд. Филофаки онҳо аз баргчаҳои ба ҳам пайваста иборат буда, ҳангоми пухта расидани мева ба ду паллача ҷудо мешаванд. Дар ҷуқурчаҳои дохили ҳар палла тухмҳо часпида меистанд (расми 29). Дар байнин паллаҳо монеа вуҷуд надорад.

**Расми 28. Меваҳои кӯсакдор:**

1 — бангидевона; 2 — фӯза 3 — лола.

**Расми 29. Меваҳои филофакдор:**

1 — мунҷ; 2 — юнучқа; 3 — зиркаҳ.




Расми 30.
1 — филоф;
2 — филофак.

Меваҳои баъзе растаниҳо, монанди карам, шалғамча, чилтана, турб чун лубиёгиҳо бошанд ҳам, бо мавҷудияти деворчаҳои мобайнӣ аз онҳо фарқ меқунад. Ин қабил меваҳо **филоф** ва **филофак** номида мешаванд (расми 30).

Меваи баъзе дарахтони манзаравӣ (заранг, сада, шумтол) патакчадор аст. Аз ин рӯ, онҳо меваҳои **патакчадор** номида мешаванд (расми 31).

Хусусан баҳорон мавриди пухтарасӣ меваҳои аз тухмаки сафедор ҳосилшуда дар нӯги худ як қабза пат доранд ва ба назар паҳтапеч менамоянд. Дар асл бо кӯмаки ин патҳо мева дар ҳаво парида мегардад. Ин гуна меваҳоро **меваҳои парон** меноманд.

Сафедор ба маризии ҳассосият (аллергия) дучор меқунад. Аз ҳамин сабаб фикрҳое низ баён мешаванд, ки аз парвариши он даст қашида шавад. Лекин бояд фаҳмед, ки сафедор ҳамчун дарахти таҳтабоб аз тарафи мардуми мо бо меҳру муҳаббати хоса парвариш карда мешавад. Барои напариданӣ меваи он ба атроф онро на аз тухмӣ, балки аз қаламчаи гарддон зиёд бояд кард.



Расми 31. Меваҳои патакчадор:
1 — меваи заранг;
2 — меваи сада.



1. Мева чӣ тавр ҳосил мешавад?
2. Тармеваҳо ва хушкмеваҳо аз ҳамдигар чӣ фарқият доранд?
3. Фарқи меваи ҳақиқӣ аз меваи сохта дар чист?
4. Себ, нок, биҳиро чаро меваҳои сохта меноманд?
5. Кадом меваҳоро донақдор мегӯянд?
6. Паҳта ба кадом гурӯҳи растаниҳои мевадор доҳил мешавад?
7. Меваҳои лубиёгӣ аз меваҳои филофакдор чӣ фарқ доранд?
8. Меваҳои растаниҳои галладонагӣ ба кадом гурӯҳи меваҳо мансубанд?

Меваҳои тар. Хушк. Ҳақиқӣ. Сохта. Резавор. Тухмӣ. Каду. Анор. Донакдор. Парон. Патакдор. Чормагз. Тармева ва хушкмева. Кӯсакдор. Лӯбиёғӣ. Филоф. Филофак.



1. Аз меваҳои тақсимшуда хушкмева ва тармеваашро ҷудо кунед.
2. Хелҳои тармеваро муайян кунед.
3. Меваҳои хушкро ба гурӯҳҳо ҷудо кунед.



Чайнворд. «Меваҳо».

1. Меваи хушк.
2. Меваи филофакдор.
3. Як намуди кадумевагиҳо.
4. Як намуди зираворҳо.
5. Меваи патакчадор.
6. Як намуди меваи тар.
7. Меваи патакчадор.
8. Меваи тар.



§ 7. АҲАМИЯТИ МЕВАҲО ДАР ТАБИАТ ВА ҲАЁТИ ОДАМОН

Меваҳо гуногун буда, дар табиат ва ҳаёти одамон аҳамияти беандоза доранд. Растваниҳо пеш аз ҳама барои зиёдшавӣ, паҳншавӣ ва наслгузории растваниҳо заруранд. Аз меваи растваниҳо ёбай тамоми мавҷудоти зиндаи табиат физо мегирад. Баъзе меваҳо ба замин рехта мепӯсанд ва хокро аз моддаҳои органики бой мекунанд. Ҳаёти одамонро бошад, бидуни мева тасаввур кардан файриимкон аст. Дар **Ҳадисҳо** дар ин бора чунин ишора мавҷуд: «*Мӯъмине гар зироат ё худ дарахти мевадиҳанда бишнонад ва меваи онро паранд, ҳайвон ва ё инсоне бихӯрад, пас барои ў ин ҳукми садақаро дорост*».

Дар ҳақиқат, одамон аз давраҳои қадим ин ҷониб меваҳои ёбай, дертар меваҳои маданишудаи онҳоро бо мақсадҳои гуногун истеъмол мекарданд. Чунончи, меваҳоро ба сифати физо (себ, чормагз, зардолу, ангур, гандум, мош, лӯбиё,

арзан, нахұд ва ғайра) ва доруву дармон (мармарак, қоти сиёҳ, настаран ва ф.) истифода бурдаанд.

Меваҳоро дар ҳолати табии истеъмол мекунанд, аз онҳо дар саноати хүроквори ва ширавор маҳсулоти мухталиф тайёр мекунанд.

Равғанеро, ки аз меваҳо гирифта мешавад, дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии ҳалқ (техника, саноати вазнин, ҷарчинвони) истифода мекунанд.


Нонеро, ки ҳар рӯз истеъмол мекунем, аз орди **ғандум** ва равған бошад, аз пунбадонаи пахта, офтобпараст ва зайдун гирифта мешавад, ки ҳама инро хуб медонанд. Аз ин рӯ, онҳоро бояд эҳтиёт кард.

Ҳангоми тайёр кардани таомҳои гуногун аз меваи растаниҳо зираворро васеъ истифода мебаранд. Ба чумлаи зиравориҳо, ки дар Ӯзбекистон васеъ паҳн шудаанд, **зира**, **занҷабил**, **кашниз**, **седона** ва **мурҷ** шомил аст. Меваҳоро ба ғайр аз ғизо дар тайёр намудани молиданиҳои ороиши (косметика) низ ба кор мебаранд (**ҳалқаи тасбех**, **марҷони хушбӯй**, **алафи собунак**). Дар мамлакатҳо, ки иқлими гарм доранд, **даражтони ҳарбуза**, **нон**, **банан**, **нахли норчил** ва ҳоказо мерӯянд. Меваи ин растаниҳо низ ғизои асосии аҳолии маҳалли ба шумор меравад (расми 32).


Меваҳоро танҳо ҳангоми пухтараси ҷамъовари кардан зарур аст. Аксар вақт онҳо дар ҳолати ҳом ҷамъовари мешаванд. Масалан, бисёр вақт тухмии нопухтаи зираро ҷамъовари мекунанд, ки мазаашро гум мекунад. Ҳангоми ҷамъоварии ҳар як мева ба зиёдшавии он дар табиат эътибор бояд дод. Мавриди функуни меваҳои пухта бояд дар назар дошт, ки онҳо бо роҳи табии зиёд мешаванд.

Аз меваҳои ба замин рехта дертар ниҳолҳои нав мерӯянд, ки он ба нигаҳдори ва зиёдшавии ин навъи растани имкон медиҳад.

Аксар вақт чормағз, бодом, зардолу ва дигар меваҳоро начинда, бо калтак зада меафтонанд. Дар ин ҳолат шоҳи дарахтон лат ва шикаст меёбад. Аз ин рӯ, меваҳои пухтарасидаро бо даст ё каме алвонҷ додани шоҳаҳо резонида ҷамъ кардан зурур аст.



1



2

Расми 32. Растваниҳое, ки меваашон истеъмол мегарданд.

- 1 — Хурмо (нахли норчил);
2 — Дарахти нон.

Растваниҳои физои чорворо низ ҳангоми гулкунӣ ғуучин мекунанд. Решаканкуни растваниҳо ва мева ҳосил накарда нобудшавии гулҳо боиси камшавии ин раствани дар табиат мегардад. Ҳар як раствани дар ҳолати табии бо роҳи пухта ба замин рехтани мевааш бояд зиёд шавад.

1. Меваҳо дар табиат чӣ аҳамият доранд?
2. Аҳамияти мева ва тухми растваниҳо дар ҳаёти одамон чӣ гуна аст?
3. Барои зиёдшавии растваниҳо дар табиат ба чӣ эътибор бояд дод?
4. Оид ба муҳофизати растваниҳо дар Ҳадис чӣ оварда шудааст?



Мева. Тухмӣ. Дорувор. Растваниҳои физои чорво ва зиравор. Себ. Кашииз. Зира. Седона. Гандум. Пахта. Харбуза. Чормағз. Писта. Нахли норчил. Банан.





1. Растаний доруворро муйян кунед.

- а) себ, зира, қулуфнай, мунч;
- б) явшон, мармарак, чойкаңак, пудинаи күхӣ;
- в) мармарак, зира, чормағзи заминӣ ва гули ёқут.

2. Растаний зираворро муйян кунед:

- а) бодом, кашниз, юнучқа, чаф-чаф;
- б) зардолу, седона, ҷав, шибит;
- в) седона, кашниз, зира, алқор.

ТУХМ

Тухм — узви афзоиши растаниҳо мебошад. Вай аз ҷанин, тухмпалла (эндосперма) ва пӯст иборат аст.

Бо мақсади сабзонидани растаниҳо тухмиро ба замин мекоранд. Барои донистани тарзи сабзиши растаниҳо аз тухмӣ ва ривоҷёбии онҳо бо соҳти доҳили ва беруни тухм бояд шинос шуд.

Тухми ҳар як растани соҳти ба худ хос дорад. Растаниҳо аз рӯйи соҳти тухм **якпаллагӣ** ва **дупаллагӣ** мешаванд.


§ 8. ТУХМИ РАСТАНИҲОИ ЯКПАЛЛАГӢ ВА ДУПАЛЛАГӢ

Дар тухми **растаниҳои дупаллагӣ** ду тухмпалла ва ҷанин ҷой гирифтааст. Ҷанин аз решача, пояча ва ду баргчаи хурд иборат мебошад. Ҳамин тариқ, растаниҳои тухмаш аз ду тухмпалла иборат бударо **растаниҳои дупаллагӣ** меноманд.


Растаний дупаллагии васеъ паҳншудаи маданий Ӯзбекистон фӯза мебошад. Пунбаи пахта (чиғит) (расми 33) аз берун бо қабати фафси чубшакл печонида шудааст. Дар хӯҷайраҳои ин қабат мӯякҳои дароз, яъне нахҷо ҷойгиранд. Дар зери пӯсти чубшакл пӯстчайи сафед ва тунук ва дар таги он бошад, тухмпаллаи қатшуда ва ҷанин мавҷуд аст.

Тухмҳои дупаллагӣ ба рӯйи замин бо ду мевабарги худ сабзида мебароянд.

Тухми растаниҳои якпаллагӣ аз дупаллагӣ фарқи калон доранд. Ҷанини тухми растаниҳои якпаллагӣ аз як тухмпалла,



1



2


Расми 33. Пунба:

- 1 — намуди умумӣ; 2 — соҳти дохила;
а) мӯякҳо; б) пӯст; в) муғча; г) тухмпалла.

решача, пояча ва муғча иборат аст. Ба он гандум, ҷав, сули, ҷуворимакка барин растаниҳо дохил мешаванд. Тухми растаниҳои якпаллаги ба рӯйи замин аз як тухмпалла сабзида мебароянд.

Яке аз растаниҳои якпаллагие, ки дар рӯйи замин аз ҳама васеъ паҳн гаштааст, гандум мебошад. Донаи гандум дарозшакл аст (расми 34). Вай аз берун бо пӯсти зарди тунук пӯшида шудааст. Ин пӯст аз ду пардаи бо ҳам пайваст сабзида иборат мебошад. Пардаи берун — пӯсти мева ва пардаи даруни — пӯсти тухм ба ҳисоб меравад. Тухми гандум, ҷав, ҷавдор, сули, шоли, ҷуворимаккаро *дон* мегӯянд. Барои дидани соҳти дарунии дони гандум онро тар карда, сипас ба дарозӣ мебуранд. Дар нӯги тухми буридашуда ҷанин ҷой гирифта, он аз решача, пояча, муғчай ибтидой ва як тухмпалла иборат аст. Як тухмпаллаи ҷуворимакка ҷанинро аз эндосперма чудо карда меистад. Ин қисмҳои ҷанин бо ҷашми оддӣ дида намешавад. Қисми асосии тухм аз эндосперма — ҳуҷайраҳои моддаҳои физоӣ функунанда иборат мебошад.

Ҳамин тариқ, растаниҳоеро ки дар ҷанини худ як тухмпалла доранд, **растаниҳои тухмашон якпалла** меноманд.



Расми 34. Тухми гандум:

а) намуди берунй; **б)** сохти дохилй — чанин:

1 — барги тухмпалла; 2 — муғчача; 3 — решача; 4 — пояча.



1. Кадом растаниҳоро растаниҳои тухмаш дупаллагӣ мегӯянд?
2. Тухми лӯбиё аз берун бо чӣ пӯшида шуда, он чӣ гуна соҳт дорад?
3. Чанини лубиё аз кадом қисмҳо ташкил ёфтааст?
4. Пусти пунбадонаи пахта аз пусти лӯбиё бо чӣ фарқ мекунад?
5. Тухми чӣ гуна растаниҳоро якпаллагӣ мегӯянд?
6. Тухми растаниҳои якпаллагӣ аз дупаллагӣ чӣ фарқ доранд?
7. Кадом растаниҳои тухмаш якпаллагиро медонед?



Растаниҳои тухмаш дупаллагӣ ва растаниҳои тухмаш якпаллагӣ. Чанин. Решача. Пояча. Муғчача. Тухмпалла. Чок. Роҳи тухм. Эндосперма.



Омӯзиши сохти тухм

1. Тухми таршуда ва хушки лӯбиёро бо ҳам муқоиса намоед. Хурдиву калонӣ ва намудҳои берунии онҳоро муайян кунед.

Аз қисми пачаки тухм роҳи тухм ва чоки онро ёбед.

2. Пусти рўяш ҳамвору дурушти лубиё ва паллаҳои тухмро чудо карда, қисмҳои асосии ҷанин — решача, пояча, дубарга ва муғчаро бинед.

3. Дар дафтари ботаника расми ҷанинро кашида, дар зери он номашро нависед.



Тухми лубиё ва гандумро тар карда, ҳар рӯз сабзиши онҳоро мушоҳида кунед ва тафйиротҳои ба амал омадаро муайян созед. Мушоҳидаро то баровардани ҷуфти баргҳо давом диҳед. Шаклу ҳаҷми ҳар як узвро ба дафтаратон нависед.



§ 9. ТАРКИБИ ТУХМ

Вобаста ба намуди растаниҳо таркиби тухми онҳо ҳархела мебошад. Зоҳиран тухм хушк намояд ҳам, таркиби он об дорад. Барои муайян кардани он тухми гандум ё растаний дигарро ба пробирка андохта, дар оташ тафсонед. Ҷанде нагузашта дар деворҳои пробирка қатраҳои об пайдо мешавад. Тафсонидани тухмро давом диҳед, он дуд карда, буйи сӯхтаги меояд ва тухм сиёҳ шуда, дарз пайдо мекунад. Дар ин вақт моддаҳои органикӣ, ки асоси тухмро ташкил медиҳанд, оҳиста-оҳиста сӯхта, дар таги пробирка хокистар бοқӣ мемонад. Ин хокистар аз моддаҳои маъданӣ иборат мебошад.

Моддаҳои органикӣ дар таркиби тухм дар шакли пайвастагиҳои гуногун мешаванд. **Крахмал (оҳар), сафедаҳо, равғанҳо** аз он ҷумлаанд.

Дар тухми гандум, ҷуворимакка ва дигар фалладонагиҳо крахмал ниҳоят зиёд мешавад. Лубиё, мош, нахӯд бештар сафеда доранд. Дар ҷормағз, бодом, зардолу, шафтолу ва ҷормағзи заминӣ, тухми офтобпараст ва пунбадонаи пахта равған зиёдтар аст. Моддаҳои физоии таркиби тухм дар эндоспермай тухмпалла ғун мешаванд.

Ҳангоми бо заррабин дидани порчаи тунуки эндоспермай тухми гандум аз ҳуҷайраҳо иборат будани он маълум мешавад. Дар ҳуҷайраҳои мазкур крахмал ва доначаҳои зиёди сафеда мавҷуданд (расми 35). Дар таркиби баъзе тухмҳо **равғани эфир**



Расми 35. Намуди доначаҳои крахмал бо заррабин.

(зира, шибит) ва **моддаҳои заҳрнок** (бодоми талх, анчир, мастак, шафттолу ва кампирчапон) мавҷуданд.

Чуноне ки дар боло зикр кардем, таркиби тухмҳо аз об, намакҳои маъданӣ, сафеда, крахмал ва равған барин моддаҳо иборат аст.



1. Дар таркиби тухм чӣ гуна моддаҳо мавҷуданд?
2. Моддаҳои физоӣ дар қадом қисми тухми растаниҳо ғун мешаванд?
3. Дар таркиби тухм будани об ва намакҳои маъданиро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?
4. Дар таркиби тухм будани крахмал, сафеда, равған ва равғани эфириро чӣ тавр муайян мекунанд?



Моддаҳои органикӣ. Намакҳои маъданӣ. Крахмал. Сафеда. Равғанҳо.



Ҷадвалро пур қунед.

Моддаҳои файриорганикӣ		Моддаҳои органикӣ	
ном	аҳамият	ном	аҳамият

§ 10. НАФАСКАНИИ ТУХМҲО

Ҳар як ҳуҷайраи зиндаи растаниҳои сабз нафас мекашад. Айнан тухмҳо ҳам мавриди нафаскаши аз ҳаво оксигенро гирифта, гази карбонат, об ва гармиро хориҷ мекунад. Нафасгирии тухмҳо муҳталиф аст. Қобилияти нафасгирии баъзе тухмҳо як сол бошад, растаниҳои шабеҳи шутурхор бошад, то сад сол нафас гирифтанашон мумкин аст. Тухми саксавул,

изен, чайир барин растаниҳое, ки дар биёбон васеъ паҳн шудаанд, қобилияти сабзиши худро беш аз як сол нигоҳ медоранд.

Тухмҳо ҳангоми нафаскаши аз ҳаво оксигенро гирифта, гази карбонро хориҷ мекунанд ва ин ҷараёнро дар таҷриба санҷидан мумкин аст. Барои ин тухми сабзидаистодаро ба зарфи шишагӣ андохта, дар паҳлӯяш шамъи сӯхтаистодаро мемонанд. Шамъ сӯхтан мегирад, чунки ҳаво оксиген дорад. Сипас даҳони зарфро маҳкам баста, дар ҷойи гарм мегузорем. Баъд аз як-ду рӯз ба он шамъи сӯхтаистодаро андозед, хомӯш мешавад. Аз ин мебарояд, ки тухмҳо аз ҳаво оксигенро гирифта, гази карбонатро хориҷ мекунанд.

Тухмҳои сабзидаистода низ ҳангоми нафаскаши ба ҳаво буғи об хориҷ мекунанд. Онро аз ҷакраҳои оби дар деворҳои зарф ҳосилшуда пай бурдан мумкин аст. Тухмҳои сабзанд ба воситаи ҳаво, об ва хок нафас мегиранд. Бинобар ин вақти сабзондани тухм ба он об мерезанд.

Тухмҳо чун дигар организмҳои зинда **ҳангоми нафаскаши гармӣ ҷудо мекунанд**. Барои санҷидани он ба банкаи тухмидор ҳароратсанҷ гузоштан лозим аст. Барои нигоҳ доштани гармие, ки аз тухмҳо ҷудо мегардад, банкаро бо коғаз, паҳта ва рӯйи онро бо латтаи хушк мепечонанд. Пас аз ҷанд соат ҳарорати доҳили зарф баланд мегардад. Тухмиҳои намшуда ҳангоми нафаскаши ва гармибарорӣ тез тафсида, вайрон мешаванд. Аз ин сабаб тухмҳоро дар биноҳои маҳсус сохташудаи хушк ва ҳаворас нигоҳ медоранд. Тухмиҳоеро, ки нигоҳ дошта мешаванд, доимо назорат кардан лозим аст.

1. Тухмиҳо ҳангоми нафаскаши қадом газро гирифта, қадомашро хориҷ мекунанд?
2. Нафаскашии тухмии сабзандаро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?
3. Ҳангоми нафаскаши об ва гармӣ ҷудо кардани тухмиро чӣ гуна муайян мекунанд?
4. Тухмиҳо қобилияти сабзиши худро то ҷанд вақт нигоҳ дошта метавонаанд?
5. Ҷаро тухмиро дар биноҳои маҳсуси хушк ва шамолрас нигоҳ медоранд?



Нафасгирӣ. Оксиген. Гази ангидриди карбонат. Қобилияти нафасгирӣ. Ҳарорат.





Бо мақсади аниқ кардани нафасирии тухм бо нахұд, мош ва лубиё чи тавре ки дар матн қайд карда шудааст, таңриба гузаронед ва натицаи мушоҳидағоро фаҳмонида дихед.

§ 11. НУМҰИ ТУХМІ. ФИЗОГИРИ ВА САБЗИШИ БЕХЧАСТ (НЕП)

Тухмиҳо мувоғиқи хосиятҳои биологиашон дар мұддатҳои мұхталиф пухта мерасанд ва дар шароити гуногун месабзанд. Хусусиятҳои сабзиши тухмиҳо дар баъзе растаниҳо як сол нигоҳ дошта шавад, дар баъзеашон 10—100 сол шуданаш мүмкін аст.

Барои сабзиши ҳар тухм шароити муайян лозим аст. Вагарна он насабзида меистад. Аввалан, тухмиҳо бояд давраи муайян сукунатро гузаранд. Тухмиҳо обро қаббида варам мекунанд ва бо таъсири фишори зиёд месабзанд. Бо таъсири ана ҳамин фишор тухмиҳо пүсти худро мекафонанд ва қисми сабзанда зарраҳои хокро тела дода ба берун мебарояд.

Об на танҳо барои оғози сабзиш, балки физогирии майсаҳои ривоҷбанда зарур аст. Чунки дар об моддаҳои физоии тухмі ҳал шуда, крахмал ба қанд табдил меёбад.

Шириний суманаки аз майсаи гандум тайёршуда низ дар ҳамин аст.

Барои сабзиши тухмиҳо ҳам ҳаво зарур аст. Ҳангоми кишли тухмі дар замини саҳт аз сабаби нарасидани ҳаво онҳо суст месабзанд, баъзеашон бошанд, насабзида тамоман хушк мешаванд. Барои сабзиши тез ва якхелаи тухмі замини мuloим ва намиаш миёна зарур аст.

Чуқурии кишли тухми растани ҳар хел аст. Масалан, сабзиро дар чуқурии 0,5—2 см, пиёз 1—3 см, турб 2—3 см, гандум 3—5 см, пахта 6—7 см, қуворимакка 6—10 см мекоранд (расми 36).

Одатан, тухмиҳои калонро назар ба хурд чуқуртар киши мекунанд, чунки дар онҳо моддаҳои физои зиёд аст. Аз ҳисоби ҳамин физо майсаҳо ба осонӣ сабзида, рўйи замин мебароянд.

Чуқур ва рўяқӣ коштани тухмӣ ба хосиятҳои хок низ вобаста мебошад. Дар заминҳои зичхок тухмиҳо рўяқӣ кишт мешаванд, зеро чунин хок ҳаво ва намии кам дорад. Дар заминҳои мулоим тухмиро чукуртар кишт кардан мумкин аст.

Яке аз омилҳои муҳими ба сабзиши тухмӣ таъсиркунанда гармӣ аст. Барои сабзиши тухми растаниҳои гуногун гармии ҳархела лозим мебошад.


Аз сабаби саҳт будани донаки дарахтони боровар, аз қабили зардолу, шафттолу, бодом онҳо суст месабзанд. Аз ҳамин сабаб донаки онҳоро дар тирамоҳ мекоранд.

Неш — сабзаи кӯтоҳ ва нозуки аз тухмӣ сабзида аст. Дехқонон тухми ба сабзиш даромадаро «тухмӣ неш зад» мегӯянд, ки беасос нест.

Барои инкишофи неш моддаҳои физой заруранд. Онҳо ба неш тавассути тухмпалла ва эндоспермаҳо мегузаранд. Моддаҳои физой пас аз тафйирёби дар об ҳал шуда, ба воситаи пардаи тунуки ҳуҷайра ба ситоплазма мегузаранд. Крахмал дар об маҳлул гардида, ба қанд табдил меёбад. Моддаҳои физоие, ки дар натиҷаи ҷараёнҳои гуногун тафйир меёбанд, дар об маҳлул шуда, ба ғӯра мераванд. Дар натиҷа қисмҳои ҳуҷайраҳои ғӯра мегиранд.

Дар тухм моддаҳои физой ҳар чӣ қадар зиёд бошад, бехчаст (неш) ҳамон қадар тез месабзад. Яъне, аз тухмиҳои калони аз моддаҳои физой бой растаниҳои бақуввати серҳосил ба воя мерасанд. Моҳияти интихобан кишт кардани тухмиҳо низ дар ҳамин аст.

Ҳангоми сабзиш дар неш узвҳои растани шакл мегиранд. Решачаи ҷавон ба зери хок даромада меравад. Пояи муғчадор бошад, ба рӯйи замин мебарояд.




Расми 36. Ҳарорати зарурӣ барои сабзиши тухмӣ.


Бехчаст баробари сабзиш инкишоф ҳам меёбад. Аз решачай он дигар решачаҳои ҷавон ба амал меоянд. Поячай дар рӯйи хок истода ҳам рост мешавад. Дар растаниҳои тухмаш дупаллагӣ баргҳои тухмпалла шакл мегиранд. Баргҳои тухмпалла пас аз ба рӯйи замин баромадан ранги сабз пайдо карда, рӯз аз рӯз моддаҳои физоии он кам шудан мегирад. Дар натиҷа, тухмпалла тунук шудан гирифта, дар охир хушк шуда мерезад. Бехчаст оҳиста-оҳиста сабзида ба майса табдил мегардад. Майсаҳо аз моддаҳои дар ҷараёни фотосинтез ҳосилгардида физо мегиранд.

Сабзишу инкишофи бехчасти пахта ва лӯбиё дар расмҳои 37—38 тасвир шудаанд. Неши растаниҳои дупаллагӣ бо ду тухмпалла ба рӯйи замин мебарояд.

Тухмиҳо баробари ба шароити мусоид афтодан (коштан) аз онҳо неши кӯтоҳу нозуқ нумӯъ мекунад. Растаниҳои тухмиашон дупаллагӣ обро шамида, варам мекунанд ва дар зери фишори баданд месабзанд. Дар зери ана ҳамин фишор пӯсти тухмиҳо мекафанд. Нешҳо аз ҳисоби маддаҳои физоии тухми ба сатҳи хок мебароянд. Нешҳо нашъунамо ёфта, ба майса табдид меёбанд. Онҳо тавассути моддаҳо, ки дар натиҷаи фотосинтез ҳосил мегарданд, ба гирифтани физо шурӯъ менамоянд. Аз ҳама муҳимаш ҳамин мебошад, ки тухмии дупаллагӣ бо барг ба сатҳи замин мебарояд.



Расми 37. Сабзиши пахта аз пунбадона.



Расми 38. Нафасгирии тухмиҳои сабзанд.

Баробари сабзидани неши растаниҳои якпаллагӣ, монанди гандум, ҷав ва ҷуворимакка моддаҳои физоии дар эндосперма ғуншуда ҳарҷ гашта, он ба ҳалтачаи холӣ монанд мешавад. Дар ин растаниҳо тухмпалла якҷоя бо нешбарг ба рӯи замин набаромада, дар зери хок мемонад.

Аз ин мебарояд, ки растаниҳои тухмиҳояшон якпаллагиву дупаллаги бо ба рӯи замин баромадану набаромадани баргҳояшон аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

1. Барои сабзиши тухмӣ об чӣ гуна аҳамият дорад?
2. Барои чӣ тамоми тухмиҳо як ҳел неш мезананд?
3. Тухми тамоми зироати маданий оё дар як ҳел ҷуқури қишта мешавад?
4. Барои сабзиши тухмӣ ва неш ба онҳо чӣ гуна шароит лозим аст?
5. Тухмиҳоро барои чӣ интихобан мекоранд?
6. Тухмпаллаи тухми кадом растаниҳо дар зери хок мемонад?
7. Неш аз майса бо чӣ фарқ мекунад?



Сабзиши бехҷаст. Ҷаври оромӣ. Қувваи фишор. Неш. Майса.



1. Барои пухтани суманак чӣ тавр сабзондани гандумро аз волидон пурсида гиред.
2. Як қисми растаниҳои пӯсташон саҳту ғафсро тар карда, қисми дуюмашро тар накарда коред ва сабзиши онҳоро мушоҳида кунед.
3. Тағйироти барги тухмпалларо дар растаниҳои дупаллагӣ мушоҳида карда, натиҷаҳоро нависта гиред.



§ 12. ПАҲНШАВИИ МЕВАҲО ВА ТУХМИ

Навъи растаниҳо чӣ қадар зиёд бошад, мева ва тухмии онҳо ҳамон қадар гуногун мешавад. Аз ин рӯ, онҳо дар табиат ва шароити маданий бо роҳҳои муҳталиф паҳн мегарданд. Дар табиат растаниҳо дар давоми миллионҳо сол бо қӯмаки **шамол, ҳашарот, парандагон, ҳайвонҳо, об** ва дигар роҳҳо зиёд гардидан мос гардидаанд (расми 39). Бисёр растаниҳои ёбии ва маданий бо иштироки инсон паҳн мегарданд ва зиёд мешаванд. Мос гардидан меваву тухмиҳо барои паҳншавӣ яке аз ҳусусиятҳои муҳими биологии растаниҳо ба ҳисоб меравад. Мева, тухмиҳо бо шакл, вазн, ранг ва бӯяшон аз



Расми 39. Паҳншавии мева ва тухмӣ

чумла, меваи нахли сейшен то ба 25 килограмм мерасад. Ба ин нигоҳ накарда, онҳо бо роҳҳои ба худ хос паҳн мегарданд.

Паҳншавии меваву тухмиҳо аз бисёр ҷиҳат ба соҳти (морфологияи) онҳо вобаста мебошад. Растваниҳоеро, ки мева ва тухмиашон худ аз худ бо қувваи хеш паҳн мегарданд, **растаниҳои автохор** мегӯянд. Ба он ҳино, бисёр растваниҳои филофакдор, мунҷ, анҷибар ва ҳоказо мисол шуда метавонанд. Меваву тухми онҳо аз ҳисоби фишори дохила, ба ҳам оmezish ёфтани паллаҳо ё худ аз ҳисоби рӯ овардан ба берун намудор мешаванд. Меваи дарахтоне, ки бо қӯмаки шамол паҳн мегарданд, ниҳоят сабук мешаванд. Баъзе меваи растваниҳо ба якчанд ва ҳатто аз 50 километр дуртар ҳам «парвоз» мекунанд. Масалан, як даста патакҳое, ки дар нӯги сафедор, бед, гули коқу, паҳта ҷойгиранд, парвоз менамоянд. Сада, шумтол, саксавул, заранг, ревоҷ, шӯрабутта барин растваниҳо аз ҳисоби патчаҳои атрофи меваро печонанда тавассути шамол аз як маҳал ба маҳали дигар парвоз мекунанд. Аз ҳамин сабаб онҳоро **меваҳои парон** мегӯянд. Дар паҳншавии меваву тухмӣ об нақши калон мебозад. Азбаски баъзе растваниҳо соҳиби пӯсти обногузар мебошанд, (дар баҳр, дарёву кӯл ва ҷуйҳо) ба масофаҳои ниҳоят дур ҳатто дар мобайни чанд рӯз ҳаракат карда, паҳн шуданашон мумкин аст.

Ба он нилуфар, ғумой, курмак, зарпечак, гулпечак, зуфтрум ва ғайра шомил аст.

ҳамдигар фарқ мекунанд. Масалан, меваи ғумой аз ҷиҳати дарозӣ 0,5 мм, вазнаш 0,1—0,2 мг бошад, ҳаҷми меваи аксар растваниҳои гулдор 3—10 сантиметр, вазнашон бошад, ба якчанд килограмм мерасад. Аз он

чумла, меваи нахли сейшен то ба 25 килограмм мерасад. Ба

ин нигоҳ накарда, онҳо бо роҳҳои ба худ хос паҳн мегарданд.

Паҳншавии меваву тухмиҳо аз бисёр ҷиҳат ба соҳти (морфологияи) онҳо вобаста мебошад. Растваниҳоеро, ки мева ва тухмиашон худ аз худ бо қувваи хеш паҳн мегарданд, **растаниҳои автохор** мегӯянд. Ба он ҳино, бисёр растваниҳои филофакдор, мунҷ, анҷибар ва ҳоказо мисол шуда метавонанд. Меваву тухми онҳо аз ҳисоби фишори дохила, ба ҳам оmezish ёфтани паллаҳо ё худ аз ҳисоби рӯ овардан ба берун намудор мешаванд. Меваи дарахтоне, ки бо қӯмаки шамол паҳн мегарданд, ниҳоят сабук мешаванд. Баъзе меваи растваниҳо ба якчанд ва ҳатто аз 50 километр дуртар ҳам «парвоз» мекунанд. Масалан, як даста патакҳое, ки дар нӯги сафедор, бед, гули коқу, паҳта ҷойгиранд, парвоз менамоянд. Сада, шумтол, саксавул, заранг, ревоҷ, шӯрабутта барин растваниҳо аз ҳисоби патчаҳои атрофи меваро печонанда тавассути шамол аз як маҳал ба маҳали дигар парвоз мекунанд. Аз ҳамин сабаб онҳоро **меваҳои парон** мегӯянд. Дар паҳншавии меваву тухмӣ об нақши калон мебозад. Азбаски баъзе растваниҳо соҳиби пӯсти обногузар мебошанд, (дар баҳр, дарёву кӯл ва ҷуйҳо) ба масофаҳои ниҳоят дур ҳатто дар мобайни чанд рӯз ҳаракат карда, паҳн шуданашон мумкин аст.

Ба он нилуфар, ғумой, курмак, зарпечак, гулпечак, зуфтрум ва ғайра шомил аст.

Меватухми аксар растаниҳо тавассути узвҳо (гаҷак, хор, шира, бўй, мувофиқи истеъмолашон) бо кўмаки ҳайвонот, паранда, ҳашаротҳо паҳн мегарданд. Ҳаминро бояд зикр намуд, ки микдори растаниҳое, ки ҳайвонот истеъмол меқунанд, ҳар чи қадар зиёд бошад, меваву тухмиҳо ҳамон қадар бештар паҳн мегарданд. Ҳайвонот мева ва тухмиро истеъмол намуда, тавассути партовҳо ҳам онҳоро ба дури бурданаш мумкин аст. Парандагон ҳам меваҳои сершираво фурӯ бурда, донак ва тухми ҳазмнашаванди онҳоро ба масофаи дур паҳн менамоянд. Дар бобати паҳн кардани меваву тухми омили ба одам баробарро ёфтани мумкин нест гўем, хато намегардад. Зеро одамон дар давоми шабонарӯз меватухмии дилҳоҳро ба кишвари дур, давлат ва қитъаҳои муҳталиф гузаронданашон мумкин аст. Масалан, дар қадим аз Хоразм ба Амрико ба тухми явшон тухми юнучқа ҳамроҳ гардида, паҳн шудааст.

- 1.** Мева ва тухми бо кадом роҳҳо дар маҳалҳои дигар паҳн мешаванд? **2.** Мева ва тухмиҳо чи тавр бо кўмаки шамол паҳн мегарданд? **3.** Ҳайвонот бо кадом роҳҳо мева ва тухмиҳоро ба дигар маҳал паҳн меқунанд? **4.** Меваи растаниҳо бо кадом роҳҳо дар дигар давлат ва қитъаҳо паҳн мегарданд?



Мева. Тухмӣ. Растании автохор. Паҳншавии меваву тухмиҳо тавассути одамон, шамол, ҳайвонот, парандаҳо, ҳашарот ва об.



Бо кадом роҳҳо паҳн шудани меваи растаниҳоеро муайян созед, ки дар ҷадвал оварда шудаанд.



Роҳҳои паҳншавӣ						
	Шамол	Ҳайвонот	Парандагон	Ҳашарот	Об	Одам
Сафедор						
Зардолу						
Ҷағ-ҷағ						
Чормағз						



§ 13. ВОБАСТАГИИ БАЙНИҲАМДИГАРИИ УЗВҲОИ РАСТАНӢ ВА МУҲИТИ АТРОФ

Растаниҳои рӯйи замин гарчанде бисёр ва гуногунанд, дар онҳо умумият ва монандии зиёде мавҷуд аст. Ин умумият пеш аз ҳама соҳти хӯҷайравӣ доштани узвҳои растани мебошад.

Дар растаниҳо хӯҷайраҳои ба ҳам монанд ва вазифаашон якхела якҷоя шуда, бофта ҳосил мекунанд. Растаниҳо бошанд, аз узвҳои гуногун ташкил ёфтаанд. Узвҳои асосии он решаш, поя, барг, гул ва меваҳо мебошанд.

Узвҳои растани бо ҳам зич алоқаманданд. Дар ҳолати аз кор мондани яке аз онҳо фаъолияти узвҳои дигар тафийир меёбад.

Растани организми зинда аст. *Вай нафас мекашад, ғизо мегирад, месабзад, зиёд мешавад, гул карда мева медиҳад.* Моддаҳои дар як узв ҳосилшуда ба узвҳои дигар гузашта, сабзиш ва инкишофи онҳоро таъмин мекунад. Масалан, аз моддаҳои ғизоии ҳангоми фотосинтез дар барг ҳосилшуда тамоми дигар узвҳои растани истифода мебаранд. Ё худ об ва моддаҳои маъдании дар он ҳалшударо решаш аз хок ҷаббида, онро ба тамоми хӯҷайраҳои растани мерасонад.

Барои амиқтар фахмидани умумияти онҳо кори баъзе узвҳоро дар намунаи пахта дида мебароем.

Пахта растании тиррешагӣ аст. Вай бо ёрии маҷмӯи решашои худ об ва намакҳои маъдании ҳалшударо бетанаффус ҷаббида гирифта, ба поя мегузаронад. Поя дар навбати худ онро ба воситай найчаҳо ба баргҳо мефиристад. Дар баргҳо моддаҳои органикии барои сабзиш ва инкишофи растаниҳо зарур ҳосил мешаванд (ҷараёни фотосинтез).

Алоқамандии узвҳоро дар мисоли курмак, ғунча ва меваҳо боз амиқтар дидан мумкин аст. Дар бобати аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузаштани онҳо нақши решаш ва барг бафоят калон аст. Пахта пас аз шонабандӣ аз поён ба боло ба гулкуни сар мекунад. Кӯраки аз гулҳои аввал ба амал омада пештар мепазад.

Растани күракхой дигарро ҳам бонавбат бо физо таъмин мекунад.

Тирамоҳ омада то барги дараҳтон нарезад ва ё хунук назанад, тамоми узвҳои он бо ҳамдигар алоқаманд месабзанд ва ривоҷ мейбанд. Олами растаниро бидуни муҳити беруна, алалхусус маҳали нашъунамо тасуввур кардан душвор аст. Барои сабзиши растаниҳо ва ривоҷи онҳо хок, об, равшани, ҳарорат, оксиген ниҳоят зарур аст. Бидуни равшани дар барг ҳосил нашудани моддаҳои органики ба шумо маълум аст.

Арчае, ки дар кӯҳсор месабзад, хеч гоҳ дар қумзори гарми дашту биёбон дар паҳлӯи саксавул намесабзад. Решаи саксавул то дараҷае мустаҳкам аст, ки физо ва намиро ҷустуҷӯ карда, ҳатто қабатҳои ғафси 0,5—1 метрарро ҳам суроҳ мекунад. Решаи шутурхор бошад, ба 25—30 метр чуқури рафта расида, аз оби зеризамини физо мегирад.

Явшон, боялич барин растаниҳое ҳам ҳастанд, ки ҳини тобистони гармо барги худро партофта, баробари фаро расидани салқинӣ барг мебароранд.

Ба бордоршавии растаниҳо вобаста будани муҳити атроф диққати касро ба худ ҷалб месозад. Дар ин бобат тавассути шамол, ҳашарот ва обҳо бордоршавии растаниҳоро ба хотир овардан коғист. Ҳатто бо ҳашаротҳо маҳсусан бордоршавии растаниҳо мавҷуд аст. Паҳншавии меваҳо ва дар маскани барои худ қулай нашъунамо ёфтани он аз бисёр ҷиҳат бо муҳити атроф алоқаманд буданашро баражло дидан мумкин аст.

1. Умумияти растаниҳо дар чӣ зоҳир мегардад?
2. Чаро растаниро организми том мегӯянд?
3. Алоқамандии узвҳои растаниро чӣ хел мефаҳмед?
4. Растаниҳои дашт ба беобӣ чӣ тавр мос мегарданд?



Ҳуҷайра. Бофта. Узв. Организм. Муҳити беруна.



Дар мисоли райҳони нашъунамо ёфтаистода ба ҳам вобастагии узвҳои растаний ва омилҳои берунаро муайян кунед, ки ба ҳаёти растаний таъсир мерасонанд.





§ 14. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ОИД БА СИСТЕМАИ РАСТАНИХО

Дар кураи Замин намудҳои гуногуни растаниҳо хеле зиёд буда, ба илм ҳамагӣ 500 ҳазор адади он маълум аст.

Аз рӯйи аломатҳои ба ҳам наздик ва шабеҳ ба маҷмӯъ (система) андохтани олами наботот *систематикаи растаниҳо* номида мешавад. Систематикаи растаниҳо қисми асосии илми ботаника буда, дар он растаниҳо аз рӯйи пайдоиш, дараҷаи монандӣ ва инкишофи таърихӣ ба гурӯҳҳо — *воеҳидҳои систематикиӣ* ҷудо карда мешаванд.

Дар систематикаи растаниҳо чунин намудҳои систематики қабул карда шудаанд: **намуд, чинс, оила, синф** (авлод), **қисм** (аҷдод) **ва олами наботот**.

Воеҳиди аз ҳама хурдтарини систематикии растаниҳо намуд мебошад.

Намуд гурӯҳи растаниҳоест, ки тамоми узвҳояшон ба ҳам монанд буда, дар ҷойи муайян мерӯянд. Масалан, дӯлонаи зардро гирем. Он як намуд аст. Лекин дар кӯҳсор растаниҳои ба ин намуд дохилшавандҳа хеле зиёданд. Онҳо аз рӯйи гул, мева, барг ва дигар аломатҳо шабеҳи якдигаранд. Аз ҳамин сабаб онҳо ба як намуд дохил мешаванд.

Чинс — аз намудҳои ба ҳам монанд таркибёфта мебошад.

Дар илм бо ду ном (чинс ва намуд) ифодакунии растаниҳо (фехристи бинари) қабул гардидааст. Бо ду ном ифодакунии намуди растаниҳоро бори аввал табиатшиноси швед Карл Линней (1707—1778) ба илм дохил кардааст. Масалан, дар ибораи пиёзи анзур ва сир қалимаҳои анзур ва сир намуд, ибораи пиёз бошад, чинсро ифода менамоянд.

Дар илм бошад, ҳар як намудро на танҳо бо номи маҳалӣ, балки бо номи илмии он, яъне «лотинӣ» низ ифода менамоянд.

Номи илмии растаниҳои дилҳоҳро аз китобҳои маҳсус (муайянкунандай флора ё растаниҳо) дарёфт кардан мумкин

аст. Ҿинсҳои бо ҳам наздики растаниҳо дар якҷояги **оиларо** ташкил медиҳанд. Чунончи, Ҿинсҳои бодом, себ, зардолу, настаран ва дўлона дар якҷояги ба зардактулҳо (настаранҳо) мансубанд.

Оилаҳо аз рӯйи пайдоиш ва баъзе алломатҳои ба ҳам монанд дар якҷоги **синфро** ба вуҷуд меоваранд. Масалан, оилаи лолагиҳо, хӯшагиҳо, момочучукиҳо, ки тухмашон якпаллаги аст, **синфи расстаниҳои якпаллагиро** ташкил медиҳанд. Оилаи растаниҳои тухмашон дупаллагӣ, ба мисли настаранҳо, ангури сағакиҳо, гулихайригиҳо дар якҷояги ба **синфи расстаниҳои дупаллагӣ** доҳил мешаванд.

Ҳамаи набототи ба синфҳои якпаллагӣ ва дупаллагӣ доҳилшаванд растаниҳои гулдор мебошанд ва аз ин рӯ онҳо дар якҷояги қисми *расстаниҳои гулдор* ё худ **пӯшидатухмро** ташкил медиҳанд.

Олами расстаниҳо (наботот) воҳиди аз ҳама калони систематики буда, тамоми растаниҳои лучтухм ва пӯшидатухм, чилбуғумшаклҳо, ушнаҳо, обсабзҳо ва ҳоказоро дар бар мегирад.

Пайдарпайии воҳидҳои систематикро дар мисоли пахта дидан мумкин аст.

Тарҳи воҳиди систематикӣ аз намуд то қисм

Қисм	Растаниҳои гулдор (магнолияшакл)
Синф (аҷдод)	Тухмии дупаллагӣ (магнолиягиҳо)
Оила	Гулихайригиҳо
Ҿинс	Пахта (ғӯза)
Намуд	Пахтаи мексикой



1. Систематикаи растаниҳо чӣ гуна илм аст?
2. Дар систематикаи растаниҳо кадом воҳидҳои систематики истифода мегарданд?
3. Намуд чист?
4. Чаро дар илм тартиби дуномии растаниҳо қабул шудааст?
5. Олами растаниҳо гуфта чиро мефаҳмед?



Системаи растаниҳо. Намуд. Ҷинс. Оила. Синф. Қисм. Флора.



Аз тарҳи воҳиди систематикии пахта истифода бурда, мавқеи воҳиди систематикии қисмчаи ангури сиёҳи сагакро ёбед.

Таъкид бояд намуд, ки олами органикӣ ба 4 қисм: бактерия, занбӯруғ, олами наботот ва ҳайвонот тақсим мегардад. Ба файр аз олами ҳайвонот боз се олам аз ҷиҳати саромад ва тараққиёти таърихӣ бо ҳам алоқаманд буданашон дар китоби дарсӣ қисм ба қисм пайи ҳам ҷойгир шудаанд.

ҚИСМИ БАКТЕРИЯҲО

Дар оламе, ки мо ҳаёт ба сар мебарем, боз олами мавҷудоти зиндаи хеле хурд низ арзи вучуд мекунад. Агарчи онҳо дар гирду атрофи мо бошанд ҳам, онҳоро бо ҷашми одди дила наметавонем. Зеро ин мавҷудоти зинда то ба дараҷае хурд ҳастанд, ки онҳоро танҳо тавассути заррабин (микроскоп) дидан мумкин аст. Чунин мавҷудоти зиндаи ба ҷашм ноаёнро **микробҳо** меноманд (аз қалимаи юнони «микрос» гирифта шуда, маънии «хурд»-ро дорад). 300 сол пеш бори аввал микробҳоро олими ҳулландӣ А. Левенгук дар зери заррабин дилдааст.

Микробҳо хеле гуногун мешаванд. Дар байни онҳо гурӯҳи калонтарин — **бактерияҳо** мебошанд.

Бо ёрии заррабинҳои оптикаи ва электронии ҳозиразамон организмҳои якхӯҷраи ҳаҷмашон аз даҳ ҳазор миллимметр

хурдро низ дидан мумкин аст. Аксҳои ду ҳазор ва бист ҳазор маротиба калон кардашудаи бактерияҳо низ мавҷуд аст.

Бактерияҳо дар ҳама ҷой ҳастанд. Онҳоро дар қабатҳои болои ҳаво, дар зери замин ва таркиби хок, пиряҳҳои Арктика, регзорҳои сӯзон ва обҳои биёбон низ дарёфтанд мумкин аст. Онҳо дар растаниҳои зинда ва мурда, ҳайвонот ва ҳатто дар дохили организми инсон ҳам вомехӯранд. Бактерияҳо аллалхусус дар хӯрокворӣ — гӯшт, моҳӣ, шир, сабзавот ва меваҳо тез инкишоф меёбанд.

Соҳти бактерияҳо, гуногуни, фаъолият ва ҳар гуна тафйиротҳои ба вучуд овардаи онҳоро **ғанни микробиология** меомӯзад.

§ 15. СОҲТ ВА ҲАЁТИ БАКТЕРИЯҲО

Дар шароити мактаб роҳи аз ҳама хуби шиносшави бо соҳти бактерияҳо — сабзондани онҳо дар шираи хасбеда мебошад. Барои ин хасбедаро майда реза карда, ба зарфи обдор андохта, мечӯшонанд ва дар ҷойи торику гарм нигоҳ медоранд. Пас аз якчанд рӯз дар болои моei зарф пардаи тунук ҳосил мегардад. Он анбӯҳи ҳуҷайраҳои бактерия буда, **колония** ном дорад. Аз ҳамин об як қатрато ба шишаҳаи зери заррабин гузошта, бо шишаи рӯйпӯш мепӯшанд ва препарати тайёрро дар объективи калони заррабин муоина мекунанд. Дар байни **мавҷудоти қатраи об бисёр ҷӯбҷӯрои тунуки мисли занҷир пайваст** низ ба назар мерасанд. Онҳо **бактерияҳои беда** мебошанд.

Агар як бактерияи бедаро бодикӯт аз назар гузаронем, танҳо аз як ҳуҷайра иборат будани он маълум мешавад. Ҳуҷайраи бактерияҳо танҳо аз пардаи тунук ва ситоплазмаи ниммоёни дохили он иборат аст. Мағзи ҳуҷайраи бактерияҳо хуб намоён нест. Ин нишон медиҳад, ки организмҳои соддай нахуст пайдо шудаанд. Аз сабаби набудани доначаҳои хлорофилл дар аксар бактерияҳо ранги онҳо сабз нест.

Бактерияҳо аз рӯи шакли ҳуҷайра асосан ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: 1. *Бактерияҳои кулӯлашакл — қоккҳо*. 2. *Бактерияҳои ҷӯбшакл ё силиндиришакл — батсиллаҳо*. 3. *Бактерияҳои ҳамишуда — спириллаҳо*. Дар навбати худ ин гурӯҳҳо боз ба якчанд намудҳо ҷудо мешаванд.

Бактерияҳо аз ҳисоби моддаҳои органикии тайёр физомегиранд.

Зиёдшавии бактерияҳо дар натиҷаи ба ду қисм чудошавии ҳуҷайраи бактерия ба амал меояд. Дар шароити мусоид ҳуҷайраҳои бактерия пас аз 20—30 дақиқа ҷудо шуда, бактерияҳои ҷавонро ба вучуд меоваранд. Онҳо аз таъсири нури офтоб, ҳарорати хеле паст ва хушкӣ ҳаво тез нобуд мешаванд. Аммо баъзе бактерияҳо баробари ба шароити ноқулай афтодан ба *спора* табдил меёбад. Спораи баъзе бактерияҳо ба гармии 140°C ва сардии 253°C тоб меоваранд. Ҳангоми фароҳам омадани шароити мусоид ё бо воситаҳои гуногун ба чунин шароит расидан пӯсти фафси болои спора мулоим шуда, бактерия аз нав ба физогири, сабзиш ва зиёдшавӣ сар мекунад.

Хулоса, бактерияҳо организми соддай якхӯҷайраи бебарги шаклӯфта мебошад.



1. Бактерияҳо чӣ гуна соҳт доранд?
2. Боз қадом шаклҳои бактерияҳоро медонед?
3. Барои ҳаёти бактерияҳо чӣ гуна шароит лозим аст?
4. Бактерияҳо чӣ хел афзоиш меёбанд ва ба шароити номусоид чӣ гуна мувофиқ мешаванд?



Бактерия. Колония. Бактерии хасбеда. Бактерияҳои кулӯлашакл — коккҳо. Бактерияҳои ҷӯбшакл — батсилаҳо. Бактерияҳои ҳамшуда — спиралмонанд. Спора. Микробҳо.



Ба мақсади гузарондани машғулияти амалий вобаста ба бактерияҳо як дона картошкаро тоза шуста, онро ба қисмҳои майдо ҷудо кунед. Қисмҳоро бо оҳак омехта намуда, дар ҳарорати 25—30°C дар рӯйи тақсимчайи петрӣ 2—3 рӯз нигоҳ доред. Як ҷузъи пардаи дар болои қисмчаҳои картошка ҳосилшударо ҷудо соҳта, ба воситаи қатраи об дар заррабин муоина кунед. Дар заррабин шумоён бисёр ҷӯбчаҳои борик, яъне бактерияҳои хаспояро мебинед. Дигар бактерияҳоро ҳам ба ҳамин усул мушоҳида кардан мумкин аст.

§ 16. АҲАМИЯТИ БАКТЕРИЯҲО ДАР ТАБИАТ ВА ХОҶАГИИ ХАЛҚ

Аҳамияти бактерияҳо дар табиат ва хоҷагии халқ хеле калон аст, зоро бе бактерияҳо дар табиат гардиши муддаҳо ба амал намеояд.

Бактерияҳо аз муддаҳои органикии тайёр физо мегиранд ва онҳоро майдар карда, ба муддаҳои маъданӣ табдил медиҳанд. Ин ҷараёнро дар табиат **гардиши муддаҳо** мегӯянд.

Бактерияҳо мувофиқи ҷараёнҳое, ки дар натиҷаи фаъолият ба амал меоянд, ба якчанд гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст.

Бактерияҳои пӯсонанда. Порчашавии муддаҳои органикии азотӣ аз тарафи бактерияҳо **пӯсиш** ном дорад. Тамоми наботот ва ҳайвонот пас аз фавти худ дар натиҷаи фаъолияти бактерияҳои аз пасмондаҳои мурда физогиранд парча мешаванд, яъне мепӯсанд. Бактерияҳои ҷараёни вуҷудорандай пӯсишро — **бактерияҳои пӯсонанда** меноманд.

Барои ҳосилшавии хок дар табиат аҳамияти бактерияҳои пӯсонанда хеле калон аст. Бактерияҳои пӯсонандаи дар хок бударо **бактерияҳои хок** меноманд. Агар бактерияҳои пӯсонанда намебуданд, дар он сурат саросари ҷаҳонро партовҳои муҳталиф ишғол мекарданд, барои организми зинда ва ҳайвонот на физо мешуду на ҷой. Тирамоҳ ба хок пору меандозанд. Ин пору то баҳор бо таъсири бактерияҳои пӯсонанда ба моддаи пӯсида, пас аз он ба намакҳои физогии зироат табдил мейбанд. Дар ҷараёни пӯсиш доимо гармӣ ҷудо мешавад. Аз ин гармӣ барои гарм кардани гармхонаҳо истифода мебаранд.

Бактерияҳои пӯсонанда боиси мариз гардидани растаниҳо шуда, ба хоҷагӣ зарари калон ҳам мерасонанд. Дар маҳсулоти ҳурокии пӯсида буй ва муддаҳои заҳрноки заҳролкунандай одам пайдо мешавад. Барои аз таъсири бактерияҳои пӯсонанда ҳифз намудани ҳурокворӣ ва меваҳо усулҳои гуногуни консервкунӣ, хунуккунӣ, намаккунӣ ва хушкуниро истифода мебаранд. Дар чунин ҳолат барои зисти бактерияҳо дар маҳсулоти ҳурокӣ шароити мусоид пайдо нашуда, онҳо нобуд мегарданд.

Бактерияҳои туршкунанда. Дар натиҷаи фаъолияти чунин бактерияҳо маҳсулоти хурокворӣ напӯсида, фақат турш мешавад.

Бо ёрии бактерияҳо нестшавии моддаҳои органикии беазотро **туршшавӣ** меноманд. Аз рӯйи физогири бактерияҳои туршкунанда низ **сапрофитӣ** мебошанд. Онҳо дар шир, сабзавотҳои сероб, поя ва барги дараҳтон зиндагӣ мекунанд.

Дар табиат намудҳои туршшавӣ хеле зиёд аст. Яке аз намудҳои муҳими он — туршшавии шир мебошад.

Дар ҷараёни мазкур фаъолияти бактерияҳое ба вучуд меоянд, ки сабабгори туршшавии шир мегарданд. Дар мавриди туршшавии шир қанди порашуда ба кислотаи шир тадбил мегардад ва ба сабзиши афзоишӣ бактерияҳои пӯсонанда монеъ мешавад. Аз ҳамин сабаб туршшавии ширро дар тайёр намудани маҳсулоти ширӣ: ҷурғот, қаймоқ, чакка ва панир истифода мебаранд.

Туршшавии шир дар консерва намудани помидор, бодиринг ва қарам, дар силосхобонии растаниҳои физогӣ хеле васеъ истифода бурда мешавад.

Туршшавӣ бо кислотаи сирко дар натиҷаи фаъолияти бактерияҳои кислотаи сиркогӣ ба амал меояд. Сиркои навъи олии ҳӯрокӣ, спирт ё машруботро бо роҳи кислотаи сирко ҳосил мекунанд.

Ғайр аз бактерияҳои пӯсонанда ва туршкунанда боз бактерияҳое мавҷуданд, ки дар хок ва решай наботот зиста, нитрогени ҳаворо азҳуд мекунанд. Ба қатори онҳо **бактерияҳои лӯндақӣ** дар решай лубиёгиҳо бударо доҳил кардан мумкин аст.

Бо таъсири бактерияҳои лӯндақӣ моддаҳои нитрогендори хок меафзояд.



1. Чаро гардиши моддаҳо меноманд ва он дар табиат чӣ тавр ба амал меояд?
2. Бактерияҳои пӯсонанда чӣ тавр физо мегиранд?
3. Аҳамияти бактерияҳои пӯсонанда дар табиат ва ҳочагии деҳот аз чӣ иборат аст?
4. Хурокворӣ (физо) аз бактерияҳои пӯсонанда чӣ тавр муҳофизат карда мешавад?
5. Аз бактерияҳои туршкунанда дар ҳочагии ҳалқ чӣ гуна истифода мебаранд?
6. Чаро мева, сабзавоти ҳушконидашуда (картошка, сабзӣ, пиёз ва ҳоказо) вайрон намешавад?
7. Барои чӣ маҳсулоти консервашударо муддати дароз нигоҳ доштан мумкин аст?

Гардиши моддаҳо. Пӯсиш. Бактерияҳои пӯсонанда. Физогирии сапрофитӣ. Бактерияҳои туршкунанда. Туршшавӣ. Бактерияҳои лӯндақӣ.



Ду найчай шишагиро гирифта, ба якеаш шири хом ва ба дигараши шири ҷӯшондаро андохта, даҳонашро бо пахта маҳкам намоед. Найчашишаҳоро дар ҳарорати мӯътадил гузошта, тағйиротҳои онро мушоҳид намоед ва натиҷаи санчишро эзоҳ дихед.



1. Ҷурғотро гирифта ба пиёла ва ё истакон андозед ва ба болояш об рехта моеъ гардонед. 2. Аз ҷурғоти моеъ-гардондашуда препарат тайёр кунед. 3. Препарати тайёро муоина кунед ва бактерияҳоеро дарёбед, ки туршии ширро ҳосил мекунанд. 4. Расмҳои бактерияҳоро ба дафтари ботаникаатон кашед.



§ 17. БАКТЕРИЯҲОИ КАСАЛИОВАР (БАКТЕРИЯҲОИ ПАРАЗИТИ)

Баъзе бактерияҳо дар организм ва ҳуҷайраи набототи зинда, ҳайвон ва одам зиста, аз он физо мегиранд. Чунин бактерияҳоро **бактерияҳои паразитӣ** мегӯянд. Дар натиҷаи фаъолияти бактерияҳои паразитӣ дар организми наботот, ҳайвонот ва одам маризиҳои гуногун пайдо мешаванд ва аз ин рӯ онҳоро бактерияҳои касалиовар низ меноманд.

Бактерияҳои паразитӣ ва ё касалиовар (ё спораи онҳо) ба организми наботот, ҳайвонот ва инсон ба воситаи ҳаво, хӯрок, об, ҷароҳатҳои пӯст доҳил шуда, аз ҳуҷайраи зинда физо мегиранд, афзоиш меёбанд ва моддаҳои заҳрноки ҳосилшудаи он ба хун мегузаранд. Оқибат организм заҳрнок гардида, бемор мешавад.

Дар байни бактерияҳои паразитӣ пайдокунандай касалиҳои **сил, гулӯзиндонак, вараҷа, вабо, домана** ва ғайра ҳастанд.

Агар бактерии пайдокунандай касалии сирояткунанда аз бемор ба шахси солим гузарад, дар он шахс низ чунин касали пайдо мешавад. Ин ҳолатро **сирояти беморӣ** меноманд. Бемори

касалиаш сироятқунанда ва шахси солим аз як зарф хұрок хұрда, дар як бистар хобанд ва аз як сачоқу либос истифода кунанд, касали аз бемор ба шахси солим мегузарад. Сабаби тез паҳншавии касалиҳои гузаранда — ин риоя накардан ба тозаги ва озодаги мебошад.

Дар оби начүшонда, хусусан оби ҳавз ва құйбор бактерияҳои зиёд мав crud аст. Аз ин рұ, чунин обро нұшидан ва ҳатто дар он шустани меваву сабзавот хатарнок мебошад. Дар ин бобат танҳо аз оби қубур ё оби құшонда истифода бурдан ба мақсад мувофиқ аст.

Яке аз олимони бузурги Осиёи Миёна Абуали ибни Сино (980—1037) беш аз ҳазор сол пеш дар бораи ба воситаи обу ҳаво паҳншавии касалиҳои сироятқунандаро таъкид карда буд.

Дар давраҳои аввал, ки одамон сабаби пайдошавии касалиҳои сироятқунда ва чораҳои пешгирии онро намедонистанд, аз касалиҳои вабо, домана, варача ва дигар маризиҳои гузаранда аҳолии деҳаҳову шаҳрҳои калон саросар нобуд мегардиданд.

Дар замони кунун дұхтурон пайдоиш ва чораҳои муборизаи зидди бактерияҳои касалиоварро хуб медонанд, бемори касалии сироятқунанда доштаро ба тезі аз шахси солим қудо карда, дар беморхона мехобонанд ва даво мебахшанд. Қойи истиқомати шахси бемор, мактаб, күдакистон ба мақсади нест кардани бактерияҳои касалиовар тамиз (дезинфекция) карда мешавад. Барои муҳофизатқунӣ аз маризиҳои домана, гулӯзиндонак, нағзак ва сурхак пешакӣ одамонро ба онҳо мутобиқ мекунонанд.

Воситаи муҳимтарини мубориза ба муқобили касалиҳои гузаранда тоза нигоҳ доштани бадан ва суру либос, озодагии ҷойи истиқомат ва мактаб (синфхона), тез-тез шамол додани хонаҳо мебошад.

Дар мубориза бо бактерияҳои касалиовар тозаву озода нигоҳ доштани шаҳру деҳот, кабудизор намудани күчаву хиёбонҳо аҳамияти калон дорад. Олимон муайян кардаанд, ки бисёр дарахт, буттаҳо дар ҳаво моддаҳои маҳсус қудо мекунанд, ки онҳо бактерияҳои касалиовари ҳаворо нобуд месозанд. Хусусан, мулқактул (гледичия), арча, чормағз ва сафедор чунин моддаҳоро бисёр қудо менамоянд. Давлатамон барои кабудизор кардани шаҳр, деҳа ва дигар ҷойҳои зисти аҳоли

маблағи зиёде сарф мекунад. Ҳамин тавр бошад, мактаббачаҳо на танҳо дар шинондани дарахту буттаҳо ёри бояд дижанд, балки онҳоро муҳофизат низ намоянд.

Дар байни бактерияҳои паразитӣ организми набототи зинда **гоммози пахта** ном бактерияҳои касалиовар мавҷуд аст, ки ба пахтакорӣ зарари қалон мерасонад (расми 40).

Ин бактерияҳо якҷоя бо чигит ба хок афтода, тез афзоиш меёбанд ва ба дохили ниҳол даромада, дар поя ва барги он ҷой мегиранд. Дар барги растаниҳои сироятшуда доди сиёҳ пайдо мешавад. Барги мариз хушӯк шуда, пора-пора мешавад ва ба хока мубаддал мегардад. Хокай аз бактерияҳо парвоз карда, ба барги солими пахта мегузарад ва бо ёрии массомаи барг ба ҳуҷайраҳои мулоим дохил мешавад. Бактерияҳо аз ҳуҷайраҳои мулоим физо гирифта, онҳоро нобуд мекунанд ва тез афзоиш ёфта, ба тамоми узвҳои растаниӣ, аз он ҷумла кӯсак мегузаранд.

Бар зидди касалии гоммози пахта муборизаи ҷидди бурда мешавад. Барои ин пеш аз коштани пунбадона (чигит) онро бо моддаи кимиёвии кушандай спораи гоммоз безарар менамоянд. Растаниҳои сироятшударо аз сахро бароварда, месӯзонанд.



**Расми 40. Барги ба
касалии гоммоз
гирифткоршудаи
пахта (1)
ва кӯрак (2).**

1. Чи гуна бактерияҳоро паразит меноманд?
2. Касалиҳои гузаранда чи тавр пахн мешаванд?
3. Бар муқобилии касалиҳои гузаранда чи гуна мубориза бурда мешавад?
4. Гоммози пахта чи хел аён мегардад?
5. Ба муқобилии касалии гоммози пахта чи тавр мубориза мебаранд?

**Бактерияҳои паразитӣ. Сил. Гулӯзиндонак. Вараҷа.
Вабо. Домана. Ибни Сино. Гоммоз**

Ба қоидаҳои гигиенаи шаҳсӣ амал карда, аҳамият ва зарурати риоя кардани онро ба дигарон фаҳмонед.



ҚИСМИ ЗАНБҮРУФХО

Танамеваи занбүруф ба реша, поя ва баргҳо чудо мешаванд. Онҳо низ бо воситай спораҳо меафзоянд. Ҳуҷайраҳои занбүруфҳо пластида ва хлорофилл надорад. Онҳо аз парда, протоплазма ва мағз иборатанд. Занбүруфҳо монанди бактерияҳо аз моддаҳои органикии тайёр дар шакли сапрофитӣ ва ё паразитӣ физо мегиранд.

Танаи нашви (вегетативӣ)-и занбүруф **митселий** номида мешавад. Митселий аз маҷмӯи риштаҳои борик, ки **гифа** ном дорад, иборат аст. Митселий як ё бисёрхуҷайрагӣ, як-ду ва бисёрмағза шуда метавонад.

Аз танаи сабзидаи занбүруф қисми спора ҳосилкунанда афзоиш меёбад. Онро **танамева** меноманд. Танамева одатан аз пойчаҳо ва телпакчаҳо иборат буда, дар онҳо спораҳо ба воя мерасанд.

Занбүруфҳо бо роҳи нашви, чинси ва файричинси афзоиш меёбанд.

Дар саросари ҷаҳон зиёда аз 100 ҳазор навъи занбүруф ба илм маълум аст. Дар Ӯзбекистон қариб 3 ҳазор навъи он паҳн гардидааст.

§ 18. ЗАНБҮРУФҲОИ МАГОРИ

Ба ҳамагон маълум аст, ки нон ё меваи тари порашуда дар ҷойи гарм ва нам гузошта шавад, пас аз 2—3 рӯз пӯпанак мебандад. Онро дар байни ҳалқ «мағорбаста» ҳам мегӯянд. Ана ҳамин пӯпанак (торҳои сафед) танаи нашвии (митселии) занбүруфи мағор мебошад. Агар ба қатраи оби шишачаи зери заррабин бо сӯзан як қисми хурди пӯпанакро гузошта муоина намоем, аз риштаҳои сершоҳа ташкил ёфтани он маълум мегардад (расми 41). Танаи нашвии занбүруф аз як ҳуҷайраи қалон иборат аст.

Занбүруги мағор дар шароити хуб бе усули чинси афзоиш меёбад. Дар ин ҳолат аз танаи нашвии занбүруф **гифи** бешоҳ (банди спорагӣ) рост мебарояд. Дар нӯги банди спорагӣ куббачаи тӯбмонанд — **спорангий** ҳосил мешавад. Дар дохили спорангий бошад, спораҳо шакл мегиранд. Дар як занбүруф даҳҳо спорангий (куббача) ва дар як спорангий бошад, зиёда аз даҳ ҳазор **спора** пайдо мешавад. Куббача ба воя расида (пас аз тайёр шудани спора) ранги сиёҳро мегирад.

Расми 41. Намуди умумии пӯпанаки сафеди занбӯруг дар зери заррабин:

1 — гифа; 2 — банди спорангӣ;
3 — спорангий (куббача).

Спораҳои аз дохили он баромада дар шароити хуб кундареша (миселий)-и нав ҳосил мекунанд.


Дар ҳолати камшавии моддаҳои физои занбӯруги мағор бо роҳи чинсӣ афзоиш мекунад. Дар ин ҳолат, **риштачаҳои реш** (гифа)-и занбӯргҳои бо ҳам наздик ҷой гирифта ба як тараф сабзида, нӯги онҳо бо ҳам пайваст мешавад ва аз онҳо зигота ҳосил мегардад. Пас аз андак даври оромӣ зигота афзоиш меёбад ва қуббачаи тӯбмонанди сиёҳ (спорангий) ҳосил мекунад.

Занбӯруги мағор мисли бактерияҳо ба тарзи сапрофити физо мегирад. Барои ҳамин ҳам дар ҳаёти он рӯшнӣ муҳим нест. Занбӯруги мазкур дар торикии низ месабзад, барои он намӣ ва гармии зарурӣ лозим аст.

Барои мағорнабандии маҳсулот онҳо дар яҳдон нигоҳ дошта мешаванд.

Дар байни занбӯргҳои мағор намудҳои фоидаоварашон низ мавҷуданд. Аз баъзе **занбӯргҳои мағор** масалан пениシリл доруи қиматбаҳои пениシリлин мегиранд. Дар дигар занбӯргҳои мағор моддаҳои ба афзоиши набототу ҳайвонот ва маҳсулнокии чорво мусоидаткунанда низ дучор мешавад. Агар ин моддаҳо ба хӯроки чорво ва паранда андохта шаванд, гӯсолаҳо ва чӯчаҳо тез қалон мешаванд.

Ҳамин тавр, барои сабзиши занбӯргҳо гармӣ, намӣ ва физо зарур аст. Дар шароити қулай онҳо бо роҳи нашвӣ (файричинсӣ) афзоиш меёбанд.



1. Фарқи байни танаи нашвӣ ва танамеваи занбӯруғ дар чист?
2. Чаро гифа меноманд?
3. Занбӯргҳо бо қадом хусусияти худ аз растаниҳои сабз фарқ мекунанд?
4. Аз рӯйи қадом аломатҳо занбӯруғ ба бактерия монанд аст?





5. Барои сабзиши занбӯруги мағор чӣ гуна шароит зарур аст? 6. Чӣ тавр занбӯруги мағор бо роҳи ғайричинсӣ афзоиш мекунад? 7. Афзоиши ҷинсии занбӯруги мағор аз ғайричинсии он чӣ фарқ дорад? 8. Ҷаро маҳсулоте, ки дар ҷойи хунук ва хушк нигоҳ дошта мешаванд, пӯпанак намекунанд?



Танамева. Спорангий (қуббачаҳои тӯбмонанд). Спора. Гифа. Зигота. Занбӯруги пенсилл.



Пасмондаи нон ва дигар меваҳоро гиред. Онҳоро дар ҷойи торик, нам ва гарм нигоҳ доред. Пас аз 2—3 рӯз онҳоро муоина намоед. Сабаби пӯпанак бастани рӯйи онҳоро муайян кунед.



1. Мустақилона препарати занбӯруги мағорро тайёр кунед.
2. Препарати тайёрро дар зери заррабин муоина кунед.
3. Расми ҷизҳои диддатонро дар дафтари ботаника қашед.
4. Дар зери расм номи қисмҳои онро нависед.

§ 19. ЗАНБŪРУХОИ ҲАМИРМОЯ (ТУРШ)

Ба орд ҳамирмоя (ҳамиртурш) андохта, дар ҷойи гарм гузорем, пас аз муддати муайян варам мекунад. Ҳолати мазкурро **варамкуни ҳамир** мегӯянд. Нони аз ҳамири дамида пухташуда мулоим ва босифат мегардад.

Варамкуни ҳамир ба таъсири занбӯруғҳои туршии ба он ҳамроҳшуда вобаста аст.

Занбӯруғҳои ҳамирмоя организмҳои якхӯҷайраи хеле хурд мебошанд. Ҳӯҷайраҳои онҳо аз ситоплазма, мағз ва вакуолаи пардапӯш ташкил ёфтааст.

Занбӯруғҳои ҳамирмоя аз крахмали таркиби ҳамир ғизо мегиранд ва онро пурра карда, ба спирту гази карбонат табдил медиҳанд. Ҳубобҳои гази карбонат массаи вазнини ҳамирро мебардоранд. Ҳамир бардошта шуда, ковок ва сабук мешавад.

Занбӯруғҳои ҳамирмоя дар шароити хуб бо тарзи нашвӣ тез афзоиш меёбанд. Дар натиҷа болои ҳӯҷайраи занбӯруғ мӯгча

пайдо мешавад ва калон шуда, сипас аз ҳуҷайраи модарӣ ҷудо мегардад. Дар баъзе занбӯруғҳои хамирмоя афзоиш бо роҳи ҷинси ба амал меояд. Дар ин ҳолат ду ҳуҷайраи занбӯруғ бо ҳам пайваст шуда, зигота ҳосил мекунад ва моеъи дохили зигота рехта, 4 ё 8 дона спора тавлид меёбад. Спораҳои мазкур занбӯруғи хамирмояи мустақилро ҳосил менамоянд.

Бидуни иштироки занбӯруғи хамирмоя нон пухтан, пиво тайёр намудан ғайриимкон мебошад. Дар республика барои таъмин кардани заводҳои нон, заводҳои пиво, нонвойхонаҳо ва пухтани нон дар шароити хона хамирмоя тайёр мекунанд.

Хамирмоя маҷмӯи занбӯруғҳои туршкунанда мебошад. Занбӯруғҳои турш ва хушку саҳтшудаи дар хунуки афзоишёбанда то дер гоҳ зинда меистад. Агар хамирмояро дар маҳлули қанд андохта, дар ҷойи гарм гузоред, занбӯруғҳои он тез ҷон гирифта, афзоиш мекунанд.

Ҳамин тариқ, занбӯруғҳои хамирмоя дар ҳоҷагии ҳалқ ва ҳаёт васеъ истифода мешаванд.

1. Соҳти занбӯруғҳои хамирмоя чӣ гуна аст?
2. Чаро ҳамири расида варам мекунад?
3. Занбӯруғҳои хамирмоя дар ҳоҷагии ҳалқ чӣ гуна аҳамият доранд?



**Занбӯруғи хамирмоя. Афзоиш бо усули ҷинсӣ ва ғайриҷинсӣ.
Зигота. Спора. Хамир.**



§ 20. ЗАНБŪРУҒҲОИ ТЕЛПАКЧАДОР

Аввали баҳор дар боғ, беша, соҳили дарё, пастхамиҳои кӯҳсор ва ё адиру ёнаҳо, теппагиҳои республикаамон тӯда-тӯда занбӯруғҳои фоиданок (истеъмолӣ) ва заҳрнок мерӯянд. Дар байнин онҳо як қатор навъҳои занбӯруғҳои телпакчадор ҳам вомехӯранд.

Яке аз навъҳои дар Ӯзбекистон намоёни занбӯруғи телпакчадор **бурмазанбӯрг** аст (расми 42).



**Расми 42.
Бурмазанбүрг.**

Танамеваи бурмазанбүрг калон, қадаш 10—12 см, дарунаш ковок буда, аз телпакча ва кундапоя иборат аст. Қисми болои телпакчааш мисли шиками гүсфанд ба катакчаҳо тақсим мегардад, канораш бошад, якҷоя бо кундапоя месабзад. Дар дохили катакчаҳои телпакча спораҳо мерӯянд.

Занбүргчое, ки дар хоки аз моддаҳои пусида бой мерӯянд, **занбүргҳои сапроптиианд**. Дар кундрешаи онҳо фасли тобистон моддаҳои физой ҷамъ мешаванд ва аз тирамоҳ сар карда танамева ҳосил мекунанд. Онҳо танҳо аввали баҳори соли оянда аз намии хок сабзида, калон мешаванд, баъд дар рӯзҳои гарму борониҳои баҳор ба рӯйи замин баромада, спора паҳн мекунанд.

Танамеваи баҳории занбүрг ва бурмазанбүрг истеъмол карда мешавад. Занбүргро дар гармхона ҳам парвариш мекунанд. Пас аз баромадани спора занбүрг дар чил рӯз месабзад.

Дар ҳамвориҳои Ўзбекистон занбүруги телпакчадор танҳо баҳорон вомехӯрад, зеро тобистон барои онҳо хеле хушк аст. Онҳо аллакай моҳи апрел нест шуда, дар хок танҳо спораашон мемонад.

Дар бешаҳои кӯҳии мо намудҳои гуногуни занбўруғи телпакчадор мерӯяд. Барои онҳо дар ин ҷо шароити хуб муҳайё аст: намии зарурӣ, гумус, рӯшноии кам ва ҳарорати начандон баланди тобистона.

Дар байни занбўруғҳои телпакчадор намудҳои заҳрнок низ дучор меоянд. Занбўруғҳо дар заминҳои серғизо ва намнок, дар сатҳи тӯдаи пору вомехӯранд. Танамеваи занбўруғи поруғӣ дароз, пояш борик ва сараш аз телпакчаи нӯгтез иборат аст. Аз бисёрии спораҳо қисми поёнии телпакча сиёҳ метобад. Баробари пухта расидани спора танамеваи занбўрг мулоим мешавад ва аз он мои фафси сиёҳ мерезад. Аз ҳамин сабаб занбўруғи поруғиро занбўруғи «сиёҳ» низ меноманд.

1. Фарқи байни занбўруғи телпакчадор ва мағор дар чист?
2. Занбўруғи телпакчадор чӣ хел афзоиш меёбад? 3. Чаро дар Ўзбекистон занбўруғи телпакчадор тобистон кам аст?



Занбўрг. **Занбўруғи телпакчадор.** **Бурмазанбўрг.** **Занбўруғҳои найчадор.** **Занбўруғи поругӣ.** **Занбўруғи сапрофитӣ.**



Яке аз занбўруғҳои телпакчадорро гиред, бо қисмҳои он ошно гардед. Хусусиятҳои ба худ хоси соҳти телпакчаи онро муайян кунед.




§ 21. ЗАНБЎРУҒҲОИ ПАРАЗИТИ

Мисли бактерияҳо дар байни занбўруғҳо низ намудҳои паразитӣ мавҷуд аст. **Занбўруғи паразитӣ** дар ҳуҷайраҳои организми зинда ҷойгир шуда, аз моддаҳои органикии он физо мегирад ва организми зиндаро касал мекунад. Касалиҳои **микоз** ва **микотоксикоз** дар инсон, бисёр касалиҳои пӯст, маризии **вилт** ва **қарокуяи** растаниҳо аз ҷумлаи он мебошанд.

Занбўруғи пайдокунандай касалии вилт — **вертитсиллум** маҳсусан ба пахтакорӣ заари калон меоварад.

Вилт калимаи англисӣ буда, маънои «пажмурдашавӣ»-ро дорад.

Барги пахтаи ба касалии **вертитсиллум** гирифторшуда оҳис-та-оҳиста зард шуда, сипас хушкида мерезад. Дар байни ҳалқ касалии мазкур **«оқпалак»** ном гирифтааст (расми 43). Дар натиҷаи фаъолияти занбўруғи танаи пахта он аз сабзишу инкишоф монда, хушк мешавад. Агар пояти пахтаи касалро



Расми 43. Вилт.

1 — барги пахтаи касалгардида; 2 — пояти касалгардида (дар он риштаҳои занбўруғ нишон дода шудаанд)

бурида, дар зери заррабин муоина намоем, маълум мегардад, ки қисми чӯбини поя ранги сиёҳтоб гирифта, пойчаҳои дохили он ришта (гифа)-ҳои занбӯруғи вертитсиллум дорад.

Занбӯруғ ба пахта аз хок мегузарад. Зеро ғӯзапояи сари вақт ҷамънашуда дар сахро мепӯсад ва спораҳои занбӯруғи он дар хок мемонад. Баҳори оянда ин спораҳо месабзад ва риштаҳои занбӯруғ ба воситаи реша ба найча мегузаранд.

Ба зидди касалии вилт асосан бо роҳи коркард ва поруандозии оқилонаи хок мубориза мебаранд. Растваниҳои касалро аз сахро ба тезӣ фундошта, нест кардан лозим аст. Пас аз чидани пахта саҳроро тез аз ғӯзапоя тоза мекунанд. Чигитро кӯшиш мекунанд, ки барвақттар кишт намоянд. Зеро ниҳолҳои барвақт сабзидаи пахта то баромадани спораи занбӯруғ қувват мегиранд.

Ҷав, гандум, сули барин растаниҳо ба касалии **занбӯруғи қарокӯя ё зардча** гирифтор мешаванд (расми 44). Сиёҳии сарак аз ҷойгирии қарокӯя дар гули растани шаҳодат медиҳад.

Донаи сараки растани гирифтари касалии зардча майда ва нимҷон мешавад, ё ин ки тухми саракҳои касал тамоман намесабзад.

Спораҳои занбӯруғҳои зардча ранги сиёҳ мегиранд ва сатҳи сараки растаниҳои ба касалии қарокӯя гирифтор мисли сұхтаги

сип-сиёҳ мебошанд. Спораҳои занбӯруғи зардча бо шамол паҳн мешаванд. Ҳангоми ҷамъоварии ҳосил спораҳои он ба донаҳои солим часпида метавонанд. Агар донаи спораи зардча часпида кошта шавад, митселийи аз спора ҳосилшуда ба танаи ҳамин ниҳол даромада ва то ғӯраи гул месабзад.

Барои нест кардани спораҳои зардча тухмиро бо моддаи кимиёвӣ кор карда мебароянд.

Бояд зикр намуд, ки занбӯруғҳои паразитӣ (касалиовар) дар организми наботот ва ҳайвонот зиста, касалиҳои гуногунро пайдо мекунанд.



Расми 44. Ҳӯши гандуми гирифтари касалии қарокӯя.

1. Чи гуна занбӯргҳоро замбӯргҳои паразитӣ меноманд?
2. Ба касалии вилт гирифтор шудани пахтаро чӣ тавр маънидод кардан мумкин аст?
3. Бар зидди вилт чӣ хел мубориза мебаранд?
4. Кадом растаниҳо ба касалии зардча гирифтор мешаванд?
5. Растаниҳои гирифтори касалии зардча аз растаниҳои солим бо чӣ фарқ мекунанд?



Занбӯргҳои паразитӣ. Вилт. Зардча. Микоз. Микотоксикоз.



Аз байни растаниҳои атрофатон растаниҳои гирифтори касалии занбӯруги паразитро ёбед, аз онҳо коллексияҳо тайёр кунед.




ҚИСМИ ГУЛСАНГҲО (ЛИШАЙНИКҲО)

Гулсангҳо (лишайникҳо) организмҳоеанд, ки дар натиҷаи якҷоя (ба тарзи симбиоз) зиндагӣ кардани занбӯруғ ва обсабзҳо пайдо шудаанд. Онҳо дар ҳар ҷароит месабзанд. Дар рӯйи Замин зиёда аз 26000 намуди гулсангҳо мавҷуданд.

§ 22. СОХТ ВА ГУНОГУНИИ ГУЛСАНГҲО

Гулсангҳо дар табиат васеъ паҳн шудаанд. Чунончи, гулсангҳо дар тегаи кӯҳҳо, сангҳо, хоки бесамар, қабати дарахтон, ҳамчунин дар муҳитҳои гуногун сабзида, барои растаниҳои дараҷаи оли замина тайёр мекунанд. Танаи онҳо низ ба узвҳо ҷудо нашудааст.

Дар кӯҳу биёбонҳо асосан **гулсанги караҳиш (часпак)** мерӯяд (расми 45). Агар порчаи тунуки аз ҳамин гулсанг буридаро дар зери заррабин муоина намоем, аз риштаҳои печида ташкил ёфтани он маълум мегардад. Ин танаи нашвии занбӯруғ мебошад. Дар байни бофтаҳои ришта ҳуҷайраҳои қабуд ва сабзи баланди тӯбчамонанд дида мешаванд. Онҳо обсабзаҳои



Расми 45.
Гулсангҳо:
1—гулсангҳои
баргӣ; 2—гулсанги
буттагӣ.

якхӯҷайра мебошанд. Ҳамин тавр, дар организми як гулсанг ду растани — занбӯруғ ва обсабз якҷоя месабзад.

Решаи занбӯруғи гулсанг дар вақти борон обро ҷаббида мегирад ва то дер нигоҳ медорад. Файр аз ин митселий ба воситаи риштаҳои худ намакҳои дар рӯйи санг ҳалшударо низ ҷаббида мегирад. Обсабзҳо оби ҷамъкардаи решаи занбӯруғ ва гази карбонатро аз ҳаво гирифта, аз онҳо бо таъсири рӯшной моддаҳои органики ҳосил мекунанд. Ҳуҷайраҳои занбӯруғ аз ин моддаҳои органики физо мегирад.

Гулсангҳо асосан бо роҳи спора ва нашвӣ, яъне бо қисмҳои танаи худ афзоиш мекунанд.

Дар табиат файр аз гулсангҳои караҳаш боз гулсангҳои баргдор ва шоҳадор (бутташакл) низ ҳастанд.

Шоҳай танаи гулсангҳои шоҳадор шоҳчаҳо дошта, аз ҷисм боло ё оvezon meistad. Novobasta ба chigunagii gulsangho moҳияti onҳo dar tabiat va xozagii xalq xele bузург mебошад.

Ба ҷуз ин гулсангҳо дар пайдоиши хок низ иштирок мекунанд. Zero turshii (kislotai) bo faъoliyatii onҳo ба vuchud omada ҳама guna sang va ҷismҳoi kӯҳiro mайда karda, ба хок мубаддал менамояд. Dar noҳияҳoi shimol va tundra gulsanги gavazn merӯяд. Ин гулсангҳои хокистарранги buttagӣ fизои асосии gavaznҳo мебошанд.

Az navъҳои gunogуни gulsangho doruvor va moddaҳои xushbӯйи baroi atru sobun zaruriro tayёr mекунанд.

Гулсангҳо меъёри tozagii ҳавои atmosferaro niшon медиҳанд: ҳавои шаҳр аз gazҳои саноатӣ чи andоза захролуд boшад, ҳамон қадар gulsanги pустi daraohton kam meshawand.

Ҳамин тарик, гулсангҳо организмҳои симбиоз буда, дар табиат васеъ паҳн шудаанд. Онҳо дар пайдоиши хок мавқеи маҳсус доранд.

1. Шароити зисти гулсангҳо чӣ гуна аст?
2. Гулсангҳо бо қадом роҳ ғизо мегиранд?
3. Сохти дохилаи гулсангҳо чӣ гуна аст?
4. Гулсангҳо аз рӯйи шакл ба қадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд?
5. Аҳамияти гулсангҳо дар табиат ва ҳоҷагии ҳалқ аз чӣ иборат?
6. Занбуруф ва обсабзҳо аз гулсанг чӣ гуна фарқ доранд?



Гулсанги карахш (часпак). Гулсанги шоҳадор.

Гулсанги симбиози гавазн.



Маълумотҳоеро ҳозир кунед, ки дараҷаи ифлосшавии ҳавои муҳити атрофро нишон медиҳанд.



ҚИСМИ ОБСАБЗҲО

Обсабзҳо растаниҳои дараҷаи паст сохташон хеле содда буда, танаи онҳо ба реш, поя ва баргҳо ҷудо намешавад. Обсабзҳо якҳӯҷайра ва бисёрҳӯҷайра мешаванд. Танаи растаниҳои бисёрҳӯҷайраи содда **каттана ё таллом** (танаи ба реш, поя ва барг ҷудонашуда) ном дорад.

Қисми зиёди растаниҳои дараҷаи паст ба обсабзҳо дохил мешаванд. Обсабзҳо асосан дар об месабзад, ҳӯҷайраи онҳо донаи хлорофиллро нигоҳ медорад ва бо таъсири рӯшной моддаҳои органикӣ ҳосил менамояд.

Ҳоли ҳозир навъҳои ба илм маълуми обсабзҳо қарib ба 30000 расида, дар байни онҳо обсабзҳои **кабуди сабз**, **сабз**, кабуди баланд, **бӯр**, **сурх ва тиллоранг** мавҷуданд. Ин албатта, дар ҳӯҷайраҳои обсабзҳо файр аз хлофилл мавҷуд будани пигментҳои муҳталиф (моддаҳои рангдиҳанд)-ро нишон медиҳад.

Обсабзхое ҳастанд, ки берун аз об — дар хоки нам, пүстлохи дараҳтони сероб, болои санги дарё мерүянд.

Дар байни обсабзҳо баробари навъҳои якхуҷайраи ба ҷашми оддӣ ноаён намудҳои серхӯҷайраи қадаш ба якчанд метр расанда низ вомехӯранд.

§ 23. ОБСАБЗҲОИ ЯКХУ҃ҖАЙРАГӢ

Обсабзҳои якхуҷайрагӣ организмҳои хурдеанд, ки ба ҷашми оддӣ ноаён мебошанд. Лекин тӯдаи онҳоро бо ҷашмони оддӣ дидан мумкин аст. Тобистон оби ҳавз, ҷӯйбор ва кӯлмакҳо зумуррадранг мегарданд. Ин гуна обро «шукуфтааст» мегӯянд. Дар асл ғубори сабз ҳам, ранги сабзи об ҳам анбӯҳи обсабзҳои якхуҷайра мебошад.


Агар як қатра «оби шукуфта»-ро дар зери заррабин муоина кунем, дар байни ҷондорҳои бисёри зинда обсабзи якхуҷрагии оилаи хлореллагиҳо — **хлореллаи оддиро** дидан мумкин аст (расми 46).

Сатҳи ҳуҷайраи мазкур бо пусти тунуки мустаҳкам пӯшида шудааст. Дар зери пуст монанди дигар растаниҳо ситоплазма ва ядро ҷойгир шудааст. Дар дохили ситоплазма ғайр аз ядро — танаи косачашакли сабзи **хроматофор** низ ҷойгир шудааст.

Хроматофор вазифаи доначаҳои барги хлорофилии растаниҳои олиро ичро мекунад. Бо таъсири рӯшнойи аз об ва

гази карбонат дар он сафеда, краҳмал ва дигар моддаҳои органикӣ пайдо шуда, ба об оксиген ҷудо мешавад. Хлорелла бо воситаи пусти худ об ва гази карбонату намакҳои маъданий дар он ҳалшударо ҷаббида мегирад.

Хлорелла асосан бо роҳи ғайричинсӣ — тақсимшавии оддӣ афзоиш мекунад. Таркиби ҳуҷайраи модарӣ дар ин ҳол ба 4 ё 8 қисми баробар тақсим мешавад ва ҳар як қисм бо лифофаи алоҳида пӯшида



Расми 46. Хлорелла:
1 — пардаи ҳуҷайра;
2 — ситоплазма; 3 —
ядро (мағз); 4 —
хроматофор


шуда, ба хүчайраҳои хурд табдил меёбанд. Онҳо ба рўи об мебароянд ва ба хлореллаҳои мустақил табдил меёбанд.

Хлорелла тез афзоиш мекунад. Ҳар як хүчайраи ҷавон пас аз як шабонарӯз ба тақсимшавӣ медарояд. Насли як хлорелла афзоиш ёфта, дар давоми як моҳ ба якчанд миллион расиданаш мумкин аст.

Баробари омадани фасли тирамоҳ хлорелла бо пўсти фафси мустаҳкам пўшида шуда, ба спора табдил меёбад ва дар ҳамин ҳолат зимистонро меғузаронад. Баробари баҳор ва фароҳам омадани шароити мусоид дар натиҷаи порашавии оддии хүчайраи спорашакл якчанд хлореллаи нав ҳосил мегардад. Онҳо пўсти хүчайраҳоро кафонда, зиндагонии мустақилонаро сар мекунанд.

Зиёда аз 40 навъи хлорелла маълум шудааст. Дар Осиёи Миёна бошад, 5 намуди он мавҷуд аст. Намуди васеъ паҳнгаштаи онҳо дар табиат хлореллаи одди мебошад.

Боз як навъи обсабзҳои ба оилаи хламидомонадаҳо мансуб —**хламидомонада** мебошад (расми 47). Он бештар дар обанборҳои аз партовҳои ифлос ва азотӣ бой ва баъзан девори аквариум низ месабзад.



Расми 47.
Хламидомонада:
1 — қамчинак;
2 — вакуола;
3 — парда;
4 — ядро;
5 — хроматофор.

1. Хлорелла чӣ гуна соҳт дорад ва дар кучо месабзад?
2. Хлорелла чӣ тавр меафзояд?
3. Хлорелла дар ҳочагии халқ чӣ гуна аҳамият дорад?



**Растаниҳои дараҷаи паст. Қаттана. Хроматофор.
Якхӯчайрагӣ. Хлорелла. Хламидомонада.**






1. Барои дар зери заррабин муоина намудан гарди сабзи девораи аквариум ва тубаки гулро тарошида гирифта, ба об андозед.
2. Аз оби стакани обсабзадор як қатра гирифта, препарат тайёр намоед.
3. Препаратро бо заррабин муоина карда, сохти хлорелла ва хламидомонадаро бинед.
4. Раствори мукоиса намуда, монандӣ ва фарқияти онҳоро муайян кунед.

§ 24. ОБСАБЗҲОИ СЕРҲУЧАЙРА

Обсабзҳои серхӯчайраи оби ширин дар шакли риштаҳои оддӣ ва шохчамонанд мешаванд. Яке аз хусусиятҳои ба онҳо хос дар натиҷаи тақсимшавии беисти ҳӯҷайраҳо, якзайл сабзида калоншавии қатанна мебошад. Ба он обсабзҳои **улотрикс**, **спирогира**, **кладафора** ва **хара** мисол шуда метавонанд.

Улотрикс миёнбаста, ки дар дарё ва ҷӯйборҳои мо бисёр вомехӯрад, ба сангҳои зериобӣ, кундаҳо ва дигар чизҳо часпида месабзад ва дар рӯйи онҳо қабати сабз ҳосил менамояд (расми 48). Риштаи улотрикс аз ҳӯҷайраҳои якхелаи занҷиршакл ташкил ёфтааст. Он шоха намебандад. Ҳӯҷайраи бо моддаҳои рӯйи об якҷояшудаи улотрикс шакли беранг ва гафс дошта, **ризоид** номида мешаванд. Ҳӯҷайраҳои боқимонда сабз буда, шакли силиндрӣ кӯтоҳро доранд ва дар як қатор ҷойгиранд. Либофа, ситоплазма, ядро ва хроматофораи ҳар якҳӯҷайра дорои миёнбанд мебошанд.

Улотрикс бо роҳи чинси ва файричинси афзоиш мекунад. Ҳангоми бо роҳи файричинси зиёдшавӣ ҳӯҷайраи улотрикс ба 16, 32 ҳӯҷайраи нав тақсим мешавад. Сипас ин ҳӯҷайраҳо пардаи ҳӯҷайраи модариро кафонда, ба об



Расми 48. Улотрикс:

- 1 — намуди умумӣ; 2 — сохти ҳӯҷайраҳо;
а — парда (пӯст); б — хроматофор;
в — ситоплазма; г — мағз.

мебароянд. Онҳо бо күмаки 4 қамчинак дар об шино мекунанд. Ин хуҷайраҳо **зооспора** ном доранд.

Пас аз якчанд вақт зооспораҳо аз ҳаракат монда, ба ягон чизи зериобӣ мечаспанд ва бо пардаи тунук пӯшида шуда, ба ду тақсим мешаванд. Қисми поёни **ризоид** ҳосил мекунад; қисми болои хроматофор дошта ҳуҷайраи нашвии обсабзро ҳосил мекунад. Дар натиҷаи сабзиш ва бисёр тақсимшавии ҳуҷайраи нашви риштаи улотрикс ба вучуд меояд.

Баробари арзоиши ҷинсии улотрикс ду қамчинаки ҳаҷман баробар гаметаҳо ҳосил менамоянд. Онҳо ба об баромада, бо ҳам ҷуфт-ҷуфт пайваст мешаванд ва зигота ҳосил менамоянд. Зигота бо пӯсти фафс ихота мешавад ва бо гузаштани давраи оромӣ ба чор ҳуҷайра тақсим мешавад. Ҳуҷайраҳо сабзида, ба риштаи нави улотрикс табдил меёбанд.


Дар мавриди фароҳам омадани шароити номусоид, яъне хушкиданӣ обанбор ё хунукшавии об дар фасли зимистон, ҳуҷайраи улотрикс бо пӯсти фафс ихота шуда, спора ҳосил мекунад.

25 навъи улотриксҳо маълум буда, қисми зиёдашон дар оби ширин мерӯянд.

Яке аз обсабзҳо, ки дар ҳавз, обанбор ва оби равон дучор меояд, **спирогира** мебошад (расми 49). Риштаҳои спирогира аз шохча ва ҳуҷайраҳои тунуки силиндиришакл таркиб ёфта, дар об ба ҳеч чиз начаспида озод ҳаракат мекунанд.

Қариб 340 навъи спирогира маълум аст.

Дар дарё, кул ва обанборҳои Ӯзбекистон аз обсабзҳои сабз — кладофораро бештар дучор кардан мумкин аст. Он обсабзи бузург буда, баъзан қадаш ба 1 м мерасад.



Расми 49. Спирогира:

1 — хроматофор; 2 — мағз; 3 — парда; 4 — ситоплазма.

Хара, яъне алафи бегонаи дар ҷуйбор, ҳавз, кӯл ва шолипояҳо васеъ паҳн гашта, низ ба қатори обсабзҳои серхӯҷайра доҳил мешавад. Қади он 30—60 см дарозӣ дошта, растании сершоҳ аст.

Дар омӯзиши обсабзҳои Ӯзбекистон хизматҳои узви пайвастаи Фарҳангистони улуми Ӯзбекистон А.М. Музаффаров хеле калон аст. Ӯ обсабзҳои ҳавзаҳои оби Осиёи Миёна, маҳсусан Ӯзбекистонро омӯхта, роҳҳои дар ҳоҷагии ҳалқ истифода бурдани онҳоро нишон додааст.



1. Улотрикс аз хлорелла чӣ фарқ дорад?
2. Афзоиши ҷинсии обсабзҳои серхӯҷайра чӣ тарз мегузарад?
3. Соҳти кладофора ва хара чӣ гуна аст?
4. Обсабзҳо чӣ аҳамият доранд?
5. Ҳиссаи академик А.М. Музаффаров дар бобати омӯзиши обсабзҳо чӣ гуна мебошад?



Обсабзҳои серхӯҷайра. Улотрикс. Кладофора. Спирогира. Хара.

§ 25. ОБСАБЗҲОИ БАҲРИ

Қади обсабзҳои баҳри аз якчанд сантиметр то 60—70 метр шуда метавонад. Онҳо ба лой, рег, санг ва дигар ҷизҳо ҷаспида месабзанд. Обсабзҳои баҳри файр аз хроматофору хлорофилл боз ба пигментҳои рангини бӯр ва сурх, каротину (сабз) ксантофил (заррин) аз обсабзҳои оби равон фарқ мекунанд.

Ба обсабзҳои баҳри **навъи Ламинария — ламинарии чопониро** мисол овардан мумкин аст (расми 50).

Ламинарии чопонӣ растании калон буда, қисмҳои болоии танааш дарози тасмашакл, қадаш 2—6—12 метр, бараш 10—75 сантиметр меояд. Қисми поёни бошад, кӯтоҳи силиндр ё новашакл аст. Ламинарии чопонӣ аз соҳили баҳр сар карда, то ҷукурии



Расми 50. Ламинарияи чопонӣ.

25—35 метр ва چойҳои серҳаракати об масабзад. Он махсусан дар қисми шимолии баҳри Ҷопон васеъ паҳн гардидааст.

Ламинарияи ҷопонӣ асосан бо роҳи ҷинси ва файричинси афзоиш меёбад. Дар танаи ламинарияи ҷопонӣ миқдори зиёди дорувор, шакар ва дигар моддаҳои ғизӣ ҷамъ мешавад. Барои ҳамин ҳам одамон ба он «карами баҳри» ном ниҳодаанд ва аз қадим барои эҳтиёҷи худ истифода мебаранд. Аз он таомҳои муҳталиф, консерваҳо ва маҳсулоти қаннодӣ тайёр мекунанд.

Ба оилаи ламинария 30 обсабз дохил мешавад.

Аз обсабзҳои баҳри дар соҳаҳои гуногуни ҳоҷагии ҳалқ истифода мебаранд. Масалан, дар Куриё, Ҷин ва Ҷопон файр аз ламинария боз обсабзҳои баҳрии **немалион** ва **улваро** дар таом васеъ истифода мебаранд. Дар онҳо равған кам бошад ҳам, сафеда, ангиштоб ва дорувор хеле зиёд аст.

Дар соҳилҳои баҳрии Норвегия, Испания, Шотландия, Ирландия ва Англия ҳайвонҳои хонагӣ бо обсабз парвариш карда мешаванд, зоро онҳо бо таркиби кимиёвии худ аз алафи ҳушсифат фарқ надоранд.

Дар саноат аз обсабзҳои баҳри йод, бром мегиранд. Аз як килограмм хокай баъзе обсабзҳо аз 5 то 20 г йоди тоза гирифтан мумкин аст.

Аз обсабзҳои сурҳ моддаи агар-агар ҳосил мекунанд. Агар-агар дар саноати ҳурокворӣ барои тайёр намудани мармелад ва яхмос ба кор бурда мешавад. Файр аз ин, агар-агар дар лабораторияҳои илмиӣ барои рӯёнидани бактерияҳо, занбӯруғҳо ва дигар организмҳо ҳамчун ғизо истифода мешавад.

1. Обсабзҳои баҳри аз обсабзҳои оби ширин бо чӣ фарқ доранд?
2. Обсабзҳои баҳри чӣ тавр зиёд мешаванд?
3. Соҳти обсабзҳои баҳри ва ламинария чӣ ғуна аст?
4. Обсабзҳои баҳри дар ҳоҷагии ҳалқ чӣ тавр истифода мегарданд?

Обсабзҳои баҳри. Ламинария. Улва. Немалион



ҚИСМИ УШНАХО

Дар рўйи Замин қариб 2500 навъи ушнаҳо вомехӯранд. Онҳо асосан дар хокҳои сернам месабзанд. Ушнаҳо растаниҳои барг ва поядор буда, решаша надоранд. Вазифаи решаро ризоидҳо ичро мекунанд. Афзоиши онҳо бо роҳи чинси ва файриинси ба амал меояд. Вале дар ҳаёти онҳо роҳи чинси бартарият дорад.

§ 26. УШНАИ ФОХТАЗАГИРАК

Ушна намояндаи хеле қадим ва соддаи растаниҳои дараҷаи оли буда, қадаш аз 4—5 мм то 40 см мерасад. Танаи баъзеи онҳо мисли обсабзҳо буда, аз катана (таллом)-и баргмонанд иборат аст. Танаи бисёри ушнаҳо ба поя ва барг чудо гардидаанд, вале решаша надоранд ва дар хок бо риштаҳои маҳсус (**ризоидҳо**) мечаспанд. Бо набудани решаша **системаи гузариши ушнаҳо** аз дигар растаниҳои оли фарқ мекунанд ва аз рўйи дараҷаи инкишоф аз онҳо қафо меистанд.

Ушнаҳо аз спораҳо зиёд мешаванд. Аъзои чинсии онҳо серхӯҷайра буда, аъзои чинсии нарина — **антеридий** ва аъзои модина — **архегоний** номида мешавад. Бордоршавии ушнаҳо дар об бо ёрии нутфаҳои фаъол ба вуқӯъ меояд.

Ушнаҳои поябаргдор дар табиат хеле васеъ паҳн гашта, баъзан дар тундра, ботлоқзор ва ҷойҳои нам рўйи заминро тамоман мепӯшонанд. Ушнаҳои поябаргдор қариб 13 ҳазор навъ доранд. Ба он ушнаи фунария (фохтазагирак)-ро, ки дар даштҳои Осиёи Миёна паҳн гаштааст, мисол овардан мумкин аст (расми 51).

Ушнаи фунария растании яксола буда, баландиаш ба 1—3 см мерасад. Қабати чимдори ба қолини сабз монанди ин растаниро аввали баҳор дар ҷойҳои сернам, канори чўйбор, деворҳои заҳнок, ҷойҳои серсояи ҳавли, пустлохи дарахтон воҳурдан мумкин аст.

Пояи фохтазагирак борик, бо баргҳои пайи ҳам пӯшонда шудааст. Қисми поённи поя ба хок даромада меравад ва пояро ба хок мустаҳкам менамояд.

Барги фунария аз як қабати хӯҷайра ташкил ёфта, баргҳои он хлорофилл дорад. Баргҳои мазкур аз рӯшной — гази

Расми 51. Ушнаи фохтазагирак:

а — банди он; *б* — ғүзачай сабзидаистода; *в* — ғүзаи пухтарасида; *г* — барги он.

карбонат, аз намакҳои маъданӣ ва об — крахмал ва дигар моддаҳои органики ҳосил мекунанд.

Афзоиши ушнаи фунария хеле мураккаб мебошад. Ҳангоми афзоиши он дар байнӣ баргҳои поя аъзоҳои ҷинсии серхӯҷайра пайдо мешаванд. Аъзоҳои ҷинсии мардона — **антерийдҳо** халтачашакл буда, дар онҳо микдори зиёди ҳӯҷайраҳои ҷинсии фаъоли дуқамчинакдор (**гаметаҳои мардона ё нуфтаҳо**) ҳосил мешаванд.


Аъзои ҷинсии занона — **архегонийҳо** шакли колбай дарозро доранд. Дар ҳар як архегоний як ҳӯҷайраи ҷинсии беҳаракат ҳӯҷайратухм инкишоф меёбад.

Дар айёми боронгари бахорон сатҳи ушнаҳоро об зер карда, нӯти антеридий ва архегоний мешукуфад. Нутфаҳо (сперматозоид) аз антерий ба об баромада, бо ёрии қамчинакҳои худ ҳаракат мекунанд ва ба дохили архегоний даромада, дар натиҷаи оmezish ба тухм ҳӯҷайра **зигота** ҳосил мекунанд. Пас аз муддати кӯтоҳ зиготаи дохили (архегоний) инкишоф ёфта, ба ғүзачай бандкӯтоҳи спорадор — спорангий табдил меёбад. Пас аз пухта расидан спораҳо пош хурда, парешон мешаванд.

Аз спораи ба хоки нам афтода риштаҳои сабзи борик ва мисли алафи риштамонанди оби серхӯҷайраву сершоҳа мерӯянд. Дар шохаҳои ришта **муғча** пайдо мешаванд. Аз ҳар як муғча ушнаи нави фунария месабзад.

Ба гурӯҳи фунария қарид 200 навъи ушнаҳо дохил мешаванд. Фунария бо роҳи афзоиши ҷинсӣ ва файричинсӣ зиёд мешавад.

Ҳамин тавр, аз зигота афзоиши файричинсӣ сар мешавад. Вай аз банди спорангий ва спораҳои даруни он иборат мебошад. Ушнаҳо намуди оддии растаниҳои дараҷаи оли ба ҳисоб мераванд.





1. Кадом нишонаҳои ба ушна хосро медонед? 2. Сохти ушнаи фунария чӣ гуна мебошад? 3. Афзоиши ҷинсии фунария гуфта чиро мефаҳмад? 4. Афзоиши ғайриҷинсӣ чӣ гуна ба амал меояд? 5. Ушнаи фунария аз обсабзҳо чӣ фарқ дорад?



Қатана (таллом). Ризоид. Архегоний. Нутфаҳо. Тухм. Хуҷайра. Зигота. Спорангий. Спора. Фунария. Роҳи ҷинсӣ. Роҳи ғайриҷинсӣ.



1. Ҷойҳоеро, ки фунария мерӯяд, муайян намоед. 2. Сохти берунаи фунарияро (бо ёрии пурбин) омӯзед. 3. Аз фунария гербари тайёр кунед.

ҚИСМИ ЧИЛБУГУМҲО

Дар рӯйи Замин зиёда аз 30 намуди чилбугумҳо мерӯянд. Дар Ӯзбекистон 2 навъи чилбугуми як оила вомехӯранд. Чилбугумҳо гиёҳи бисёрсола буда, бо роҳи нашвӣ, ҷинсӣ ва ғайриҷинсӣ афзоиш мекунанд.

§ 27. ЧИЛБУГУМИ ДАШТИ

Чулбугум гиёҳи бисёрсолаи решапояги буда, дар ҷойҳои сернами лаби дарё, канал ва ҷўйбор, канори заҳбур, атрофи ҷашмаю марғзор ва баъзан байнӣ алафҳои бегонаи киштзор мерӯяд, поя, шоҳаҳои он серқирра буда, ба бандҳо ҷудо шудааст. Аз ҳамин сабаб онро **чилбугум** (гилбонд) меноманд. Даруни буғумҳо ковок мешавад. Шоҳҳои он танҳо аз буғуми поя мебароянд ва дар буғумҳо ҳалқа ҳосил намуда, ҷойгир мешаванд. Баргҳои чилбугум нозӯк ва майда буда, ба буғумҳои поя ва шоҳа бо ҳалқа пайваст шудаанд.

Дар нӯги поя ва шоҳҳои чилбугум **хӯшаи спораовар** ҳосил мешавад. Дар хӯшаҳои спораовари чилбугум барги тағиیرёфта (спорафилҳо) ҳалқа ҳосил карда, ҷойгир мешаванд. Дар қисми болоии спорафилҳо 6—8-то спорангий ҷой мегирад. Спорафилҳо спораоваранд (расми 52).

Аввали баҳорон аз муғчаҳои решапояи чилбугуми дашти поя месабзад. Ин поя тирангу бешоҳа буда, дар нӯгаш як хӯшаи спораовар дорад.

Спораҳои хӯши спораовар ба берун баромада, бо ёрии об ё шамол паҳн мешаванд. Аз баязе спораҳои ба шароити мусоиди сабзиш афтида **гаметафити мардина** ва аз дигарааш **гаметафити занона** мерӯяд. Гаметафити мардина ба паҳнаки сабзи хурд ва атрофааш бурида монанд мебошад. Гаметафити занона назар ба мардина калон буда, дар доҳили **архегонии** он хӯчайратухм ҳосил мешавад.


Дар чилбуғумҳо омезиши нутфа бо хӯчайратухм (бордоршавӣ) танҳо дар об ба вуқӯй меояд. Гунчай аз хӯчайратухми бордор ҳосилгардида инкишоф ёфта, гиёҳи нав — спорафитро ба вуҷуд меоварад.

Аввалҳои тобистон аз решапояи чилбуғуми дашти **пояи тобистона** (нав) мерӯяд. Ин поя нозук, сабз, сершоха буда, он асосан бо ҷараёни фотосинтез, барои ҳосил кардани моддаҳои органикӣ ёри мерасонад.

Чилбуғумҳо файр аз тарзи спорагӣ бо решаҳои худ, яъне бо роҳи **нашви** (вегетативӣ) низ меафзоянд.

Дар Ӯзбекистон намуди дигари чилбуғум — **чилбуғуми сершоҳ** низ месабзад. Фарқи он аз чилбуғуми дашти дар набудани пояи баҳорӣ ва ҳосилшавии хӯшаҳои спораовар дар нӯги пояҳои шоҳадор зоҳир мегардад.

Чилбуғумҳо растаниҳои пурқимати доруғӣ мебошанд. Маҳлули аз шоҳаву пояи ҷӯшондаи он тайёршударо ба сифати доруи пешброн истифода мебаранд.



Расми 52. Чилбуғуми дашти:

- 1 — пояи ҷинсии баҳорӣ;
- 2 — пояи вегетативии тобистона;
- 3 — сараки спорадор.

1. Соҳти чилбуғумҳо чӣ гуна аст?
2. Спораҳо дар кучо ва чӣ хел инкишоф меёбанд?
3. Чилбуғумҳо чӣ тавр афзоиш мекунанд?
4. Аҳамияти пояҳои нашви аз чӣ иборат аст?
5. Чилбуғумҳо дар хочагии халқ ба қадом мақсадҳо истифода мегарданд?





Спора. Антеридий. Архегоний. Чилбугуми даштӣ. Чилбугуми сершоҳ. Пояи тобистона. Пояи ҳӯшаовари спора.



Пояи чилбугуми даштиро аз сахроҳои баҳорӣ ва тобистона пайдо карда, онҳоро қиёс намоед ва гербари омода созед.

ҚИСМИ САРАХСШАКЛҲО

Дар рӯйи Замин қариб 10000 намуди сарахсҳо паҳн гаштаанд. Дар Осиёи Миёна 32 навъи ин оила месабзад. Аз онҳо 15 навъи ба 10 ҷинс мутааллиқ буда, дар Ӯзбекистон мерӯянд. Ба сарахсшаклҳо алафҳои решапояғӣ дохил мешаванд.

Танҳо дар минтақаҳои тропики ва наздитропики сарахсҳои дарахтмонанд дучор меоянд. Ба рӯйи замин бошад, як тӯда сарахсҳои думчадарози патмонанд сабзида мебароянд. Нуғи баргҳои ҷавон печида, баробари инкишофи барг дароз шудан мегирад.

§ 28. САРАХСИ БЕПАГӢ ВА СУМБУЛАИ ОБӢ

Аз ҷиҳати инкишоф сарахсҳо ба чилбуғум монанд бошанд ҳам, бо қалонии барг ва надоштани ҳӯشاҳои спораовар аз онҳо фарқ мекунанд. **Спораи** сарахс дар спорангии дохили доначаҳои бӯр (**сорусҳо**), ки дар пушти барг ҷойгиранд, пухта мерасад.

Афзоиши сарахс низ ба мисли чилбуғум бо роҳи омехташавии буғумҳои ҷинси ва ғайриҷинси ба амал меояд. Спораҳои пухтарасидай дохили спорангии сорус бо кафидани пӯст ба ҳаво мебароянд ва бо ёрии об ё шамол паҳн мегарданд.

Аз спораи ба хоки нам афтида, **гаметафит** мерӯяд. Қади гаметафити сарахс то 1 см расида, сабзу борик ва дилчашакл буда, бо ризоидҳои қисми болӣ ба хок мустаҳкам мегардад. Вале он умри дароз намебинад. Дар **антеридийҳои гаметафит нутфаҳои серқамчинаки** фаъол ва дар **архегонийҳо** хӯҷайратухмҳо пухта мерасад. Дар айёми боронгари гаметифитро об зер карда, нӯғи антеридий ва архегоний оmezish мейбанд. Сперматозоиди аз антеридий ҳосилгардида ба даруни

архегоний даромада, бо ҳуҷайратухм фаро мегирад. Аз ҳуҷайратухми бордоршуда ғунча ҳосил мешавад. Дар навбати худ ғунча сабзида, сарахси нав — спорафитро ба вучуд меоварад.

Афзоиши нашвии сарахсҳо ба воситаи решапоя ба вуқӯй мепайвандад.

Сарахсҳо дар Ӯзбекистон асосан дар бешазори кӯҳӣ, соягии доманакӯҳ, хокҳои сернами форҳо месабзад. Ба он *сарахси бешагӣ* ва *сумбули обиро* мисол овардан мумкин.

Пояи сарахсҳо алафҳои бисёрсолаанд.

Баргаш (пояш) наштаршакли васеъ, дарозиаш 10—40 см, қирраҳояш 2—3 маротиба калонтари патмонанд. Банди баргҳояш ҳам кӯтоҳ, дар қисми поёниаш сорусҳо ҷойгир шудааст — спорааш моҳҳои июн-август ҳосил медиҳанд.

Сарахсҳо дар соягии доманакӯҳҳо, масканҳои сояву салқин, соҳили чашмаҳо мерӯяд.

Намояндаи сумбулае, ки дар обҳои Ӯзбекистон мерӯяд, *сумбулаи обист*.

Сумбулаи оби растании пояаш майдаи берешаест, ки дар рӯйи об шино мекунад (расми 53). Баргҳояш (пояш) 3-тоги тақсим гардида, ҷойгир шудаанд. Аз онҳо 2-тоаш сабз буда, дар ду тарафи поя ҷойгир шудааст, тухмшакл, сеюмаш дар зери об оvezон мебошад, ба қисмҳои хурди риштамонанд ҷудо гардидааст. Меваи спорагиаш 4—8-то буда, онҳо дар асоси барги оббуда ҷойгир гаштаанд.

Спораҳояш моҳҳои август-сентябр ҳосил медиҳанд.

Сумбулаи оби дар обҳои бисёр вилоятҳои Ӯзбекистон месабзад. Фарқи сумбулаи оби аз сарахси бешагӣ дар ҳамин аст, ки дар меваи спорагии он ҳар гуна спораҳо ҳосил мегарданд.



Расми 53. Сумбулаи обӣ

1. Соҳти сарахсҳо чӣ гуна аст?
2. Сарахсҳо чӣ тавр афзоиши меёбанд?
3. Фарқи байнини сарахсшаклҳо ва чилбуғумҳо дар чист?
4. Нишонаи ба худ хоси сарахси дашти аз чӣ иборат аст?
5. Сумбулаи оби чӣ гуна соҳт дорад?
6. Сарахси бешагӣ чӣ гуна фоида дорад?





Гаметафит. Спорафит. Антеридий. Архегоний. Гунча. Сарахси бешагӣ. Сумбулаи обӣ.



Аз гербариј растаниҳоеро ёбед, ки ба сарахсҳо мансубанд, бо соҳти онҳо аз наздик шинос шуда, расмҳои онҳоро кашед.

ҚИСМИ РАСТАНИҲОИ ЛУЧТУХМ

Дар рӯйи Замин қариб 700 навъи растаниҳои лучтуҳм маълум аст. Дар Ӯзбекистон 40 намуд ва 18 ҷинси он вомехӯрад.

Гурӯҳи растаниҳои лучтуҳм аз дарахт ва буттаҳо ташкил ёфтаанд. Онҳо аз тухм афзоиш мекунанд.

Тухми растаниҳои лучтуҳм ба мисли растаниҳои гулдор дар даруни мева набуда, балки дар пулакчаҳои кушоди маҳсус ҷой гирифтаанд. Аз ҳамин сабаб онҳоро **растаниҳои лучтуҳм** мегӯянд.

Ба растаниҳои лучтуҳм арча, санавбар, коҷ ва савро мисол овардан мумкин аст.

§ 29. АРЧА

Арча дарахти калони ҳамешасабз буда, қадаш то 20 метр мерасад (расми 54). Дар кушодии кӯҳҳои баландиаш 3500—4500 метр, бо таъсири хунуқӣ ва шамолҳои доимӣ арча хобида ба замин паҳн мегардад.

Барги арча хеле майда, сабзранг, тангачамонанд аст.

Арча хеле суст месабзад. Барои дарахти калон шудани арчаи аз тухм сабзида, бештар аз 100 сол вақт лозим аст. Арча ҳазор сол ва ҳатто аз он ҳам зиёд умр мебинад. Арча растани дучинса аст. Охири баҳорон дар навдаҳои навраси баязе арчаҳо **ҷалғӯзҳои** хурди хӯшамонанд ҳосил мешаванд ва дар онҳо микдори зиёди гард пухта мерасад. Онҳоро **ҷалғӯзai гардовар** меноманд. Айни ҳол дар дигар навъҳои

арча چалғұзаи тұбмонанди дарозиаш 0,5—1 см ҳосил мешавад. Ин چалғұзақо **чалғұзаи тухмі** номида мешаванд. Нуги тухммуғча сұрох буда, дар он архегоний ва дар дохири он **тұхмұчайра** ташаккул меёбад. Дар он چалғұзаи тухмі қийгир мешавад. Гард ба нұғи тухммуғчаи چалғұзаи дигар меафтаң да бо ҳамин гардолудшави ба амал меояд.

Гарди ба тухммуғча афтода пас аз муддате ҳұчайратухмро бордор менамояд.


Пас аз бордоршави пулакчақои چалғұзаи тухмі тез сабзида, ғағс мешавад ва бо ёрии зифт (смола) ба ҳам часпида ба пүсти мулоими چалғұза табдил меёбад. **Чалғұзаи ба ин гуна пұст** пүшидашуда пас аз пухтан ба буттамева монанд мешавад. Аз ин рү, چалғұзаи тұхми арчаро дар байни халқ **чалғұзамева** ё худ **меваи арча** меноманд.

Тұхми арча баъд аз ду ва ё се соли гардолудшави пухта мерасад.

Арча дар қисми болой ва нишебиҳои күхқо, обтақсимкунакқо, нишебиҳои сангилоху хокдор, дараҳо сабзида, бешазори ба худ хоси арказорро ташкил медиҳад.

Дар Осиёи Миёна 7 намуди арчай ёбой, ки 3-тои он дар күхқои Ұзбекистон месабзанд (арчай Зарафшон, Туркистан ва Савр), арказори хурду калон ҳосил мекунанд. Файр аз ин дар күчаву хиёбон, майдон ва бөгөн истироҳати шаҳрқо арчай Виргин ҳамчун дарахти ороиши парвариш карда мешавад. Ватани арчай Виргин Америкои Шимолист.

Боз як дарахти ба оилаи сұзанбаргқо мансуб **сарви шарқй** ҳамчун растани ороиши парвариш карда мешавад. Аз қиҳати сохти барг ва танаи худ сарв ба арча монанд аст. Аммо аз қиҳати шохабандии навда ва қүшодашавии چалғұзақои пухта ба воситаи сұрохии ноҳамвор аз арчақо фарқ мекунад.



Расми 54. Шохчай арча.



1. Хусусиятҳои ба худ хоси растаниҳои луттухм аз чи иборат аст? 2. Сохти тана, шоха ва барги арча чи гуна аст? 3. Чаро арчаро растани дүчинса (духонаги) меноманд? 4. Ҷалғұзаҳои арча ва тухми он аз ҳамдигар чи гуна фарқ доранд? 5. Арча чи гуна аҳамиятре молик аст?



Арча. Ҷалғұзаҳо. Ҷалғұзаҳои гардовар ва тухмі. Архегоний. Фунча. Тухмпалла. Эндосперма. Ҷалғұзамева.



1. Аз китоби дарсі мавзұйҳои «Сохти гулҳо», «Гардолудшавии гулҳо», «Бордоршавии растаниҳо»-ро такрор намуда, ба шакли қадвал нависед. 2. Навда ва ҷалғұзаҳои арчай Виргин, сарви шарқии дар қытъаи таңрибавии мактаб, қади күча ва ё боғи истироҳат сабзидаро муқоиса карда, фарқи онҳоро муайян кунед ва дар дафтаратон нависед. Аз шохчаҳои онҳо гербарий созед.

§ 30. САВСАН

Силсилаи савсан ба оилаи савсаниҳо мансуб буда, дар рўйи Замин қариб 100 навъи он месабзад. Онҳо асосан дар нимкураи шимолӣ паҳн гаштаанд. Дар қытъаҳои Аврупо, Осиё ва Амрико бешазори савсан дар майдонҳои калон мавҷуданд.

Савсан дар ҳолати табии дар Ўзбекистон намесабзад. Вале қариб 10 навъи он дар Ўзбекистон ҳамчун растани аз ҳама

хуби ороиши ва барои чўбу тахта парвариш карда мешавад. Навъи аз ҳама бештар паҳншудаи он **савсани** (қарағайи) **оддӣ** мебошад (расми 55). Дар шароити Ўзбекистон қади он аз 10 то 20 метр мешавад.

Қарағайи оддӣ дарахти яқчинсаи борондӯст ва ҳамешасабз аст. Танааш сурхи сиёҳтоб, шоху баргҳояш мувофиқи шароити сабзиш ҳар хел



Расми 55. Савсани оддӣ:

1 — шохчай гули модина; 2 — шохчай гули нарина; 3 — ҷалғұзаи модинаи пухтарасида.

мешавад. Навъи савсане, ки дар майдонҳои кушод месабзад, сершоху қадбаланд мегардад.

Баргҳояш дар навда 2-тогӣ ҷойгир шуда, дарозиашон 5—7 см, рангашон сабзи баланд аст. Савсани одди аз тухмиаш хуб месабзад.

Ҷалғӯзай гардгираки он фасли баҳорон дар қисми поёнии навдаҳои солона «тӯпгули» зичи хӯшашакл ҳосил карда, ҷойгир мешавад. Дар мобайни ҷалғӯзахо пулакчаҳо дар шакли спирали, дар қисми болои пулакчаҳо бошад, манбай гардолудшавӣ ҷойгир шудааст. Дар дохили манбай гардолудшавӣ гардҳо ҳосил мегарданд ва бо қӯмаки шамол ба ҷалғӯзай тухмӣ парида мегузаранд.

Ҷалғӯзахои тухмӣ якто ё дуто дар дохили навдаҳои дароз пайдо мешаванд. Дар мобайни ҷалғӯза пулакчаҳои тухмدون якҷоя мешаванд. Дар ин тангачаҳо 2-тогӣ гунчатухм ҷойгир мешаванд.

Аз ҳуҷайраҳои тухмии ҳосилгардида **ғунча** ва аз он **туҳм** ҳосил мегардад.

Ҷалғӯзай савсани одди дар бадали 2 сол пухта мерасад ва бо таъсири шамол мерезад.

Ҷалғӯзахои савсан шаклу ҳаҷми муҳталифро доранд. Ҷалғӯзахое, ки тухмиро нигоҳ медоранд, пулакчаҳои ниҳоят мустаҳкам доранд.

Савсанҳо ба ҳисоби миёна 200—400 сол умр мебинанд.

Дар шаҳру деҳоти Ӯзбекистон савсанҳо бо мақсади сабзу ҳуррамгардонӣ шинонда мешаванд. Онҳо баробари тез сабзидану таъминоти чӯбу таҳтаро доштан ба ҳусусияти шифобаҳшӣ ҳам моликанд. Ба ҷуз ин савсан дар тайёр кардани коғази навъи олий ва ҳосил кардани спирти техникий ҳам истифода мегардад.

1. Нишонаҳои ба ҳуд ҳоси савсани одди аз чи иборат аст?
2. Савсани одди аз арча бо қадом ҷиҳаташ фарқ мекунад?
3. Савсани одди чи ғуна фоида дорад?



Савсани одди. Ҷалғӯзай гардгирак. Ҷалғӯзай тухмدون. Ғунча. Туҳм.





1. Шохҳои ҷалғӯзадори савсани оддӣ ва арчаро гирифта, нишонаҳои асосии онҳоро муайян карда, муқоиса кунед ва расмҳояшонро кашед. 2. Растваниҳои лучтухмро, ки дар атрофатон кошта мешаванд, аниқ намуда, аз онҳо гербари тайёр кунед. 3. Барои шинондани растаниҳои сабзи лучтухм дар маҳалли истиқоматиатон дасти мадад дароз кунед.

ҚИСМИ РАСТАНИҲОИ ПУШИДАТУХМ

§ 31. МАҶЛУМОТ ДАР БОРАИ РАСТАНИҲОИ ПУШИДАТУХМ

Дар замони ҳозира қисми асосии набототи кураи Замиро растаниҳои пушидатухм ташкил медиҳанд.

Соҳти растаниҳои пушидатухм назар ба дигар гурӯҳи олами наботот хеле мураккаб мебошад. Онҳо растаниҳои гулдор мебошанд. **Гули** ҳақиқӣ бошад, ғайр аз пушидатухмҳо дар ягон гурӯҳи дигари растаниҳо нест. Гули ҳақиқӣ аз гулчамбар, гардгирак ва тухмдон ташкил ёфтааст.

Тухммуғчаи растаниҳои гулдор ба монанди лучтухмҳо на дар пулакчаҳои ҷалғӯзаи кушод, балки дар даруни ғӯраки тухмдон ҷойгиранд.

Пас аз гардолуд ва бордоршавӣ аз тухммуғча тухм ва аз девораи ғӯрак мева ҳосил мешавад. Хулоса, тухми растаниҳои пушидатухм дар даруни **мева** мепазад. Барои ҳамин ҳам онҳоро **растаниҳои пушидатухм** мегӯянд. Тухммуғчаҳои дар ғӯрак пухтарасида ва тухмҳои дар дохили мева инкишофёфта аз шароитҳои номусоиди атроф — сардӣ ва гармии барзиёд, хушкӣ ва сернамӣ, касалиҳо ҳимоя мебошанд.

Хусусияти хоси ин гурӯҳ **чуфтбордоршавӣ** мебошад.

Растаниҳои пушидатухм ба туфайли инкишофи хуби тухм, тез ва осон паҳншавӣ ва дуру дароз нигоҳ доштани қобилияти афзоиш дар олами наботот мавқеи ҳукмронро ишғол кардаанд.

Соҳти дохилии пушидатухмҳо низ хеле мураккаб аст. Масалан, бофтаҳои реш, поя ва барги онҳо найчаҳои дарози аз ҳӯҷайраҳои мурда ҳосилшуда мебошад.

Тарзи ҳаёти пӯшидатухмҳо гуногун аст. Дар байни онҳо алафҳои яксола, дусола, бисёрсола, нимбутта, бутта ва дарахтон мавҷуданд.

Алҳол ба илм зиёда 250000 намуди растаниҳои пӯшидатухм маълум аст, ки баробари шумораи умумии намудҳои дигар гурӯҳҳои растаниҳо мебошад.

Одамон аз замонҳои қадим растаниҳои пӯшидатухмро ҳамчун хӯроки чорво, озуқа ва растаниҳои рангдиҳандаву доругӣ ва зиравор истифода кардаанд. Тахминан беш аз ҳазор сол муқаддам олимони Осиёи Миёна Ибни Сино ва Абурайҳон Беруни дар асарҳои машҳури худ доир ба тиб дар бораи растаниҳои пӯшидатухми доругӣ маълумот додаанд.

Қариб ҳамаи растаниҳои мадани ба пӯшидатухмҳо мансубанд.

Растаниҳои пӯшидатухм ба ду синфи калон — синфи растаниҳои дупаллагӣ ва якпаллагӣ ҷудо мешаванд. Фарқи байни ин синфҳо дар аломатҳои зерин ифода меёбад:

Фарқи асосии растаниҳои як ва дупаллагӣ.

Дупаллагӣ

1. Ҷанин дупалла аст. Растании сабзанд бо ду палла ба рӯйи хок мебарояд.

2. Решаи аз ҷанин пайдошуда муддати дароз ва ҳатто то охири ҳаёти растани боқӣ мемонад.

3. Рагбандии сатҳи барг тӯршакл (пatak ё панҷашакл) аст.

4. Поя (тана)-и он камбийдор ва фағс шуда метавонад.

5. Аксар гулчамбари мураккаб дошта, қисмҳои гул (косачабаргҳо ва гардбаргҳо) дар он 4—5-тоги ҷойгир шудаанд.

Якпаллагӣ

1. Ҷанин якпалла аст. Растании сабзанд бо як паллабарг ба рӯйи хок мебарояд.

2. Тиррешаи аз ҷанин пайдошуда тез нобуд мешавад ва як гурӯҳ решоҳои иловагии аз поя сабзида ҷойи онро мегирад.

3. Рагбандии сатҳи барг камоншакл аст ва ё решаи параллел.

4. Поя камбий надорад ва фағс намешавад.

5. Гулчамбари одді дорад ва қисмҳои гул дар гулчамбар 3-тоги чойгиранд.

Дар ҳудуди Ўзбекистон қариб 4500 намуди растаниҳои пӯшидатухм мерўянд. Аз онҳо тақрибан 3700 намуд ба растаниҳои дупаллагӣ ва 800 намуд ба растаниҳои якпаллагӣ мансубанд.

Ҳамин тарик, ба растаниҳои пӯшидатухм ҳар гуна гиёҳ, бутта, нимбутта ва дараҳтони гул, мева ва тухмкунанда дохил мешаванд. Ин қисми растаниҳо ба синфи набототи дупаллагӣ ва якпаллагӣ тақсим мегарданд.



1. Растаниҳои пӯшидатухм аз лучтуҳм чӣ фарқ доранд?
2. Кадом растаниҳо набототи пӯшидатухм номида мешаванд?
3. Растаниҳое, ки ба синфи дупаллагӣ мансубанд, бо кадом нишонҳояшон фарқ мекунанд?
4. Растаниҳое, ки ба синфи якпаллагӣ мансубанд, бо кадом нишонҳояшон тавсиф мегарданд?
5. Растаниҳои пӯшидатухм дар ҳаёти инсон чӣ аҳамият доранд?




Растаниҳои пӯшидатухм. Гул. Тухммуғча. Фӯрак. Мева. Ҷуфтбордоршавӣ. Дупаллагӣ. Якпаллагӣ.



1. Аз растаниҳое, ки дар гирду атрофатон мерўянд ва ё гербари истифода бурда, растаниҳои пӯшидатухм ва лучтуҳмро бо ҳам муқоиса кунед.
2. Аломатҳои ба худ хоси растаниҳои дупаллагӣ ва якпаллагиро муайян кунед.

СИНФИ РАСТАНИҲОИ ДУПАЛЛАГӢ

Синфи растаниҳои тухмашон дупаллагӣ 340 оила ва зиёда аз 175000 намуд доранд. Дар Ўзбекистон тақрибан 3700 намуди он ки ба 138 оила мансуб мебошад, дучор меояд. Дар зер оид ба баъзе оилаҳо ошно мегардем, ки ба ин синф (авлод) мансуб мебошанд.



§ 32. ОИЛАИ НАСТАРАНИХО


Ба ин оила қаріб 3000 навъ ва 120 чинси растаниҳои дарахти, буттаги ва алафии бисёрсолаи дар минтақаи иқлими мұғтадили Нимкураи Шимолиј рўянда дохил мешаванд. Дар Ӯзбекистон 35 чинс ва 153 навъи ин оила мерўяд (расми 56).

Барги настаранҳои баргчаҳои паҳлӯғи дошта содда, ба се тақсим шуда, панҷ шакл ва ё мураккаб; дар поя пайи ҳам چойгиршуда мебошанд.

Гулҳои яккаи дар бағали барг ё худ дар тұдагули хұшаги сипар ва соя-боншакл چойгиршуда доранд. Онҳо дүчинса буда, ба воситаи ҳашарот гардолуд мешаванд.

Гулчамбари мураккаби рост ва аксар 5-аъзоги доранд. Гулточбаргаш 5-то, васл нагардидааст. Гардбаргаш бисёр. Тухмданаш 5-то ва аз он ҳам зиёд. Фуреки он 1—5 хонаги. Мевааш хушк (чормағзак ё тұдабарг) ё тар (як ё бисёрдонакаи меваи сохта) мебошад. Ба ин оила чинсҳои **тобулға, олуча, насрин, себ, олу, бодом, нок, шафтолу, камхастак, гелос, қулуфнай, тамашк ва ғайра** дохил мешаванд (расми 57). Аз сабаби зиёд будани чинс ва навъҳои ин оила гули онҳоро бо формула ва диаграммаи муайян ифода намудан ғайриимкон мебошад.

Дар күхсору тұқайзор буттаҳои чинси насрин мерўяд. Яке аз онҳо **настаран** (раъно) мебошад. Ин буттаи сершоху поя буда, қадаш ба 3—4 метр мерасад. Хорҳои калони тез дорад. Баргхояш мураккаби тоқ, патшакл ва 5—9 паҳнака аст. Моҳҳои июн ва июл гул мекунад. Гулҳои калони диаметраш 8—9 см, пуштиранг, аз панҷтоги гул косача ва гулточ иборат. Микдори гардбарг ва тухмдени гул хеле бисёр аст.



Расми 56. Настаран
(раъно):

- 1 — шохчай гулдор;
- 2 — мева;
- 3 — буридаи рости гул.



1



2

Расми 57. Меваҳои растаниҳое, ки ба оилаи настараниҳо мансубанд:
1 — гелос;
2 — қулуфнай.

Меваи сохтаи настаран сурхи баланд, гӯштдор, дарози тухмшакл буда, дарозиаш ба 2—3 см мерасад. Дар дохили мева тухмакҳои зиёди саҳт мавҷуд аст. Таркиби он аз моддаҳои барои саломатии инсон зарури — витаминҳо, кислотаи лимӯ, моддаҳои даббоғӣ ва ғайра бой мебошанд. Дар тиб барои пешгирии касалии авитаминоз ва муолиҷа истифода мебаранд.

Дар Ӯзбекистон 13 навъи ин ҷинс мерӯяд. Настаран навъи ёбии гули садбарги маданишуда мебошад.

Ҳоло дар рӯйи Замин қариб 10 ҳазор ва дар Ӯзбекистон зиёда аз 340 навъи ин гулро кишт мекунанд.

Дарахти себ ба ҷинси себ мансуб буда, дар Ӯзбекистон 5 навъи он вучуд дорад. Аз онҳо 2 навъи ёбой ва сетои дигар маданишуда мебошад.

Нок аз рӯйи гулу мева шабеҳи себ аст. Лекин бо доштани хӯҷайраҳои сангӣ дар мағзи мева аз себ фарқ мекунад. Дар Ӯзбекистон 7 навъи ҷинси нок мавҷуд мебошад.

Себ, нок, олуча ва дигар меваҳои ёбой ба хушкӣ, хунуки ва ҳашароти заرارрасон хеле тобоваранд ва аз ин рӯ, дар бобати ба вучуд овардани навъҳои нав, гардолудкуни ғайра пайвандкуни аҳамияти калон доранд.

Растаниҳои оилаи настариниҳо дар Республикаамон васеъ паҳн гаштаанд. Ба ҷумлаи онҳо зардолу, шафттолу, гелос, олу, қулуфнай, тамашк медароянд ва онҳо дар ҳоҷагии ҳалқ аҳамияти калон доранд. Ду намояндаи оилаи онҳо — ноки Осиёи Миёна ва сорбарияи олча ба «Китоби Сурҳ»-и Ӯзбекистон дохил гардидааст.

1. Аломатҳои ба оилаи нестараниҳо хосро номбар кунед.
2. Сохти гули растаниҳое, ки ба оилаҳои настараниҳо мансубанд, чӣ гуна аст?
3. Формулаи гули себ ва гули настаранро нависед ва маънидод кунед.
4. Кадом растаний маданий оилаи настараниҳоро медонед?
5. Растаниҳои ёбоиро номбар кунед, ки ба ҳамин оила мансубанд.
6. Растаниҳои оилаи мазкур дар ҳаёти одамон чӣ мавқеъ доранд?



Настаран (раъно). Себ. Нок. Камхастак. Бодом. Дӯлона. Олуча. Формулаи гул.



1. Тӯдагул ва гулҳои себ, настаран ва қулуфнайро муқоиса кунед.
2. Монанди ва фарқияти баргро дар растаниҳои ба ин оила мансуб (себ, настаран, қулуфнай) муайян кунед.
3. Растаниҳои оилаи мазкур чӣ гуна шаклҳои ҳаёти доранд?
4. Ҷадвали зеринро пур кунед.



Номи растаний	Шакли ҳаёти	Сохти барг	Тӯдабарг	Намудҳои мева



К₄Т₄Г₄₊₂М₁



§ 33. ОИЛАИ ЧИЛЛИКГУЛҲО (САЛИБГУЛҲО)

Намояндагони оилаи чилликгулҳоро қариб дар тамоми қитъаҳои рӯйи Замин дучор омадан мумкин аст. Он аз 350 ҷинс ва такрибан 3000 намуд иборат. Дар Ӯзбекистон аз оилаи мазкур 76 ҷинс ва 200 намуд инкишоф ёфтааст.

Аксари чилликгулҳо алафҳои яксола, дусола ва бисёрсола мебошанд. Онҳо тирреша доранд, пояшон рост месабзад. Баргашон соддаи бутун ё буридашуда ва дар поя пай дар ҳам ҷойгиршуда мебошанд. Гулҳои рости дучинса дошта, бо хуша бо тӯдагул пайваста мебошад. Гулчамбари мураккаби ба косача ва гултоҷ ҷудошуда доранд. Косача ва гултоҷ аз 4-тоги гулбаргҳои алоҳидай бо ҳам васлнашуда иборатанд. Гули онҳо як тухмдони аз васлшавии ду мевабарг пайдошуда ва 6 гардбарг дорад.

Расми 58. Ҷағ-ҷағӣ оддӣ.



Меваи онҳо филофак (дарозӣ аз бар 3 баробар зиёд) ё филофча (қаду бар як хел ё 2 баробар зиёд) буда, бисёр вақт хангоми пухтарасӣ ба ду палла ҷудо мешаванд.

Аксар навъҳои ёбоии чилликгулҳо дар дашту домани кӯҳҳо ва адиҳо, пас аз боронҳои тирамоҳ сабзида мебароянд. Яке аз намудҳои оилаи мазкур ҷағ-ҷағ мебошад (расми 58).

Ин гиёҳи яқсолаи қадаш 10—30 см аст ва ҷинси онро низ ҷағ-ҷағ мегӯянд. Баргҳои назди реша думчакӯтоҳ ва патшакл буда, дар поя пай дар ҳам ҷойгиранд. Гулҳои он дар поя тӯдагули бебарги нӯги шохҳо — хӯша ҷойгир шудаанд. Косабаргҳо сабз буда, тоҷбаргҳояш аз косабарг 1,5 баробар дарозтаранд. Гардбаргашон 6-то. Тухмдон якто.

Ҷағ-ҷағи оддӣ аз моҳи март то охирҳои моҳи май гул карда мева (ғӯзача) ҳосил меқунад. Ҳар як бехи нав сабзидаи ин растани то 70000 тухм дорад.

Аз ҷинси ҷағ-ҷағ дар Ӯзбекистон танҳо як намуд ҷағ-ҷағи оддӣ мерӯяд.

Дар таркиби он витаминҳои «С» ва «К», кислотаи себ ва лимӯ мавҷуд аст. Дар аввали баҳор тӯдабаргҳои онро дар хӯрок истифода мебаранд. Аз ҷағ-ҷағ тушибера ва самбӯсаҳои алафин мепазанд. Доруи аз баргу пояи он тайёршударо дар нигаҳдории исҳоли хун ба кор мебаранд.

Дар Ӯзбекистон сабзавоти мансуби оилаи чилликгулҳо **карам** (расми 59), **шалғам**, **шалғамча** ва **турб** мебошанд. Аз растаниҳои рангдиҳанд ӯсмаро кишт меқунанд.

8 навъи ба оилаи мазкур мансуб дар «Китоби Сурҳ»-и Республикаи Ӯзбекистон ба забон гирифта шудаанд.



Расми 59. Намудҳои ба чилликгулҳо мансуббуда:

- 1 — гулкарам;
- 2 — карами пекинӣ.

1. Кадом аломатҳои хоси оилаи чилликгулҳоро медонед?
2. Формула ва диаграммаи сохти гули шалғамчаро кашед.
3. Кадом растании маданий оилаи чилликгулҳоро медонед?



Ҷаф-ҷаф. Карам. Турб. Шалғамча. Шалғам. Формулаи гул.



1. Растаниҳои ба оилаи чилликгулҳо мансуббудаи гирду атрофи мактабро ҷамъ намоед ва дар синф тақсим кунед.
2. Аз байни растаниҳои ҷамъшуда аломати синфи дупаллагӣ будани онро ёбед.
3. Сохти узвҳои ҳар як растаниро омӯзед ва муқоиса намоед.
4. Ҷадвали зеринро пур кунед.



Номи растани	Шакли ҳаётӣ	Шакли барг	Гул ва тӯдагул	Мева	Аҳамия- ти он

5. Расми яке аз растании омӯхтаатонро кашед.

1. Аз чилликгулҳои дар гирду атрофи маҳаллаатон рӯянда гербарий созед.
2. Бо ёрии омӯзгор номи растаниҳои ҷамъ кардаатонро муайян намоед.
3. Ба дафтари худ диаграммаи гиёҳҳои ҷамъшударо кашед ва формулаи гули онро нависед.



§ 34. ОИЛАИ ШУРАГИҲО



Ба шурагиҳо зиёда аз 100 ҷинс ва 1500 намуди дарахтон, буттаҳо, алафҳои бисёрсола, дусола ва яксолае, ки дар дашту биёбонҳо, регзор ва заминҳои шурҳои тамоми қитъаҳои олам мерӯянд, дохил мешаванд. Бисёрии онҳо дар даштҳо месабзанд.

Растаниҳои мазкур аксар вақт сергӯшт ва сероб мешаванд. Баргашон содда буда, пай дар ҳам ё рӯ ба рӯ ҷой гирифтааст ва баргҳои паҳлӯги надоранд. Баъзан баргҳо хеле хурд ва ҳатто набуданашон ҳам мумкин. Гули онҳо майда, сабз ва беранг буда, дар тӯдагули қаҷ ё рости дучинса (гоҳо якчинса) ба тарзи хушаги ё шингили ҷойгир шудаанд. Гулчамбари оддии

Расми 60. Лаблабуи сурх.



косачашакли онҳо аз 5 адад гулбаргҳои бо ҳам васлшуда иборат буда, бъззе гулчамбарҳо умуман ноаёнанд. Гардбаргҳо 2—5-то. Тухмдон аз якҷояшавии 2—5 гардбарг ҳосил шудааст. Меваашон асосан чормағзак аст.

Намуди васеъ паҳншудаи шӯрагиҳо **лаблабуи** одди мебошад (расми 60). Ин растании дусолай сабзвотӣ ба ҷинси лаблабу тааллук дорад. Вай бъзи аз тухм рӯйидан дар соли аввал баргҳои калони тӯдашакл ва решай фафси аз моддаи физой бой (решамева) ҳосил мекунад. Дар соли дуюм тана (поя)-и начандон дарози сершоҳ ва майдабарги дар нӯгаш тӯдагул дошта ба вучуд меояд. Моҳи май гул мекунад. Гулаш майда аст. Гулчамбари он оддӣ, панҷбарга ва 5 гардбарг дорад. Мевадон аз васлшавии 3 гардбарг ҳосил шудааст. Меваи лаблабу дар моҳи сентябр мепазад. Мевааш чормағзакист.

Аз шӯрагиҳо дар Ўзбекистон 2 намуди ҷинси **исмалоқ** мерӯяд. Яке аз онҳо исмалоқи ғуҷуммевагӣ аст, ки дар қатори растаниҳои зираворӣ кишт карда мешавад, поя ва барги онро дар хурок истифода мебаранд. Дуюмаш исмалоқи туркистонист. Он алафи бегонаи яксола ва духонагӣ мебошад.

Аз ҷинси **саксавул** дар биёбонҳои қумдор **саксавули сафед** ва **сиёҳ** мерӯяд. Ҳардуяш ҳам дарахти на ҷандон калон мебошад. Баргҳояш ниҳоят майда. Саксавулҳо дар охири моҳи март ва аввали апрел ба сабзиш даромада, гул мекунанд. Дар нимаи дуюми моҳи сентябр мева мекунад. Ҳангоми пухтарасии мева аз 5 баргчаҳои гулчамбар қанотчаи пардашакл ба вучуд меояд.

Дар саксавулҳо набудани барг, бозмонӣ аз сабзиш, дар моҳҳои гарму хушк рехтани қисми навдаҳои яксола нишонаҳои асосии мутобиқшавии онҳо ба шароити гарму хушки биёбон ба шумор меравад.

Танаи саксавул сӯзишвории қиматбаҳо, мева ва навдаи яксолай он физои хуби чорво мебошад.

Файр аз ин саксавулро дар пешгири кардани регӯҷчи васеъ кор мефармоянд.

Намуди зиёди шӯрагиҳои дар биёбонҳои реги гаҷдор рӯянда физои асосии чорво мебошанд. Масалан **терескен, изен, шӯрак, шӯракшӯрдана** ва дигар ҷинси растаниҳоро тирамоҳ шутур ва



1



2

Расмҳои 61—62. Растаниҳои мансуби оилаи шӯрагиҳо:
1 — шӯрабутта; 2 — саксавул.

гӯсфандони қарокӯли бо иштиҳо меҳуранд. Дар Пажӯҳишгоҳи «Ботаника»-и Фарҳангистони улуми Ӯзбекистон оид ба ҳуруки маданий чорво табдил додани **изен, хори морак** ва **шӯргиёҳ** (ғосул) тадқиқотҳои илми пеш бурда мешаванд. Доруи аз баргу меваи шӯргиёҳ (черкез) тайёршуда дар тиб барои пасткуни фишори хун истифода мешавад. Анабазин ном моддаи заҳрноки аз шӯргиёҳ гирифташударо дар хочагии ҳалқ дар мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон ба кор мебаранд.

Дар Ӯзбекистон 44 ҷинс ва қариб 200 намуди оилаи шӯрагиҳо мерӯяд (расмҳои 61—62).

8 наъви растаний ба ин оила мансуб ба «Китоби Сурх»-и Республикаи Ӯзбекистон шомил гардидааст.

1. Соҳти гули вакилони оилаи шӯрагиҳо чӣ гуна аст?
2. Растаниҳои ба оилаи шӯрагиҳо мансуббуда дар чӣ хел ҷойҳо мерӯянд? 3. Соҳти гул ва меваи лаблабу чӣ хел аст?
4. Оид ба саксавул чиро медонед? 5. Оилаи шӯрагиҳо дар хочагии деҳот чӣ аҳамият доранд? 6. Кадом намуди растаниҳои оилаи шӯрагиҳоро медонед?



**Гулчамбари оддӣ. Лаблабу. Саксавул. Эбалак. Шӯрабутта.
Терескен. Хори морак. Шӯрдана. Шӯраи сафед.
Формулаи гул.**



Аз гербарий истифода бурда, соҳти шӯраи сафед ва шӯрбуттаи сиёҳро муқоиса карда омӯзед ва дар чӣ гуна шароит сабзиданашро муайян намоед.





§ 35. ОИЛАИ ГУЛХАЙРИГИХО

Ба ин оила 900 навъи растании ба 70 чинс мансуби дар минтақаҳои тропики ва иқлими мӯътадил паҳншуда дохил мешавад. Дар Ӯзбекистон 7 чинс ва 27 намуди гулхайригиҳо мерӯянд.

Оилаи гулхайригиҳо асосан аз гиёҳҳо ва қисман буттаю дараҳтон иборат аст. Тирреша, пояш асосан рост. Баргаш содда, думчадароз, рагбандии панҷашакл дорад ва пурра ё ба шакли панҷа буридашуда мебошад. Гулҳо дар бағали барг ё тудагули нӯти шоҳҳо якторӣ ҷой гирифта, рост, дучинса ва думчадароз мебошанд. Косачаи он аз пайвастагии 5 косабарг ҳосил шудааст. Дар аксар намояндаҳои он косача дуқабата аст. Косача аз баргҳои зиёди алоҳида васлшуда ташкил меёбад. 5-то барги алоҳида дорад. Гардбаргҳо зиёданд ва риштаҳои он якҷоя шуда, тухмдонро печонида гирифтааст. Тухмдон якстост. Меваи он фӯзачаи 3—5 хоначадор ёки тӯдамеваи яктухмаи аз мевачаҳои зиёд иборатбуда мебошад.

Як намояндаи васеъ паҳнгардидаи гулхайригиҳо **тутмачагули заминӣ** аст (расми 63). Ин алафи бегонаи яксола аз чинси тутмачагулҳо буда, қадаш ба 10—40 см мерасад. Онро дар аксар заминҳои обёришаванд, лаби ҷӯйбор ва байнӣ киштзорҳо дучор кардан мумкин аст. Пояи сершохи он ба замин часпида ё такя карда месабзад. Баргҳояш думчадарози мудавваршакл ва 5—7 ҷойи гирдаш буридашуда аст. Гулҳо думчадор ва дар бағали баргҳо ҷой гирифтаанд. Панҷто тоҷбарги пуштиранги алоҳида ва буридашуда дорад, ки нисбат ба косачабаргҳо 2 баробар дарозтар мебошад. Гардбаргҳои зиёди он бо ҳам пайваст шуда, тухмдонро иҳота мекунанд. Тухмдон низ аз васлшавии мевабаргҳои зиёд (12—16) ба вучуд омадааст.

Тутмачагули заминӣ аз моҳи апрел то сентябр гул мекунад. Меваи он тӯдагӣ ва аз 12—16 мевача иборат мебошад.

Барги хушк, гул ва тухми тутмачагулро дар тибби ҳалқи ҳамчун доруи дарунрон (мусҳил) ба кор мебаранд.

Дар Ӯзбекистон 6 намуди ин чинс мерӯяд. Ҳамаи онҳо алафҳои бегона мебошанд.

Расми 63. Тутмачагул:

1 — намуди умумӣ; 2 — мева;
3 — тухм.

Дар Ӯзбекистон тутмачагул, гули хайрӣ, канаби дағал, ғӯзай тург барин навъҳои ин оила мавҷуд аст, ки дар ҳолати табии месабзанд.

Дар тӯқайзорҳои соҳили дарё ва кӯлҳо, ҷойҳои сернам **гулхайрии доругӣ** мерӯянд. Ин растани алафии бисёрсолаи қадаш 70—150 см ба чинси гулхайри тааллук дорад. Решаи ҷӯшонидаи онро дар тиб барои муолиҷаи сулфа истифода мебаранд.

Дар байни зироатҳои ба оилаи гулхайри тааллукдоштаи республика пахта мавқеи асосӣ дорад.

Дар Ӯзбекистон 3 навъи ҷинси пахта мерӯяд. Ҳамаи онҳо яксола буда, ҳамчун растани мадани парвариш карда мешаванд.

1. **Пахтаи ҷойдорӣ** — кӯракаш хурд. Нахаш зардчатоб, кӯтоҳ ва дурушт. Ватани он Африқо буда, дар Осиёи Миёна аз замонҳои милодӣ то солҳои 1925 кишт мекарданд. Алҳол онро фақат дар қитъаҳои таҷрибавӣ дучор омадан мумкин аст.

2. **Пахтаи мексикӣ ё худ пахтаи одӣ**. З косабарги поёни алоҳида дорад. Гулҳояш калон, тоҷбаргаш зарди равшан, думчаи сурҳ дошта, бедоф мебошад. Шонаи калони 4—5 чаноқа дорад ва нағз мешукуфад. Нахаш маҳин, дароз, сафед, баъзан хокистарранг аст. Ватанаи Амрикои Марказӣ. Аз соли 1925 инҷониб дар зироаткории Ӯзбекистон ҷойи асосиро ишғол менамояд. Ҳоло дар асоси ин навъ якчанд навҳои нав ҳосил шуда, онҳоро дар Ӯзбекистон кишт мекунанд.

3. **Пахтаи мисриӣ ё худ барбадосӣ**. З косабарги поёни алоҳида дорад. Гулаш калон, тоҷбарги зарди лимуранг ва дар тагаш доти сурҳ дорад. Ғӯзааш калони 3—4 чаноқчадор буда, нағз мешукуфад. Нахаш дароз, мисли абрешим маҳин ва зарди равшан мебошад. Ватанаи Амрикои Ҷанубӣ (Перу, Колумбия, Бразилия) аст.



Дар вилоятҳои Бухоро, Навоӣ, Қашқадарё ва Сурхондарёи Ӯзбекистон онро кишт менамоянд. Тамоми навъҳои «пахтаи маҳиннаҳ» ва «пахтаи мисрий» ба ин намуд мутааллиқ мебошанд.

Мувофиқи мақоми ишғолкардаи оилаи гулхайригиҳо дар иқтисодиёти республика намояндаи он пахта аҳамияти калонро молик мебошад. Аз тарафи олимони селексионер навъҳои нав ба нави аҷоиби пахтаи серҳосил, тезрас, наҳаш дарозу мустаҳкам, тобовар ба хушксолӣ, заминҳои шӯрҳоку маризӣ оғарида шудаанд. Аз ин навъҳо ҳар сол ҳосили фаровон бардошта мешавад. Аз ашёи хоми пахта дар соҳаҳои муҳталифи ҳоҷагии ҳалқ истифода мебаранд.

Ӯзбекистон дар бобати руёндани пахта дар саросари дунё мавқеи ба худ ҳоси ҳалкунанда дорад.

Яке аз растаниҳои дигари нахдор ва ба оилаи гулхайриён мансуб **канаб** (чинси шонагург) мебошад.

Дар Ӯзбекистон файр аз канаб боз панҷ навъи чинси шонагург (ғӯзай гург) мерӯяд.

Растаниҳои ба ин оила дохилшаванд бо қасачабаргҳои поёни, зиёдии гардиракҳои бо ҳам васлшудаву тухмдонро иҳотакарда ва ғӯзамева будани худ фарқ карда меистанд.



1. Аломатҳои ҳоси оилаи гулхайригиҳоро баён намоед.
2. Гули пахта аз қадом қисмҳо ташкил ёфтааст? 3. Қадом гиёҳҳои фоиданок ва бегонаи ба оилаи гулхайригиҳо тааллукдоштаро медонед?
4. Қадом навъҳои пахтаро медонед ва ватани онҳо қучост?



Гулкосачаи поёни. Тугмаҷагул. Пахта. Гулхайрий. Канаби дурушт. Шонагург (ғӯзай гург).



$K_{(5)} T_{1+2,(2)} \Gamma_{(9)+1} M_1$

§ 36. ОИЛАИ ЛЎБИЁГИҲО



Ба оилаи лўбиёгиҳо 400 чинс ва 12000 навъи растаниҳо дохил мешавад, ки дар тамоми кураи Замин паҳн шудаанд. Дар республикаамон ба ин оила 57 чинс ва 470 навъи растаниҳо мансубанд.

Аксар растаниҳои ин оила алафҳои яқсола, дусола ва бисёрсола мебошанд. Дар байни лубиёгиҳо баъзан бутта, нимбутта ва дарахтон низ вомехӯранд.

Намудҳои оилаи мазкур тирреша доранд. Дар решай онҳо лўндачаҳо дар натиҷаи ҳамкори бо бактерияҳо ҳаёт ба сар мебаранд. Онҳо дар решай ана ҳамин растани зиста, азотандӯзро (нитрогени ҳавоҷамъкунандаро) ба вучуд меоваранд. Ин лўндачаҳо ҳосилхезии хокро баланд мебардоранд. Тана (поя)-и онҳо рост, часпида, печида ва хобида месабзанд. Баргашон аксар вақт мураккаб, баъзан содда буда, дар поя пайи ҳам ҷойгир шудаанд. Гули онҳо кач, дучинса ва баргҳои паҳлӯги дошта, хӯшак ва сарак ҳосил мекунанд, ки дар бағали баргҳо яктоғи ҷойгиранд. Косачаи гул аз 5 косабарги бо ҳам то ним пайвастшуда иборат. Тоҷгул шакли шабпаракро дошта, аз 5 гулбарг ҳосил шудааст. Гулбарги болой, одатан аз ҳама калонро «бодбонак» ё худ «байрақча» мегӯянд, ду гулбарги поёнии ба ҳам пайвастстро «даҳонча» ё худ «белча» ном мебаранд. Як ҷуфт гулточи ба ҳам пайвастшударо бошад, «заврақча» мегӯянд. Гули лубиёгиҳо 10 гардбарг дошта, 9-тои он бо ҳам пайваст ва яктоаш ҷудост. Меваи онҳо лубиёшакл аст.

Яке аз лубиёгиҳои дар республикаамон васеъ паҳнгардида **себаргаи марғзор** мебошад (расми 64).

Себаргаи марғзор гиёҳи бисёрсолаи қадаш 25—50 см мебошад. Асосан дар доманаи кӯҳҳо, лаби дарё, ҷуйборҳо, гоҳҳо ҳамчун алафи бегона дар киштзори обӣ дучор омадан мумкин аст.

Баргаш думчадароз ва сепарра. Гулҳояш майдар аст ва дар тӯдагули диаметраш 2—3,5 см ҷой гирифтааст. Мевааш яктухма, дарозрӯйи байзашакл, 1,5—2 мм дарозӣ дорад.

Дар Ӯзбекистон 7 хели ҷинси себарга мерӯяд. Ҳамаи онҳо ғизои баландсифат ва гулашон аз шираи асал (нектар) бой мебошад.

Расми 64. Себаргаи марғзор.



Растаний ба аксар одамон шинос — **янтоқ** (шутурхор) низ ба оилаи лубиёгиҳо мансуб аст.

Янтоқ дар доманакӯҳҳо, теппа ва биёбонҳо мерӯяд, дар республикаамон асосан 4 хели он паҳн гардидааст.

Баробари синну сол решай янтоқ ҳам ба таг ва ҳам бар дароз шудан мегирад. Решай ба таг сабзида то қабати обҳои зеризамини мерасад. Аз ин рӯ, бехуда намегӯянд, ки «сар дар оташу пой дар об аст».

Янтоқ растаний физоии пурбаҳост. Вай яке аз растаниҳои асосии чарогоҳҳои қарокӯлпарварӣ ба ҳисоб меравад.

Гули янтоқ аз шираи асал саршор аст. Дар рӯзҳои гарми тобистон аз янтоқ шакар мегиранд. Мардуми республикаамон аз давраҳои қадим ва ҳатто солҳои ҷанг аз шакари янтоқ истифода бурдаанд.

Дар табиат лубиёгиҳои ба мақсади гуногун истифодашавандай навъҳои ҳазориспанд, **ширинбия, мушкбӯя, бедаи қашғар, афсонак** (расми 65), **астрагал, мунҷ, беда** мерӯянд.

Намудҳои маданий ин оила **мош, нахӯд, лубиё, соя** ва **наск аҳамияти** маҳсус доранд.

Дар заминҳои обёришавандай республикаамон аз намояндаи оилаи мазкур **чормағзи заминиро** кишт мекунанд. Ватани чормағзи заминӣ Бразилия мебошад. Чормағзи заминӣ растаний яксола буда, баргҳои ҷуфти патшакл ва мураккаб дорад. Гулаш зарди баланд, саракаш дарозрӯя. Навдаҳои гулдори онро пас аз гардолудшавӣ ва бордоршавӣ бо хок мепӯшонанд.

Аз растаниҳои ороиши дар боғҳои истироҳат, хиёбону кӯчаҳои шаҳру деҳоти ҷумҳури киштшаванда — **туҳмак** (сафораи чопонӣ) ва **ақоқиёи сафед** низ ба ин оила мансуб мебошанд.



Расми 65. Афсонак.

Қисми зиёди растаниҳои оилаи мазкур — 60 намуд ба «Китоби Сурх»-и Ӯзбекистон дохил карда шудаанд. Аз ҷиҳати бисёрии шумораи ҷинсҳо астрагал (37 хел), окситропс (13 хел) ва тангагиёҳ (8 хел) фарқ карда меистад.

1. Аломатҳои хоси растаниҳои оилаи лубиёги дар чист?
2. Янтоқ дар шароити биёбон чӣ гуна месабзад? 3. Гули янтоқ чӣ гуна соҳт дорад?
4. Боз қадом растаниҳои ёбоии оилаи лубиёгиҳоро медонед?
5. Лубиёгиҳо дар ҳочагии ҳалқ чӣ гуна аҳамият доранд?
6. Ба «Китоби Сурх»-и Республикаи Ӯзбекистон ҷандҳои оилаи лубиёгиҳо дохил карда шудааст?



Себарга. Янтоқ. Чормагзи заминӣ. Қашқарбеда.
Мунҷ. Ширинбия. Мушкбӯя. Ақоқиёни регӣ. Тухмак.
Диаграммаи гул.



1. Намунаҳои растаниҳои лубиёги — мош, янтоқ, себарга барин растаниҳоро аз гербарий гирифта, бо намунаҳои растаниҳои нав ҷамъовардаатон муқоиса кунед.
2. Аломатҳои монандӣ ва фарқияти узвҳои ин растаниҳоро ёбед.
3. Аз рӯйи натиҷаҳо ҷадвали мазкурро пур кунед.



Номи растани	Шакли ҳаётӣ	Шакли барг	Тӯдагул	Аҳамияти он



K₍₅₎T₍₅₎G₅M₁

§ 37. ОИЛАИ АВРАНЧИҲО



Оилаи авранҷиҳо дар минтақаҳои мӯътадили иқлими тропики васеъ паҳн гардидаанд. Ин оила 80 ҷинс ва қариб 3000 намуди растаниҳои дар минтақаҳои иқлими мӯътадил ва тропики кураи Замин рӯяндаро дарбар мегирад. Дар Ӯзбекистон 11 ҷинс ва 36 хели растаниҳои ин оила мерӯянд.

Авранчиҳо аксар гиёҳҳои яқсола ва бисёрсола, баъзан нимбултаю буттагӣ мебошанд. Тирреша доранд. Танаашон рост, хамида ва ё хобида сабзанда буда, баъзан пояи зеризамини ҳосил мекунанд (масалан, картошка). Баргашон содда, яклухт ва ё тақсимшуда. Гулашон рост, гоҳо андак кач, дучинса буда, дар бағали барг ё тӯдагули нӯги шоху пояҳо якка-якка ҷойгиранд. Косача аз 5 косабарги панҷданонаи бо ҳам пайвастшуда иборат аст. Гулточи онҳо аз 5 гулбарги пурра ё то нисф пайвастшуда ташкил ёфта, ранги гуногун дорад. 5 гардбарги он ба найи аз тоҷбаргҳо ҳосилшуда пайваст шудааст. Якто тухмдон дорад.

Ҳосили онҳо фуҷуммева ё фӯза мешавад.

Намудҳои ёбоии авранчиҳо аксар алафҳои бегонаанд. Гиёҳи ба ҳама маълум — **ангури сагаки** (авранчи) **сиёҳ** низ аз он ҷумла аст (расми 66).

Ангури сагаки сиёҳ яқсола аз ҷинси **ангури сагакиҳо** мебошад. Онҳоро дар пахтазор, байни полиз ва дигар зироатҳо, ҳатто дар қади роҳҳо дучор кардан мумкин аст. Қади ангури сагаки сиёҳ 25—50 см. Пояш сершоҳ. Баргҳояш содда, дарози тухмшакл. Гулаш сафедча аст ва 3—10-тогӣ дар тӯдагул ҷой мегирад. Косача ва тоҷгул аз 5-тоги косачабаргу гулбарги бо ҳам пайвастгашта ҳосил шудааст. 5 гардбарг дорад. Як тухмдон мавҷуд. Ангури сагаки сиёҳ аз охирҳои моҳи июн то ҳунукзании навда гул карда меистад. Фуҷуммеваи аз гулҳои аввалин ҳосилшуда охирҳои август пухта сиёҳ мешавад. Меваи онҳо аз витамини «С» бой буда, онро дар тибби ҳалқӣ истифода мебаранд. Дар Ӯзбекистон 10 хели ҷинси ангури сагак мерӯяд. Аз онҳо **картошка** ва **боқила** (боимҷон) сабзавоти маълумшуда мебошанд.

Дар байни намудҳои бегонаи авранчиҳо **шоҳдона** (базрулбанҷ) (расми 67) ва **банги девона** барин гиёҳҳои заҳрнок низ мавҷуданд.



Расми 66. Ангури сагаки сиёҳ:

- 1 — намуди умумӣ;
- 2 — гул;
- 3 — мевааш.

Расми 67. Шоҳдона.

Ҳарди ин намудҳо ниҳоят бадбӯй, заҳрнок ва дар айни вақт растаний доруги мебошанд. Ҳангоми бо хошок ё ем ҳамроҳшавии баргу тухми онҳо чорво заҳролуд мешавад.

Дар Ӯзбекистон 5 хели чинси шоҳдона ва 4 хели чинси банги девона мерўяд.

Яке аз намояндаи паҳншудаи авранҷиҳо дар Ӯзбекистон **помидор** аст. Ба авранҷиҳо **қаламфур ва тамоку** низ дохил мешаванд.

Барги тамокуро дар истеҳсоли махорка, папирос, сигор, препаратҳо бар зидди ҳашароти зараррасон ва доруҳо истифода мебаранд. Дар таркиби баргҳои он **никотин** ном моддаи заҳрнок мавҷуд аст, ки ба асаб ва системаи рагу хуни инсон зарарнок мебошад.

Аз оилаи авранҷиҳо ба «Китоби Сурҳ»-и Ӯзбекистон танҳо як хели он хиёли Олой дохил шудааст. Он дар воҳаи дарёҳои Шоҳимардон ва Сух (вилояти Фарғона) месабзад.



1. Аломатҳои хоси оилаи авранҷиҳо кадомҳоянд?
2. Оё дар байни оилаи авранҷиҳо хелҳои заҳрнок ҳастанд?
3. Формулаи гул ва диаграммаи оилаи авранҷиҳо чӣ гуна аст?
4. Кадом растаниҳо ё оилаи авранҷиро медонед?



Ангури сагак. Шоҳдона. Банги девона. Картошка. Қаламфур. Боимҷон. Тамоку. Диаграммаи гул.



1. Аз гербарийи паҳнгардида истифода бурда, меваҳои ангури сагак, банги девона, картошка ва қаламфурро муқоиса кунед, расмашонро дар дафтаратон кашед.





§ 38. ОИЛАИ АНГУРИХО

Ба ин оила 11 ҷинс ва зиёда аз 600 хели растаниҳо, ки дар минтақаҳои тропики ва наздитропики мерӯянд, дохил мешаванд. Намудҳои оилаи мазкур аз бутта ва дараҳтоне иборат аст, ки бо кӯмаки танобча ба дигар растаниҳо **часнида** қад мекашанд. Дар Ӯзбекистон 3 ҷинс ва 4 намуди ин оила мерӯяд. Яктои он ёбой ва сетояш мадани мебошанд. Танобчаи ангурӣ дар натиҷаи шаклдигаркуни поя ба вучуд омадааст. Барги онҳо 3—5 қисм, панҷашакл, думчадароз, паҳлӯбаргдор. Гулашон майда, рост, ду ё якчинсаи беранг буда, дар тӯдагули сарак ҷой гирифтаанд. Миқдори косачабарг, тоҷбарг ва гардбаргҳо 4—5-тогӣ. Гулчамбари мураккаб, вале косачааш чандон инкишофнаёфта дорад. Гулбаргҳо низ 5-тоанд ва бо тарзи озод ё нуги худ бо ҳам пайвастанд. Гардбаргҳо ҳам 5-то аст. Тухмдон асосан 2-то.

Мевааш фуҷуммева.

Намояндаи ниҳоят васеъ паҳншудаи ин оила токи мадани мебошад. Қади он ба 2—4 (6—10) м мерасад. Бо роҳи нашви (вегетативӣ) зиёд карда мешавад.

Баргаш думчадароз ва панҷашакл мебошад. Ангур дар моҳҳои май-июн гул мекунад. Гулҳояш майда, дучинса, дар сарак (шингил) ном тӯдагули мураккаб ҷой мегирад.

Соҳти гули токи мадани мисли гули оилавӣ бошад ҳам, аммо 5 гулбарги он, бо нуги худ бо ҳам пайваст буда, болои тухмдону гардбарго мисли телпакча мепӯшанд ва вақти гулқунӣ мерезанд.

Меваи навъи ангурӣ тезпазак (чилагӣ) дар июл, хелҳои дерпазак дар октябр мепазанд.

Дар Ӯзбекистон қарид 500 навъи токро парвариш мекунанд. Аз онҳо навъи **кишмишӣ**, **қаттакӯргонӣ**, **сиёҳ**, **дорӣ**, **ҳилолӣ**, **қирмизӣ**, **ҳусайнӣ**, **соҳибӣ**, **ризаматӣ**, **тоифӣ**, **чарос**, **сояғӣ**, **чилагӣ** хеле васеъ паҳн шудаанд (расми 68).

Расми 68. Навъи ток: ангури сиёҳ.


Академики ифтихории ФУ хоҷагии деҳоти Ӯзбекистон, селексионери ҳалқӣ Ризаматота Мусомуҳаммедов (1881—1979) дар инкишофи токпарварӣ дар Ӯзбекистон ҳиссаи беназире гузаштааст. Ин селексионери соҳибкори пуртакриба чандин навъҳои нави ба шароити маҳалли мутобиқшударо аз нав рӯёнида, оммавӣ намудааст.

Дар назди ошхона ва чойхонаҳои тобистона, бошишгоҳҳои сахроӣ ва айвонҳо растании манзаравӣ — **партеносиссуси панҷбарга** ном ангури ёбой кишт карда мешавад. Ин ҷинси маҳсуси ангур буда, пояи борик, баргҳои мураккаби анҷиршакл дорад, бо ёрии танобчаҳои дарози худ 10—15 м (20) боло меҳазад. Соҳти гул ва мевааш ба токи мадани монанд аст. Ватанаш Амрикои Шимолист.

Дар мавзеъҳои санглоҳу ёнаҳои сершахи кӯҳсори вилоятҳои ҷанубии республикаамон **лифтоки сафедранг** мерӯяд. Он ба ҷинси лифток мутааллик буда, буттаи хобанда аст. Баргаш яклухти канораш дандонадор мебошад. Гулаш ба ангур монанд, vale қосачааш ҷандон намоён нест. Мевааш сиёҳ, майда, гучуммева ва истеъмолшаванд аст.

Ангур бомаззаву сервитамин аст, онро ба тарзи тармева ва хушк (мавиз) истеъмол мекунанд. Аз он шарбат, мусаллас, шинни, мураббо ва консерв тайёр менамоянд.

Аз баргҳояш ҳангоми тайёркунии оши токӣ ва дигар таомҳо истифода мебаранд. Дар Ӯзбекистон ток дар ҳолати табии ҳам месабзад. Он ба «Китоби Сурҳ»-и Республикаи Ӯзбекистон дохил карда шудааст.



**Ризаматота
Мусомуҳаммедов**



1. Сохти гули ангурро фаҳмонда диҳед.
2. Ток кадом растани мевадиҳанда аст?
3. Кадом навъҳои токро медонед?
4. Ҳиссаи Ризаматота дар бобати ривоҷи токпарварӣ аз чи иборат аст?
5. Ток дар хочагии халқ чи гуна аҳамият дорад?




Ток. Партенотиссус. Лифток. Навъ. Ризаматота.



Дар қитъаи таҷрибавии мактаб иҷро карда мешавад.

Тирамоҳ аз навъҳои беҳтарини ток қаламча бурида, ба замин гўронед. Аввали баҳор онҳоро дар қитъаи таҷрибавии мактаб шинонед. Сабзиши навдаҳоро мушоҳида кунед.



$K_{(5)}T_{(5)}\Gamma_{(2)+(2)+1}M_o, K_{(5)}T_{(5)}\Gamma_{(0)}M_{(3)}$



§ 39. ОИЛАИ ҚАДУГИҲО

Аз ин оилаи растаниҳо дар рӯйи Замин қариб 300, дар Ӯзбекистон бошад, 18 навъ мерӯяд.

Ба оилаи қадугиҳо асосан гиёҳҳои яксола ва бисёрсола дохил мешаванд. Поя (палак)-и онҳо хазида ва ё бо воситаи танобчаи дар бағали барг буда, часпида месабзад. Гулашон рост, ҷинсашон алоҳида буда, бо кўмаки ҳашарот гардолуд мешаванд. Косача ва гултоҷ аз 5-тоги косабарг ва гулбарги пайвастшуда ҳосил гаштааст. Аз 5-то гардбург 4-тояш ду ҷуфтӣ пайваст шуда, яктояш озод мебошад. Тухмдонҳо сетост.

Растаниҳои ба оилаи қадуғӣ мансуб ҷинси алоҳида доранд ва аз ҳамин сабаб ба гардбарг ва мевабарги онҳо формула ва диаграммаи ҷудогона месозанд.

Меваи қадугиҳо гӯштдор, сероб ва **меваи сохтаи ғуҷуммевагӣ** аст.

Дар Ӯзбекистон намуди васеъ паҳншудаи ин оила **қадуи оши** (ошкаду) мебошад.

Ошкаду растаний полизии яксола аз чинси қадуҳост. Пояи он силиндиришакл, бо мүякҳои маҳин пӯшида шудааст ва хазида ё бо танобчаҳои нӯги часпида мепазад. Баргҳояш калони гурдашакл ва ба 5—7 парра ҷудошуда мебошад. Гардбарг ва мевабарги растаний мазкури яксола дар як бех ба воя мерасад. Гулҳояш зард. Гулҳои гардбарг нисбатан калонтар буда, назар ба мевабарг тезтар мешукуфанд. 5-то гардбарг дорад. З гардирак мисли як тухмдон ба назар менамояд.

Меваи ошкаду калон ва **ғуҷуммева** мебошад. Қабати беруни он саҳт ва қабати даруни бошад, ширадор ва гӯштдор аст. Дар тухми он 50% равfan мавҷуд мебошад.

Дар Ӯзбекистон 3 навъи чинси қаду кишт карда мешавад.


Харбузаи сагак низ растаний бедонаи мансуби оилаи қадутиҳо мебошад.

Ҳандалак, харбуза, тарбузи ширину шакар, ҳамчунин бодиринг, қадуҳои зарфини гуногуншакл, дастмолкаду ва ҳоказо ба оилаи қадутиҳо мансубанд (расми 69).

Аз онҳо ба мақсадҳои муҳталиф истифода мебаранд.

1. Аломатҳои ба оилаи қадутиҳо хос қадомҳоянд?
2. Соҳти растаниҳои қадутиро шарҳ дигҳед.
3. Гардбарг ва мевабарги қадутиҳо бо чӣ фарқ мекунанд?
4. Қадом растаниҳои маданий ва ёбоии мансуби оилаи қадутиро медонед?
5. Растаниҳои оилаи қадутий дар ҳочагии ҳалқ чӣ аҳамият доранд?

Харбуза. Тарбуз. Бодиринг. Ҳандалак. Дастволкаду.



Расми 69.

1 — қаду; 2 — харбуза.





Гулу меваи бодирингро, ки дар мавзеъҳои кушод ва гармхонаҳо рӯёнда мешаванд, гирифта, соҳташро омӯзед ва расмашро кашед.



К₅Т₅Г₅М₁



§ 40. ОИЛАИ ЗИРАГИҲО

Зирагиҳо дар байни растаниҳои дупаллагӣ яке аз оилаҳои қалон мебошанд. Онҳо 300 ҷинс ва қариб 3500 хелро дар бар мегиранд. Дар Ӯзбекистон 69 ҷинс ва 198 хели онҳо мерӯянд. Намояндагони ин оила дар кураи Замин васеъ паҳн шуда, қисми асосиашон дар Нимкураи Шимолӣ мерӯянд. Мувофиқӣ шакли ҳаёти ин оила аз растаниҳои яксола ва бисёрсола бартарӣ доранд. Гулҳояшон мувофиқӣ навъу маҳалли сабзиш, дар баландии муҳталиф (20—150 см) мешавад. Баландии ҷинсҳои алқор, шашир, кавраки ин оила ба 200 (250) см мерасад. Ба ин оила каврак мансуб мебошад, ки як маротиба гул карда, хушк мешавад.

Барги он пайи ҳам ҷойтири шуда, дар қисми поёниаш (ба ҷойи думчай барг) навъи барге ҳаст, ки пояро ба дараҷаи маълум ихота намудааст. Баргҳояш ба қисмчаҳо тақсим шудаанд ва баъзе навъҳояш бутун мебошад. Тудагулаш каллак ва аз соябонҳои оддиву мураккаб иборат. Гулаш майда, як ва дучинса, косабарг ва гултоҷаш 5-тогӣ, гардбаргаш ҳам 5-то, тухмданаш 2-то мебошад. Дар баъзеаш гулчамбар хуб инкишоф наёфтаст. Мевааш донакча.

Сабзии ёбӣ гиёҳи дусола, пояаш суфта, баландиаш 80—100 (120) см, шоҳаҳо дорад. Гардбаргаш ба 2 қирраи патшакл тақсим гардидааст. Соябонаш мураккаб, сершӯла буда, шӯълаҳо дарозии гуногунро доранд. Соябонҳояш 15—20 гул дорад. Гулҳояш як ва дучинса. Косабаргу гултоҷаш 5-тогӣ. Моҳҳои май-июн гул карда, мевааш моҳи июл мепазад.

Дар Ӯзбекистон ба сифати гиёҳи бегона васеъ паҳн гардидааст.

Навъҳои сершумори вакили оилаи зирагиҳо бисёранд, ки дар соҳаҳои муҳталифи хоҷагии ҳалқ истифода мешаванд. Аз

онҳо ба сифати физо васеъ истифода мебаранд. Ба онҳо **сабзӣ, кашнiz, ҷаъфарӣ (петрушка), шибит** ва ҳоказо дохил мегардад.

Зира ва алқор, намояндагони ин оила буда, ба таври табии васеъ паҳн шуданд, аз равғани эфир бой мебошанд ва аз ин рӯ ҳамчун зиравор васеъ истифода бурда мешаванд.

Ҷинси зира. Дар Ӯзбекистон 9 навъи зирагиҳо маълум аст. Онҳо асосан дар теппаву ёнаҳо паҳн гаштаанд.

Зирагиҳо ҳама вақт як хел равғани эфирро нигоҳ намедоранд. Фақат зираи **оддӣ** аз равғани эфир бой мебошад. Вай гиёҳи бисёрсолаи ғӯракдор аст. Пояш бемуй, баландиаш 40–60 (80) см. Бодбонакаш 15–20 шӯъладор, соябончааш 20–30 гул дорад, мевааш дароз, меваи сабзиро ба хотир меоварад. Моҳи июн гул карда, мевааш моҳи июл мепазад. Дар пастхамиҳои кӯҳсор васеъ паҳн гардидаст.

Ҳалқи Ӯзбекистон зираро дӯст медорад, аз он барои хушбӯй гардондани бисёр физоҳо истифода мебарад. Вале зираи табии бешафқона зери по мегардад. Меваи онро пухта нарасида медараванд, оқибат дар табиат зиравор сол то сол кам мегарданд.

Донишомӯзони азиз, агар дар маҳалли истиқоматиатон зира бошад, умединорем, ки ба он эҳтиёткорона муносибат мекунед.

1. Аломатҳои хоси мансуби оилаи зирагиҳоро аз чӣ иборат аст?
2. Дар байни вакiloni мансуби оилаи зирагиҳо қадом навъҳои ёбоии он мавҷуд мебошад?
3. Қадом растаниҳои маданиеро медонед, ки ба ин оила мансуб мебошанд?
4. Формула ва диаграммаи растаниҳои ба оилаи зираворҳо хос чӣ гуна аст?
5. Барои ҳифзи зира чӣ кор кардан лозим аст?




Соябон. Зира. Сабзии ёбой. Кашнiz. Ҷаъфарӣ. Шибит.
Формулаи гул.



1. Аз гербарий истифода бурда, аломатҳои хоси мансуби оилаи зирагиҳоро аниқ кунед.
2. Кашнiz ва ҷаъфариро муқоиса намуда, монандӣ ва тафовути онҳоро муайян кунед.





§ 41. ОИЛАИ ҚОҚУГУЛХО (МУРАККАБГУЛХО)

Ин оилаи калонтарини растаниҳои гулдор аст. Он 920 чинс ва 19000 хели растаниҳоеро, ки дар ҳамаи қитъаҳо ва шароитҳои гуногуни экологӣ мерӯянд, дар бар мегирад.

Дар Ӯзбекистон 137 чинс ва 597 хели ин растаниҳо мерӯяд.

Аксар намуди қоқугулҳо гиёҳҳои яксола ва бисёрсола буда, қисми ками он нимбултагӣ мебошад. Танҳо дар минтақаҳои тропики бутта, лиана ва дарахтони оилаи мазкур дучор меоянд.

Барги намудҳои растании ин оила содда, бе баргҳои паҳлӯғӣ, дар назди решава тана пайи ҳам, баъзан рӯ ба рӯ ё ҳалқашакл ҷойгиранд. Паҳнаки барг яклухт, баъзан патшакли тақсимшуда, шакли гуногун доранд.

Аломати муҳими мураккабгулҳо сабадак будани тӯдагул аст. Сабадаки гул аз берун бо як ва ё якчанд қабат баргчаҳои гуногун печонида шудаанд. Сабадак якгула ва бисёргула буданаш мумкин.

Дар аксар намудҳои он сабадакҳо ба шингил, ҷорӯбак, сипар ва сарак барин тӯдагулҳо пайваст шуда, тӯдагули мураккаб ҳосил мекунад.

Панҷтоги косабарг, гулбарг ва гардбарг доранд. Косабаргаш ҳар хел соҳт дорад, ниҳоят кӯтоҳ гардидаст. Соҳти косачаи баъзе намудҳо пардашакл ва 5 дандонадор мебошад. Гулбарги он рост ё каҷ ва аксар вақт дар як тӯдагул ҷой мегирад.

Аз рӯйи соҳти гул мураккабгулҳо ба 2 оила тақсим мегарданд.

Якум, оилаи растаниҳои хорхасак, ки тӯдагулашон аз гултоҷҳои забоншакл таркиб ёфтаанд. Дар Ӯзбекистон **гули қоқу, каррок, чатрқоқу, махсар, талҳак (какра)** барин чинсу хелҳои он ҳастанд.

Қоқуи доруғи алафи бисёрсола аст. Онро дар ҳама гуна ҷойҳои растанирӯяндаи воҳаҳо дучор омадан мумкин аст. Пояаш калта. Тӯдабарги сабадак патшакли он гӯё аз решава

сар задааст. Дар нӯги ҳар як гулбанди дарози аз байни баргҳо баромада, яктоғи сабадак — тӯдагул ҷой гирифтааст. Меваи онҳо доначадор аст. Дар нӯги дона пашмак ҳаст.

Дар Ӯзбекистон 26 навъи ҷинси қоқу мерӯяд. Қоқуҳо ба сифати растаний дорувор бақадр аст.

Аз нимаи тобистон сар карда, дар байни киштзор, лаби дарё ва роҳҳо **чатрқоқу** (ҳиндбо)-и сабз гул меқунад (расми 70). Он ягона намуди чатрқоқуст, ки дар Ӯзбекистон мерӯяд. Гулҳои сабадаки он зангор, дучинса ва забоншакл мебошанд. Чатрқоқу растаний дорувор аст. Доруи аз баргу реша ва пояи гулкардаистодаи он тайёркардаро дар муолиҷаи касалиҳои меъдаву рӯда ва офтобзани истифода мебаранд.

Дуюм, оилаи явшониҳо, аксарият қисми тӯдагулро гулҳои найчашакл ишғол намудаанд. Фақат дар баязе хелҳои он дар атрофи сабадчаашон гулҳои сохтаи забоншакл ё қифшакл мешавад. Ба ин оила **явшон, нохунгул, офтобпараст, забони говак (андӯз), бӯйимодарон** ва ҳоказо шомил аст, ки дар Ӯзбекистон васеъ паҳн гардидаанд. Ҷинси явшон дар оилаи қоқутгулҳо мавқеи калонро ишғол менамояд.

Растаниҳои ба **чинси явшониҳо** мансуббуда дар чорводори мавқеи ба худ хосро доранд.

Дар Ӯзбекистон 39 намуди явшон вомехӯрад. Онҳо гиёҳ ва нимбуттаҳои яқсола ва бисёрголаанд.

Навъҳои **явшони сафед, явшони Тӯрон** ва гайра дар Ӯзбекистон васеъ паҳн гардидаанд. Рӯзҳои тафсон ва хушки тобистон давраи «оромии тобистон»-и явшон сар мешавад. Баробари фарорасии тирамоҳ явшонҳо боз месабзанд. Ҳар сабадак 5—7 гули забоншакли дучинса дорад. Меваи он дар охирҳои октябр ё аввали ноябр пухта мерезад.

Явшони ҷарогоҳҳои биёбонӣ ғизои асосии гӯсфандони қароқули ва шутурҳо дар тирамоҳу зимистон аст. Явшонро даравида, барои зимистон ҳӯрока тайёр меқунанд.



Расми 70.
Чатрқоқуи сабз.



Расми 71. Растани манзаравии мансуби оилаи мураккабулҳо: картошкагул.

Явшонҳо растани бебаҳои шифобаҳш мебошанд. Ба он **явшони Эрмон** мисол шуда метавонад. Доруи аз барг, поя ва тӯдагули он тайёршударо дар тиб барои муолиҷаи беморон истифода мебаранд.

Яке аз растаниҳои маданийи мураккабул **офтобпарасти равғандор** мебошад. Тӯдагули он аз баромад ва то фурӯравӣ ба тарафи офтоб майл меқунад ва аз ин рӯ, номи офтобпарастро гирифтааст.

Бўйимодарон, бўзиноч намояндаи растаниҳои доруворест, ки дар ҳолати табии вомехӯрад.

Аз растаниҳои маданий ва манзаравии мураккабулҳо — гули қашқарӣ, хризантема, марворидак, картошкагул ва дасторгулҳоро номбар кардан мумкин аст, ки гулзорҳоро то фарорасии зимистон гулпӯш менамоянд (расми 71).

Таъкид кардан лозим аст, ки аз 13 ҷинс 50 навъи маҳсуси оилаи мазкур ба «Китоби Сурх»-и Республикаи Ӯзбекистон дохил шудаанд. Аз онҳо 30-тояш ба ҷинси каррок мансуб мебошад.



1. Аломатҳои хоси оилаи мураккабулҳо қадомҳоянд?
2. Гулҳои қоқу ва явшони доругӣ аз ҳамдигар фарқ доранд?
3. Меваи қоқуи доругӣ ба паҳншавӣ чӣ гуна мутобиқ шудааст?
4. Қадом ҳелҳои хризантема ва картошкагулро медонед? Ин гулҳо аз ҳамдигар чӣ гуна фарқ менамоянд?
5. Қадом навъҳои растаний ёбоии оилаи мураккабулҳоро медонед?



Сабадча. Гули қоқу. Явшон. Чатрқоқу. Офтобпараст. Бўйимодарон. Забони говак. Хризантема. Картошкагул.

- Чатрқоқу, картошкагул ва хризантема барин растаниҳои мураккабгулро гирифта, бо дикқат омӯзед.
- Узви ҳамин растаниҳоро муқоиса намоед.
- Сохти гулашонро бо дикқат муайян кунед.



- Қисмҳои берунии як навъи картошкагулро дар ҷойи сабзидаистодааш мушоҳида карда, ба дафтаратон нависед ва расмашро кашед.
- Дар қитъаи таҷрибавии мактаб коштани мураккабгулҳои манзаравӣ (ороишӣ)-ро фаромӯш нақунед.
- Аз мураккабгулҳои манзаравӣ гербарий созед.




АВЛОДИ РАСТАНИҲОИ ЯКПАЛЛАГӢ

Синфи растаниҳои якпаллагӣ 67 оила ва қариб 58000 навъ доранд. Дар Ӯзбекистон 700 хели онҳо мерӯянд.



$\text{Го}_{3+3}\text{Г}_{3+3}\text{М}_{(3)}$

§ 42. ОИЛАИ ЗАНБАКИҲО (САВСАНИҲО)



Чинси пиёз ва шираҷ, ки пештар ба оилаи занбакиҳо (савсанӣ) доҳил шудаанд, ба оилаи мустақили пиёзӣ ва шираҷӣ ҷудо гаштанд.

Оилаи занбакиҳо 250 синф ва 400 навъ растаниҳои решапоягӣ, гиёҳҳои бисёрсолаи бехаш пиёзак ё лўндақдор ва қисман растаниҳои бутташаклро дарбар мегирад, ки дар тамоми дашту адирҳо ва кӯҳҳои рӯйи олам паҳн гардидаанд.

Растаниҳои мансуби оилаи мазкур барги содда, яклухт, канораш ҳамвор, рагбандии мувозӣ ва камоншакл дошта, шакли аксар баргҳо нештармонаанд, тасмашакл ё эллипсонаанд буда, дар поя пайи ҳам ҷойгиранд. Гулашон рост, дучинса, якка-якка ё худ дар тӯдагул ҷойгиранд. Гулчамбари соддаи тоҷшакл доранд, ки аз гулбарги озод ё бо ҳам пайвастшуда ташкил ёфтааст. Гардбарги онҳо 6-то буда, 3-тояш дар ҳалқаи беруниӣ, яктояш дар ҳалқаи даруниӣ ҷойгир мешавад.

Тухмдени онҳо 1-то. Мевааш пиёзак ё фуҷуммева.

Яке аз навъҳои ин оилаи **лолаи сурх** мебошад. Ин растаний гулаш калони зебо дар қисмҳои болои кӯху адирҳо моҳи апрел ва аввали май ба гулкунӣ шурӯъ мекунад. Қадаш 20—45 см. Пиёзакаш лўнда ё тухмшакл. 3—4-тоги барг ва болои онҳо доғҳои сиёҳи бунафшаранг дорад. Нахи гардбаргҳо сиёҳ ва зард, гардонаш зард, бунафш ё хокистарранг аст. Мевааш фӯзачаи сечаноқаи кушодашаванда мебошад.

Лолаи сурх аз тухм ва пиёзаки худ меафзояд. Вақтҳои охир дар натиҷаи аз тарафи одамон бераҳмона кандани гулҳо ва кофта гирифтани пиёзаки онҳо миқдори умумии лолаи сурх кам шудааст. Ҳоли ҳозир таҳти ҳифоза қарор гирифтааст ва он ба «Китоби Сурх»-и Ӯзбекистон дохил мебошад. Бехуда кандан ва кофта гирифтани он мамнӯст. Баробари ин дар Пажӯҳишгоҳи «Ботаника»-и назди Фарҳангистони улуми Ӯзбекистон оид ба маданикунонии лолаи сурх корҳои тадқиқотӣ давом дорад.

Дар Ӯзбекистон 23 хели лола мерӯяд. Онҳо бо ранг ва андозаи гул, шакли баргу мева ва аз рӯйи дигар аломатҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Ҳамаи онҳо ба «Китоби Сурх»-и Ӯзбекистон дохил шудаанд.

Бойчечак ё сияҳгӯш ҳамчун пайғомрасони аввалини баҳор дар аввалҳои март сабзида мебарояд. Ин гиёҳи бисёрсола буда, қадаш 10—15 мебошад. Баргу пояш борик ва пиёзакдор аст. Гулаш зард ё зарди паст. Соҳти гул ва мевааш ба лола монандӣ дорад. Дар Ӯзбекистон 30 намуди ҷинси бойчечак мерӯяд.

Ҳамчунин ба оилаи занбакиҳо **ғубайра** ва **ҳолмони ёбой** низ шомиланд.



1. Чаро оилаи занбакиҳо ба синфи растаниҳои якпаллагӣ шомил мешаванд?
2. Гули лола чӣ тавр гулчамбар мегардад?
3. Чаро лолаҳо ба «Китоби Сурх»-и Ӯзбекистон дохил шудаанд?
4. Кадом растаниҳои маданий ва ёбоии оилаи занбакиро медонед?
5. Барои муҳофизати лола чӣ бояд кард?




Гулчамбари оддӣ. Лола. Бойчечак. Ғубайра. Ҳолмон.

- Хелҳои камёб дар табиат дар кадом шароит месабзанд?
- Аз кадом сабаб кам шудани хелҳои камёбро муайян кунед.
- Кадом растани маҳалли истиқоматиатонро медонед, ки ба «Китоби Сурх»-и Ӯзбекистон шомил (дохил) шудаанд?
- Барои муҳофизати навъҳои камёб чиро таклиф мекунед?



Го₃₊₃Г₃₊₃М₁



§ 43. ОИЛАИ ПИЁЗАКИҲО

(Оилаи пиёзакиҳо аз оилаи занбакиҳо ҷудо шудааст)

Намояндагони оилаи мазкур дар кураи Замин васеъ паҳн гардида, танҳо дар Австралия вонамехӯранд.

Оила 32 ҷинс ва 750 хели растаниҳоро дарбар мегирад. Онҳо аз растаниҳои пиёзакдори бисёрсола иборатанд. Баргҳояшон варам кардаанд ва ё худ наштаршаклу тухмшакл, риштамонанд, қалами, васеъқалами, тасмашакл ё эллипсмонанд буда, дар поя пайи ҳам ҷой гирифтаанд. Баргашон пурра ё худ буридашуда аст. Бебанд, қисми поёниашон новашакл. Тудагулашон ҳангоми ҷавонӣ бо парда иҳота мегардад. Тудагулашон асосан курашакл ва нимкурашакл, сергул, гулаш дучинса. Гулчамбара什 оддӣ, рости гултоҷшакл. Гултоҷҳояш 6-то, бо ҳам пайваст нест, дар ду доира ҷой гирифтааст. Гардбаргаш 6-то, тухмданаш 1-то.

Дар поён ба сарпиёз (пиёзи оши) ошно мегардем, ки дар Ӯзбекистон васеъ паҳн гардидааст.

Пиёзи оши растани бисёрсолаи сарпиёзҳо мебошад. Сарпиёзҳо асосан тухмшакл ва доирашакл мешаванд. Пардааш саҳт, пурра, ноҳамвор, сурхчатоб мебошад.

Пояи гулаш то 100 см мерасад, гафс, нисфи қисми поёни ва баргҳояш варам кардааст. Тудагулаш тӯбшакл, гулҳояш зич ҷойгир шудаанд. Гулбандаш аз гулчамбара什 чанд маротиба дароз. Гулчамбара什 ситорашакли кабудчатоби сабз аст. Гардбаргаш 6-то. Сарпиёз моҳҳои майу июн гул карда, мевааш моҳи июл мепазад. Бисёр намуди сарпиёз мавҷуд аст.

Аҳамияти пиёзҳо дар хочагии ҳалқ ниҳоят қалон мебошад. Онҳо ба файр аз бевосита истеъмол гардидаш дар тайёркунии

физои муҳталиф истифода мегарданд. Пиёзи оши аз фитонсидҳо бой аст. Аз ҳамин сабаб онро ба сифати растаний дорувор дар давои маризиҳои муҳталиф истифода мебаранд.

Аз ҷиҳати фоидаварӣ, алалхусус ҷиҳатҳои шифобаҳшӣ доштани худ сирпиёз бо пиёз паҳлӯ ба паҳлӯ меистад.

Дар байни навъҳои табии сабзандай он истеъмолиашон ҳам ҳаст. Ба онҳо пиёзи Пском, пиёзи Ошанин, матур, регпиёз, пиёзи анзур шомиланд.

Ба ҷуз ин дар табиат навъҳоеро дучор омадан мумкин аст, ки баргҳо ва тӯдагулҳояшон ниҳоят зебо мебошад. Гулпиёз, пиёзи хунгӯш, пиёзи Суворов, норпиёз ва ҳоказо намуди хушманзараи пиёзҳо ба ҳисоб мераванд.

10 хели пиёз ба «Китоби Сурҳ»-и Республикаи Ӯзбекистон дохил шудаанд.




1. Аломатҳои хоси оилаи пиёзакиҳо аз чӣ иборат аст?
2. Тӯдагул ва гули пиёзи оши чӣ гуна фарқ мекунанд?
3. Кадом растаниҳои маданий ва ёбоиро медонед, ки ба ҷинси пиёзакиҳо мансубанд? **4. Аҳамияти рустаниҳое, ки ба оилаи пиёзакиҳо шомил мегарданд, дар ҳочагии ҳалқ аз чӣ иборат мебошад?**



Оддӣ. Гултоҷшакл. Гулчамбар. Пиёзи оши. Сирпиёз. Пиёзи анзур. Гулшиёз. Пиёзи хунгӯш. Пиёзи қӯшабарг.



Ба гултубак пиёзи оши ва сирпиёзро кошта, ҷараёни сабзиши онҳоро мушоҳида кунед ва муқоиса намоед. Натиҷаашро ба дафтаратон нависед ва аз онҳо хуносаҳо бардоред.



Го₍₂₎₊₂Г_{3,6}М₁



§ 44. ОИЛАИ ХЎПАДОРҲО (ГАНДУМАКҲО)

Оилаи мазкур дар тамоми сатҳи хушкии кураи Замин паҳн гардида, 600 ҷинс ва қариб 10000 хели гиёҳҳои яксола, дусола ва бисёрсола, қисман растаниҳои дарахтишаклро дар бар

мегирад. Дар Ӯзбекистон 91 чинс ва 271 навъи растаниҳои ба ин оила мансуб мерӯяд.

Решаи хӯшадорҳо (патақреща) аз маҷмӯи решаҳои иловаги ташкил ёфтааст. Пояш силиндиришакл, рост сабзида, ба буғумҳо ҷудо шудааст. 100—150 (200) см. Аз ин рӯ, пояти растаниҳои хӯшадорро паҳол ё ҳаспоя меноманд.

Барги онҳо содда, дар буғумҳо пайи ҳам дуқатора ҷойгир шудаанд. Барг аз ду қисм иборат аст: **филофи барг**, ки қисми поёни пояро мепечонад, **паҳнаки барг**, ки тобхӯрда, тасмашакл, нештармонанд, тухмшакл мебошад. Дар таги паҳнаки барг ё дар ҷойи аз филофак ҷудошудаи он ғадудчай хурди тунук ва пардашакл ҷой гирифтааст. Онро **забонак** мегӯянд. Ҳангоми боронгари забонак обро ба даруни филофак даромадан намемонад.

Гули онҳо майдо, беранг, бе гулчамбар буда, дар тӯдагули содда ва маҳдуд — хӯшачаҳо ҷой гирифтаанд. Хӯшачаҳо бошанд, 1—10 ва аз он ҳам зиёдтар гул доранд ва дар навбати худ дар хӯша, сӯта, ҷорӯбак барин тӯдагулҳои мураккаб ҷамъ меоянд. Гулҳояш якчинса ё дучинса. Новобаста ба микдори гул ҳар як хӯшача дар поёни худ бо дуто пулакчай хӯшагӣ (таг ва боло) печонида шудааст. Дар байни пулакчаҳои хӯшагӣ қисми асосии гул — гардбарг ва тухмдон ҷой гирифтааст. Пулакчай калонтар ва сергӯшти аз тири хӯшача баромадаро **пулакчай поён** ва пулакчай хурди нозук ва маҳини аз банди гул сарзадаро **пулакчай болой** меноманд. Дар аксари онҳо 3, баъзан 2 ва 6 гардбарг мавҷуд аст. Як тухмдонаш ҳаст, нӯлчааш 2—3-то буда, ба тарзи патшакл шоҳ дорад. Мевааш хушк ва **донааш** яктухма мебошад.

Дар ҳамвориҳои қисми болои теппаҳо ва миёнаи кӯҳҳо ҷави пиёзакдор мерӯяд, ки қадаш ба 50—150 см мерасад. Онро **ҷавдор, ҳардума, тактак, ҷави кӯҳӣ** низ меноманд (расми 72).

Дар Ӯзбекистон алафи бегонаро, ки **ғумой** ном дорад, шахси намешинохта хеле кам аст. Ғумой аз ҷинси ҷуворӣ буда, гиёҳи решапоягии бисёрсолаи қадаш 50—150 см аст. Асосан дар байни зироати оби, хусусан паҳтазор рӯйида, ба ҳосилноки зарари калон мерасонад.

Расми 72. Ҷавдор.



Яке аз алафҳои бегонаи ба ҳама маълум **ачириқ** аст. Ачириқ гиёҳи бисёрсолаи решапоягии дароз ва сершоҳ аст.

Боз як гиёҳи озуқаи чорвой дар дашту саҳро ва ҷароғоҳҳои қарокӯлпарварӣ васеъ паҳнгардида **қўнғирбошӣ (чимак)** аст. Дар Ӯзбекистон 26 навъи ин ҷинс мерӯяд. Ҳамаи онро дар чорводорӣ ба сифати ему ҳошок истифода мебаранд.

Аз оилаи маданий хўшадорҳо ҳамчун манбаи асосии ҳўрокӣ ва аз давраҳои қадим киштшаванд — **гандум, шолӣ, ҷуворимакка ва ҷувории сафедро** номбар кардан мумкин аст.

Аз оилаи хўшадорҳо танҳо 2 хелаши ба «Китоби Сурҳ»-и Республикаи Ӯзбекистон дохил шудаанд.



1. Аломатҳои хоси хўшадорҳо кадомҳоянд?
2. Решаи гандум ба чӣ гуна реша шомил аст?
3. Кадом растаний ёбоии оилаи хўшадорҳоро медонед?
4. Растаниҳои мансуби оилаи хўшадорҳо дар ҳочагии ҳалқ чӣ гуна аҳамиятро моликанд?



Хўши мураккаб. Ҷорӯбак. Сўта. Султон. Филофи барг. Забонак. Пулакчаи гули поён. Пулакчаи гули болоӣ. Ҷав. Ғумой. Ҷуворӣ. Чимак. Гандум.



Аз рӯйи ҳисобу китоби ботаникҳо дар рӯйи Замин 400 хел растаний мерӯяд, ки тафйирёбии обу ҳаворо пешгӯи мекунанд.



Набототи республикаамон ниҳоят бой аст. Онҳо асосан дар биёнбонҳо, доманакӯҳҳо, кӯҳҳо ва марғзорҳо пахн шудаанд.

§ 45. НАБОТОТИ БИЁБОН ВА ТЎҚАЙЗОР


Қисми зиёди худуди Ўзбекистонро биёбонҳо ишғол кардаанд.

Дар биёбонҳо хомаҳои регӣ, шур, гаҷдор ва сангдор бартарӣ доранд. Ҳар як намуди хок набототи ба худ хос ва қабати муайяни растаний дорад.

Регзорҳои биёбони Қизилқум зоҳирان луч ва бе растаний менамоянд. Дар асл, дар он ҷо растаниҳои ба худ хоси яксола ва бисёрсола, буттаҳо ва дараҳтони ба саксавул монанд мерӯянд.

Дар регзорҳо саксавул, шураҳои гуногун (**саған, арзани регӣ**), **ҷузғун, геша, селин** ва файра якҷоя мерӯянд. Онҳо баробари сабзиш регҳои кӯчандаро мустаҳкам мекунанд (расми 73).

Тухми растаниҳо дар регзор одатан пас аз боришоти тирамоҳӣ ва баҳорӣ месабзанд. Аксар вақт ниҳолҳои ҷавон баробари гармшавии рӯзҳои баҳорон хушк мешаванд. Боқимондаи онҳо гул карда, мева медиҳанд. Дар регзор



1



2

Расми 73. Набототи биёбон:

1 — ҷузғун; 2 — явшон.

растаниҳо обро ба воситаи решаҳои дарози худ аз байни регҳои нам ва шабнам мегиранд. Яке аз растаниҳои ба регзор мутобиқшуда **чузғун** мебошад.

Он бо маҷмӯи решашои нағз ривоҷёфтаи худ фарқ карда меистад. Решашои паҳлӯгии он то ба 30 м мерасад.

Феша алафи решапоядори бисёрсола буда, дар қабатҳои болои рег бо решашои хурди паҳлӯгии худ часпида меистад. Фақат пояи кӯтоҳ (15–20 см) ва 7–10-то баргчаҳои борики он ба рӯйи рег мебарояд.

Кам ё зиёдии намуди растаниҳо дар регзор ба сербориши ва камборишии баҳор вобаста мебошад.

Дар шӯрхокҳои гуногуни биёбон растаниҳои танааш аз шираи намак бой, монанди **шӯрабутта**, **шӯраи сурх**, **сарсазан**, **шӯрхӯша** мерӯянд. Дар ҷойҳои монанди Устюрти аз гаҷ бой **шӯргиёҳ**, **буюргун**, **явшонро** дучор омадан мумкин аст.

Растаниҳои биёбон манбаи ғизои гӯсфандони қарокули, шутур ва дигар ҳайвоноти биёбонӣ мебошанд.

Ҳангоми ба харитай Ӯзбекистон назар кардан ду дарёи азим — Амударё ва Сирдарёро мебинед, ки ҳамвориҳои биёбонро бурида гузаштаанд. Дар соҳили ин дарёҳо тӯқайзорҳои сабз ва камбару дарози баъзан то садҳо километр тӯлкашидаи гоҳ бурида бо биёбон ҷойгир гаштаанд (расми 74).

Одатан тӯқай гуфта, чакалакзори ҷойҳои сернамии соҳили дарёро меноманд, ки аз дараҳт, бутта ва алафҳои муҳталиф иборат аст. Тӯқайзор бо оби дарё зич алоқаманд аст. Тӯқайҳои калонтарини Ӯзбекистон дар соҳилҳои Сирдарё ва Амударё ҷойгир шудаанд.



Расми 74. Набототи тӯқайзор.

Дар тӯқайзор ҳам растаниҳои муҳталиф мерӯянд. Дар он алафҳои васеъ паҳншудаи намидуст — **қамиш**, **рӯбак**, **ширинбия**, **чинорак**, **шутурхор**; аз дараҳту буттаҳо бошад, **турандил**, **юлғун**, **бед**, **сан-чиdro** номбар кардан мумкин аст.

Паҳнишавии растаниҳо дар тӯқайзор якхела нест.

Бояд зикр намуд, ки баробари камшавии оби дарёҳои Сир ва Аму ҷангал ва тӯқайзори атрофи онҳо низ торафт маҳдуд мешаванд. Махсусан солҳои охир азбаски инсоният аз оби ин дарёҳо нодуруст истифода бурда омад, майдонҳои ширинбия, туранфил торафт кам мешавад.

Аҳамияти тӯқайзор ниҳоят қалон аст. Аввало, он набототи ба худ хос дорад. Сониян, тӯқайзор соҳили дарёро аз шусташавӣ нигоҳ медорад, манбаи ҳӯроки чорво аст, ҳавои хушки биёбонро мулоим ва ҳаворо аз оксиген бой мегардонад. Файр аз ин, тӯқайзор барои парвариши ҳайвоноти мӯйинадор ва фоидаовар зарур аст.

1. Растаниҳое, ки дар Ӯзбекистон мерӯянд, ба чӣ гуна шароитҳо мутобиқ шудаанд?
2. Дар шароити биёбон қадом растаниҳо мерӯянд?
3. Растаниҳои биёбонӣ барои дар реззор рӯйидан чӣ гуна мутобиқ гаштаанд? Ба онҳо мисол оред.
4. Тӯқай чист?
5. Дар тӯқайзор барои сабзиши растаниҳо чӣ гуна шароит лозим аст?
6. Дар тӯқайзор чӣ хел растаниҳо мерӯянд?
7. Растаниҳои тӯқайзор чӣ гуна аҳамият доранд?



Биёбон. Тӯқайзор. Саксавул. Ақоқиёи регӣ. Феша. Ҷузғун. Явшон. Қамиш. Юлғун. Ширинбия. Шутурхор.



Ба шароити биёбон чӣ тавр мосгардии растаниҳоро дар мисоли набототе нишон дихед, ки дар ҷадвал оварда шудаанд.



Номи растани	Нишонаҳои мосшавӣ
Саксавул	
Шутурхор	

§ 46. НАБОТОТИ ДОМАНАКҮХ, КҮХСОР ВА МАРГЗОР


Доманакүхҳо аз сатҳи баҳр 1200—1600 метр баланд буда, назар ба биёбон бо серҳосилии хок, мулоимии иқлими ва гуногунии намуди растаниҳо фарқ мекунанд.

Дар доманакүхҳо аз растаниҳои тухмашон якпаллаги ва дупаллаги алафҳои яксола, бисёрсола ва буттаҳо хеле васеъ паҳн шудаанд. **Буйимодарон, дарманаи элмонӣ, андиз, росак, дарманаи румӣ, кӯноқақ, ширеч, софак, гӯши барра, мушкбӯя, осмонгулак** ва ҳоказо аз он чумла мебошанд (расми 75).

Яке аз хусусияти хоси растаниҳои доманакүҳ дар он аст, ки аксари онҳо дар хок чим ҳосил карда, онро аз ҳар гуна бодлеси (эрозияи об, шамол ва боришот) нигоҳ медоранд.

Дар доманакүхҳои Ӯзбекистон асосан зироатҳои лалмӣ (ҷав, гандум, наҳӯд) ва дар заминҳои обёришаванда дараҳтони мевадор (себ, нок, чормағз, бодом, пистай ҳандон) ва ток парвариш карда мешаванд. Ҳамчунин дар доманакүхҳо чорворо нигоҳубин мекунанд.

Күхҳои Ӯзбекистон асосан ба низоми Тёншон ва Помиру Олой мансубанд. Бо тарзи дигар ифода намоем, күхҳо дар атрофи водии Фарғона, ҳудуди вилоятҳои Тошканд, Самарқанд, Ҷиззах ва Сурхондарё васеъ паҳн шудаанд. Ҷойҳои аз сатҳи баҳр аз 1200—1600 метр то 2700—2800 метр баланд бударо күхҳо меноманд.



Расми 75. Набототи доманакүхҳо:

- 1 — гӯши барра;
2 — бех.

Күхҳои республикаамон аз намудҳои муҳталифи растаниҳо ниҳоят бой аст. Дар күхҳо баробари дараҳтони ҷангалий алағзору буттаҳо васеъ паҳн шудаанд. Бешазори күхӣ аз рӯйи шароити сабзиш хусусан, гуногунии растаниҳо аз биёбон фарқи калон дорад. Дар бешазори күхӣ дараҳтони мевадор хеле зиёд аст. Дар он ҷо баробари **чормағз, себ, олуча, дӯлона, бодом, қатарон, нок** барин дараҳтони мевадор **арча, сафедор, тӯс ва камҳастак** барин дараҳтон низ дучор меоянд (расми 76). Дар күхҳои Ӯзбекистон **бешазори чормағзӣ ва арчагӣ** бештар ба назар мерасад. Дар бешазорҳои күхӣ ба миқдори зиёд буттаҳо (**настаран, бӯшол, зирк, тобулға, илғай**) ва растаниҳои яксолову бисёрсолаи алағӣ мерӯянд.

Дар күхҳо чорворо парвариш мекунанд. Күхҳои Ӯзбекистон бо дараҳтони мевадор ва фоидабахши (доругӣ, физоӣ) фарқ карда меистанд. Беҳтарин истироҳатгоҳҳо ҳам дар күхҳо ҷойгир шудаанд.

Растаниҳои күхсор бо бой будани хелҳои ба муҳофиза мутааллиқ (**лола, ширеч, каврак, пиёзҳо**) фарқ карда меистад.

Дар қисми аз ҳад баланди күхҳо, яъне ҷойҳои баландиаш аз сатҳи баҳр беш аз 2700—2800 метр марғзорҳо (чарогоҳҳо) ҷойгир шудаанд. Ба марғзорҳо ҳамвориҳои калони чарогоҳҳои тобистона ва қуллаҳои барфпӯши болотари он доҳил мешаванд. Аксар рустании марғзорҳоро алағҳои бисёрсола ташкил медиҳанд. Буттаҳое, ки дар ин ҷо мерӯянд, қади паст доранд, чунки ҳаво хунук аст ва соли дароз шамолҳои саҳт мевазанд. Аз ҳамин сабаб марғзорҳо монанди күхҳо дараҳтони калон надоранд.

Дар марғзорҳо **арчаҳои** дар замин хобидаи пакана ва **илғай, настаран, бӯшол,**



Расми 76. Набототи кӯҳ: арчазор.

Расми 77. Растани баландкүх: торон

губайра барин буттаҳои қадпаст, **торон**, **явшон**, **зарбат**, **адрасмон**, **силугиёху чилагиёх** барин алафҳои бисёрсола, **гулзори сурх**, **зиркаҳ** барин растаниҳои болиштакдор бисёр дучор мешаванд (расми 77).



Марғзорҳоро ба сифати чарогоҳ ва алафзор истифода мебаранд. Ҳамин тариқ, растаниҳое, ки дар Ӯзбекистон паҳн шудаанд, ниҳоят васеъ буда, ба шароити ҳархела (биёбон, доманакүх, кӯҳ, марғзор) мутобиқ шудаанд.



1. Табиат ва растаний доманакүх ва кӯҳҳо чӣ монандӣ ва фарқият доранд?
2. Чаро дар доманакүҳҳо алафҳои яксолаю буттаҳо бартарӣ доранд?
3. Оё растаниҳои доманакүх дар марғзорҳо ҳам мерӯянд?
4. Дар кӯҳҳо қадом хели дарахтони мевадор ва дигар навъ мерӯянд?
5. Чаро дар марғзор дарахтон намерӯянд?
6. Дарахту буттаҳоеро, ки дар кӯҳҳо мерӯянд, бо қадом мақсадҳо истифода мебаранд?



Доманакүх. Кӯҳ. Марғзор. Андиз. Ширеч. Гӯши барра. Себ. Чормағз. Арча. Торон. Адресмон.

Ба қадом минтақа мансуб будани растаниҳоеро муайян кунед, ки дар ҷадвал нишон дода шудаанд.

Номи растаний	Доманакүх	Кӯҳ	Марғзор
Дарманаи эрмонӣ			
Торон			
Арча			
Зирк			
Шираҷ			
Явшон			



Шаҳрвандон вазифадоранд, ки ба муҳити табиии атроф муносибати эҳтиёткорона зоҳир намоянд.

Моддаи 50-уми Конститутсияи Республикаи Ӯзбекистон.

§ 47. ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ЭКОЛОГӢ БА ОЛАМИ НАБОТОТ

Ҳаёти наботот бо муҳити беруна узван пайваст аст. Баъзе қисмҳои таркибие, ки ба фаъолияти ҳаётии наботот таъсир мерасонад, **омили экологӣ** номида мешавад. Маҷмӯи омилҳои экологӣ дар навбати худ **шароити зиндагонии** растаний, яъне **муҳити берунаи онҳоро** муайян месозад.

Омилҳои экологӣ ба гурӯҳҳои **абиотик** ва **биотик** тақсим мегарданд. Ба омилҳои абиотики қисми таркибии табиати бечон шомил мегардад. Муҳимтарини онҳо хок, ҳарорат, об, равшаний ва ҳаво мебошанд. Ба омилҳои биотики қисми таркибии табиати зинда шомил аст. Ба он бактерияҳо, занбуруғҳо, ҳайвонот ва растаниҳо шомиланд. Хок муҳити зиндагонии наботот ба ҳисоб меравад. Онҳоро бо об ва моддаҳои физоии маданий таъмин месозад.

Дар зери таъсири равшаний ва ҳарорат дар наботот ҷараёнҳои ҳаётий, аз қабили фотосинтез, нафастирий, сабзиш, нешзании тухмӣ ва пухта расидани мева содир мегардад.

Об 60—90 фоизи вазни умумии растаниҳоро ташкил медиҳад. Дар муҳити серобии ситоплазма ҷараёнҳои асосии ҳаётии хӯҷайраҳои наботот мушоҳида мегардад. Ҳаракати маҷрои об ва моддаҳои физоӣ ҳам ба амал меояд. **Наботот дар бобати таъминот бо об ба якчанд гурӯҳи экологӣ тақсим мешавад.**

Равшаний барои растаниҳои сабз ниҳоят зарур аст, чунки фақат тавассути равшаний ҷараёни фотосинтез сурат мегирад. Наботот мувофиқи муносибаташон ба равшаний ба соядӯстон ва равшанидӯстон тақсим мегарданд.

Ҳаво аз омехтаи газҳо иборат буда, дар байни онҳо оксиген ва гази ангидриди карбонат мебошанд, ки барои растани аҳамияти муҳим қасб мекунанд. Карбонати ангидрид ҳини ҷараёни фотосинтез аз худ мегардад, оксиген бошад, барои нафасгирий зарур аст. Шамол ҳам дар буғшавии оби растаниҳо, ҳамчунин дар гардолудшавии баъзе растаниҳо, паҳншавии тухмӣ ва меваи онҳо нақши қалон мебозад.

Ба ҳаёти растани организми зинда низ таъсир мерасонад. Организмҳои муҳталифи ҳок, минҷумла бактерияҳо дар таркиби ҳок озодона ҳаёт ба сар буда, азоти таркиби ҳаворо азхуд намуда, барои ҳосилхез шудани таркиби ҳок, бактерияҳои лӯнда, ки дар решай растаниҳои лӯбиёги ҳаёт ба сар мебаранд, бо озуқа таъмин кардани наботот нақши қалон мебозанд. Ба ҷуз ин дар зери таъсири микроорганизмҳои ҳок моддаҳои органикӣ пора-пора мегарданд. Моддаҳои по-рагардида растанини сабз аз худ менамояд.

Наботот ба якдигар таъсири мусбӣ ва манғӣ мерасонанд. Масалан, растаниҳои равшанидӯст ба набототи сояпарвар шароит фароҳам оваранд, **зарпечак**, **девпечак**, **шумқиё** барин растаниҳои паразитӣ ба ривоҷи баъзе растаниҳои ёбой ва мадани таъсири манғӣ мерасонанд.

Арча, тӯс, сафедор ва дигар растаниҳо аз худ моддаҳои паррон (**фитонсидҳо**)-ро ҷудо мекунанд. Моддаҳои чудогардида бисёр микроорганизмҳои заарнокро бемадор месозад ва ҳатто нобуд ҳам мекунад.

Ба маҷмӯи растаниҳои биёбони Осиёи Миёна юрмон ва тавушқон талафоти қалон мерасонанд. Масалан, феша яке аз растанини муҳими биёбон ба ҳисоб меравад. 60 фоизи онро юрмонҳо меҳурдаанд. Маълум мегардад, ки аз хонаи тавушқонҳо захираи пиёзакҳои вазнашон 1240 граммиро ёфтаанд, ки онҳо оварда будаанд.

Парандаҳо ва баъзе ҳайвоноти ширхора меваҳои донакдорро ҳӯрда, сабабгори дар дигар маҳал паҳншавии он мегарданд. Таъсири ҳайвонот ба растаниҳо бо роҳҳои муҳталиф намоён мегардад. Ҳамин тариқ, ҳаёти наботот дар зери таъсири омилҳои экологии муҳити беруна мегузарад. Ба камшавии хели растаниҳо ва шароити ҳаёти он инсон таъсири бевосита мерасонад.

1. Омили экологӣ гуфта чӣ номида мешавад? 2. Омилҳои экологӣ ба чанд гурӯҳ тақсим мегарданд? 3. Омилҳои равшаний ва ҳарорат дар ҳаёти растаний ба чӣ гуна аҳамият молик аст? 4. Рустаниҳо ба яқдигар чӣ гуна таъсир расонда метавонанд? 5. Байни бактерияҳо ва решаний растаниҳо чӣ гуна вобастагӣ ҳаст? 6. Ҳайвонот дар ҳаёти растаниҳо чӣ гуна нақш мебозанд?

Омили экологӣ. Шароити зиндагӣ. Муҳити беруна. Омилҳои абиотик ва биотик. Омили инсон. Фитонсиҷҳо.

1. Таҷрибаҳоеро гузаронед, ки таъсири об, равшаний ва ҳароратро ба ҳаёти растаниҳо исбот намоянд.

2. Дар хонаи биология растаний равшанидӯст ва ба хушкӣ тобоварро аниқ кунед. Ҳангоми тақсимоти онҳо ба қадом нишонаҳо такя намудед?

§ 48. ТАЪСИРИ ФАҶОЛИЯТИ ИНСОН БА НАБОТОТ

Одамон ҳангоми фаҷолияти ҳоҷагидорӣ ба олами наботот таъсири калон мерасонанд. Таъсири онҳоро ба наботот ба **мусбиву манғӣ** тақсим кардан мумкин аст. Ба таъсири мусбии дар майдонҳои васеъ шинондани ниҳолҳои дараҳтони гуногуни маданий, гирифтани ҳосили фаровон, барқароркунии ҷангалзор, шинондани ниҳоли дараҳтон дар майдонҳои кушод, сабзу хуррамгардонии шаҳру деҳот шомил аст. Ба таъсири манғӣ буридани ҷангалзор, ҷамъ овардан ва даравидани растаниҳо бо решаш, лӯнда ва решапоя, ҷарондани ҷорво, сохтани обанборҳо, азхудкунии заминҳои навкорам, ифлоскунии муҳити беруна бо моддаҳои кимиёвӣ медарояд.

Дар натиҷаи таъсири манғии одамон ба растаниҳо дар кураи Замин маҷмӯи растаниҳо, таркиби хелашон кам мегардад. Аз маълумотҳо бармеояд, ки ҳоли ҳозир дар саросари дунё 50 фоизи ҷангалзор ихтисор гардидааст.

Бунёди умумии ҳоҷагии ҷангал дар Ӯзбекистон 9119 ҳазор гектар буда, 2776 ҳазор гектари онро ҷангалзор иҳота



намудааст. Буриданы ҹангалзори пастамиҳои наздикухӣ пурзӯр гардидааст, аз ҳамин сабаб бо ташаббуси ҳукumat ҳаракати мардумӣ дар бобати афзун гардондани майдони сафедорзорҳо оғоз ёфтааст.

Дар натиҷаи аз об нодуруст истифода бурдани инсоният сатҳи баҳри Арал паст фуромад, оқибат хок бо партовҳои заҳрнок ифлос гардида, ба наботот таъсири манғӣ мерасонад. Тӯқайзори соҳили дарёҳо хушк мешаванд. Чарогоҳ ва алафзорҳои пештар сермаҳсул ҳосилнокии худро аз даст медиҳанд.

Ҷангалзор аз оташ ва обпаҳшкуни зарари калон мебинанд.

Сайёҳон ҳам ба ҹангалзорҳо зарари калон мерасонанд. Онҳо ба мақсади соҳтани хайма чандин бех ниҳоли дараҳтони ҷавонро мебуранд. Дар натиҷаи бетанаффус поидани чорво алафҳои фоиданок кам гардида, ҷойи онҳоро хелҳои алафҳои барои ҷорводорӣ гайримуғид ишғол меқунад, маҳсусан дар ҷойи чарогоҳҳову пастхамиҳои обанборҳои сунъӣ соҳта, ба маҷмӯи растаниҳо зарари калон расонда мешавад.

Инсон аз растаниҳои дорувор васеъ истифода мебарад. Ҳоли ҳозир аз 1500 хели гиёҳи дорувор саросари ҷаҳон истифода мебарад. Дар оянда хелҳои он боз ҳам зиёд хоҳанд гардид. Дар айни замон дар натиҷаи мунтазам ҷамъ кардани бা�ъзе навъҳои гиёҳҳои шифобахш захираҳои онҳо кам мегарданд.

Ҳамин тарик, дар натиҷаи таъсири инсон ба олами наботот бисёр хели **растаниҳои камёб** гардиданд, ё худ то **ба маҳвшавӣ** расиданд.



1. Таъсири одамро ба олами наботот чӣ тавр арзёбӣ кардан мумкин аст?
2. Таъсири мусбии одам ба олами наботот аз чӣ иборат аст?
3. Таъсири манғии одам ба олами наботот аз чӣ иборат аст?
4. Таъсири манғии одамизод ба олами наботот чӣ гуна муаммоҳоро пеш мегузорад?
5. Ҳолати имрӯзai ҹангалзор чӣ гуна аст?
6. Таъсири сайёҳон ва истироҳаткунандагон ба ҹангалзорҳо чӣ гуна аст ва чӣ гуна оқибатҳоро ба миён меоварад?



Фаъолияти ҳоҷагидории инсон. Таъсирҳои мусбӣ ва манғӣ. Хелҳои камёб ва нестшаванд.

1. Таъсири манфии одамони маҳаллатонро ба олами наботот ва шароити он аниқ кунед. 2. Тадбирҳои пешгирии оқибатҳои таъсири манфирио фикр карда бинед.



§ 49. МУХОФИЗАТИ ОЛАМИ НАБОТОТ

Замин, бойигарихои зеризаминӣ, олами наботот ва ҳайвонот, ҳамчунин дигар захираҳои табиӣ сарвати умумихалқӣ буда, аз онҳо оқилона истифода бурдан зарур аст ва онҳо таҳти ҳифозати давлат мебошанд.

Моддаи 55-уми Конститутсияи Республикаи Ӯзбекистон.

Ҳукумати республикаи мустақиламон ба масъалаи муҳофизати олами наботот пайваста эътибор медиҳад.

Ба ҳамин муносибат дар боби муҳофизати табиат, аз он ҷумла дунёи наботот дар республика як қатор тадбирҳо ҷомаи амал мепӯшанд. Минҷумла, дар республикаамон Кумитаи ҳифзи табиат ташкил гардидааст. 26 декабри соли 1997 Олий Маҷлиси Республикаи Ӯзбекистон қарорро дар бораи ҳифзи олами наботот, аз он истифода бурдан қабул намуд. Дар асоси қарорҳои ҳукумат ба мақсади эҳтиёт кардани растаниҳои камёб нашри «Китоби Сурх»-и Республикаи Ӯзбекистон ба роҳ монда шуд. Ҳамаи он баҳри ҳифзи модар-табиат ва олами набототи он нигаронда шудааст. Баробари муҳофизаи олами наботот корҳо дар бобати аз онҳо оқилона истифода бурдан, афзунгардонии маҳсулнокии онҳо, аз навкоркард амали мешаванд. Аз он ҷумла, истифодабарии ҷангалзор ва кори хочагии ҷангал дар асоси илмӣ ба роҳ монда шудааст.

Чарогоҳ дар худуди Ӯзбекистон 22,8 ҳазор гектарро ташкил мекунад. Ҳоли ҳозир дар боғҳои алафзор қариб 700 хел гиёҳ омӯхта, роҳҳои аз онҳо оқилона истифода бурдан озмуда мешавад. Баланд бардоштани ҳосилнокии алафзорҳои табии яке аз вазифаҳои муҳим дар ин бобат ба ҳисоб меравад.

Дар республикаамон растаниҳое омӯхта мешаванд, ки муҳити атрофро аз моддаҳои заарнок ва дигар моддаҳои

ифлос тоза мекунанд ва ҳавои атмосфераро бо моддаҳои фоиданок (фитонсидҳо) бой мегардонанд. Оқибат растаниҳое аниқ гардианд, ки дар минтақаҳои санитари ҳад-қади роҳҳо шинонда мешаванд. Дар мамлакатҳои муҳталифи сайёраамон ба мақсади **нигоҳ доштани гуногуни биологӣ** дар роҳи кам кардани таъсири манғии одамон ба табиат ҳудудҳои таҳти муҳофизаи **маҳсус қароргирифта** ташкил ёфтаанд. Ҳоли ҳозир ба чунин ҳудудҳои республика мамнӯъгоҳҳо, фармоишхонаҳо, боғҳои миллӣ ва ёдгориҳои табии медароянд.

Мамнӯъгоҳҳо — майдонест, ки тамоми қисми таркибии табиат аз нигоҳи табии муҳофиза мегардад. Вазифаи асосии онҳо омуҳтани баъзе навъҳои растани ва наботот, маҳсусан хелҳои камёбу нестшудаистодаашон, эътибори маҳсус додан барои муҳофизати онҳо.

Фармоишхонаҳо — маҷмӯи ҳайвонот ва наботот дар баъзе гӯшаҳои табиат, маҳалlest, ки баъзе навъҳои растани ва файра нигоҳ дошта мешаванд. Масалан, шикорчигӣ, моҳидорӣ, ҷангалпарварӣ ва дигар фармоишхонаҳо.

Боғҳои миллӣ — майдонест, ки ландшафти табииро (навъҳои ноёби растани ва ҳайвонот, маҷмӯи ба ҳуд хоси растаниҳоро) муҳофизат мекунад. Боғҳои миллӣ аз мамнӯъгоҳҳо фарқ карда, аз он аҳолӣ ба мақсади истироҳат, солимгардонӣ ва бардоштани завқи эстетикии истифода мебаранд.

Ёдгориҳои табииӣ — барои аз нигоҳи миллӣ, таъриҳӣ ва мадани ҳифз кардани баъзе қисмҳои табиат ташкил мегардад. Ба онҳо дарахтони бисёрасринаву камёб, форҳо, ҷашмаҳо, шаршараҳо, обидаҳои таъриҳӣ ва файра шомил мегарданд.

Ҳамин тавр, ҳоли ҳозир дар назди инсоният **муаммои муҳими экологии** нигоҳ доштани гуногуни биологӣ истодааст. Дар кори ҳифозат ва муносибати эҳтиёткорона нисбати табиат хонандагони мактаб ҳам иштирок бояд кунанд. Зоро агар дар гирду атрофамон ҳар чӣ қадар бештар маҷмӯи растаниҳои сабз бошад, сайёраамон ҳамон қадар зебо, барқарор ва абади мегардад.

1. Вақтҳои охир таъсири инсон ба табиат чӣ гуна муаммоҳоро ба миён овард?
2. Дар Ӯзбекистон ба мақсади нигоҳ доштани олами наботот чӣ гуна корҳо ба ичро расонда мешаванд?
3. Дар бобати нигоҳ доштани гуногунии биологӣ аҳамияти мамнӯъгоҳҳо дар чист?
4. Хусусияти ба худ хоси боғҳои миллӣ аз чӣ иборат аст?



Гуногунии биологӣ. Ҳудудҳое, ки таҳти муҳофизаи маҳсус қарор гирифтаанд. Мамнӯъгоҳҳо. Фармоишонаҳо. Боғҳои миллӣ. Ёдгориҳои табииӣ. Муаммоҳои экологӣ.



1. Бо маълумотҳо аз хусуси ҳудудҳои маҳсуси муҳофизаи республикаамон ошно гардед.
2. Кадом ёдгориҳои табиат дар маҳалли истиқомататон мавҷуд буданашро аниқ кунед.



§ 50. РАСТАНИҲОЕ, КИ БА «КИТОБИ СУРХ»-И РЕСПУБЛИКАИ ӮЗБЕКИСТОН ШОМИЛ ГАРДИДААНД

Ҳифзи табиат, аз он ҷумла қисми таркибии он олами наботот ба яке аз муаммоҳои умдаи замон мубаддал гардидааст.

Ҳифзи растаниҳои муҳталиф, навъҳои гуногуну бебаҳои республика бояд вазифаи муқаддаси ҳар як фард гардад. Монандо танҳо растаниҳои фоидаовар, балки ҳар як хели дар ҳудуди Ӯзбекистон сабзандаро эҳтиёт намуда, онҳоро ба авлоди оянда аз ҳозирааш ҳам дар ҳолати аъло бояд боқӣ гузорем.

Оре, сир нест, ки дар натиҷаи таъсири манғии инсон ҷинсу хели растаниҳо торафт кам мегарданд.

Ба туфайли оқилона истифода набурдани табиат баъзе навъҳои растаниӣ, наботот несту нобуд ва ё камёб мегарданд. Ба мақсади муҳофиза кардани онҳо мувофиқӣ қарори маҳсуси ҳукумат соли 1979 «Китоби Сурх»-и Республикаи Ӯзбекистон таъсис ёфт.

Саволе пайдо шуданаш мумкин аст: «Китоби Сурх» чист? Ба он чӣ гуна растаниҳо шомил гардидаанд ва дар он оид ба растаниҳои камёб чӣ гуна маводҳо ҷамъ шудаанд?

Ҳар як растание, ки ба «Китоби Сурх» шомил гардидааст, бонги хатар аз дар зери хавф истодани он мебошад. Моҳияти

«Китоби Сурх» аз ҳамин иборат аст, ки он ҳуҷҷатест оид ба маълумот дар бораи олами набототи камёб, растаниҳое, ки дар зери хавфи тамоман нобудшавӣ мондаанд. Вазифаи «Китоби Сурх» ҷалб соҳтани дикқату эътибори аҳли ҷамъият ва муассисаҳои иҷроияи давлатӣ ба қўмакрасонӣ ба муаммоҳои ҳифзи табиат ва нигоҳ доштани генофонди навъҳост.

Хелҳои растаниҳое, ки ба «Китоби Сурх»-и Республикаи Ӯзбекистон шомил гардидаанд, мувоғиқи тавсифи иттиҳодияи байналхалқии ҳифзи табиат ба гурӯҳҳо тақсим гардидаанд:

1. Нест шудаанд ва ё дар арафаи нестшавӣ мебошанд.
2. Хелҳое, ки нест мешаванд.
3. Хелҳои камёб.
4. Навъҳое, ки камёб мегарданд.

Албатта, баробари гузаштани вақт хелҳои ба гурӯҳҳо шомилшуда аз яке ба дигарашон гузаштанашон мумкин аст.

Ҳини таҳияи «Китоби Сурх» аз як миллион гербариӣ, ки дар Маркази илмиву истеҳсолии Ботаникаи ФУ Рӯ, гербариҳои Пажӯҳишгоҳи илмиву тадқиқотии «Ботаника»-и ФУ Россия ва ҳамчунин манбаъҳои илмии ҳамин пажӯҳишгоҳ истифода бурда шудааст.

Дар «Китоби Сурх»-и Республикаи Ӯзбекистон, ки соли 1984 нашр гардидааст, агар 163 намуди растани дохил гардида бошад, дар нашри дуюми он, ки соли 1998 рӯи чопро диддааст, 301 хели растани дохил гардидааст (расми 78). Ҳамин тавр, тадқиқотҳои солҳои охир амалигарданда имкон дод, ки боз 138 хели растаниҳо ба «Китоби Сурх» шомил гарданд (79).

Дар нашри дуюми «Китоби Сурх», ки ба забонҳои ӯзбекӣ ва русӣ чоп шудаанд, номи ӯзбекӣ, русӣ ва лотинии (илмии) ҳар як навъи номҳояш, дараҷаи камёби, тавсифи муҳтасари ботаникӣ, паҳншавӣ, шароити сабзиш, миқдор дар табиат,

зиёдшавӣ, сабабҳои камшавии растани, маданигардонӣ, чораҳои муҳофиза, манбаъҳои илмӣ, ҳаритаи паҳншавии он ва расми наботот дода шудаанд.

Ўзбекистон Республикаси
**ҚИЗИЛ
КИТОБИ**

**Расми 78. «Китоби Сурх»-и Республикаи
Ӯзбекистон.**

Хелҳои ба «Китоби Сурх» шомилгардида дар республика як хел паҳн гардидаанд.

Растаниҳои камёб дар Қароқалпокистон-11, Андичон-4, Бухоро-24, Чиззах-21, Навои-13, Намангон-12, Самарқанд-45, Сурхондарё-112, Сирдарё-2, Тошканд-80, Фарғона-28, Қашқадарё-59 ададанд.

Аз рақамҳои овардашуда маълум мегардад, ки аз ҷиҳати маҳвашавии навъҳо вилоятҳои Сурхондарё (112), Тошканд (80) ва Қашқадарё (59) пешсафанд. Таъкид кардан лозим аст, ки аксар хелҳои камёби растаний дар кӯҳсор паҳн гардидаанд.

Мувофиқи навъҳо оилаҳои лўбиёги (60 навъ), қоқутиҳо (50 навъ), зирагиҳо (21 навъ) ба мақоми алоҳида мансубанд.



Расми 79. Растаниҳое, ки ба «Китоби Сурх»-и Республикаи Ӯзбекистон шомил гардидаанд:

1 — отостегияи бухорӣ;

2 — лолаи алобуло.

1. Барои чӣ ба муҳофизаи табиат эътибори калон дода мешавад? 2. Ба олами наботот қадом омилҳо таъсири манфи мерасонанд? 3. «Китоби Сурх»-и Республикаи Ӯзбекистон кай ва барои чӣ таъсис гардидааст? 4. Аҳамияти «Китоби Сурх» аз чӣ иборат аст? 5. Растаниҳое, ки аз рӯйи дараҷаи камёби ба «Китоби Сурх» шомил гардидаанд, ба чанд гурӯҳ тақсим гардидаанд? 6. Дар «Китоби Сурх» доир ба ҳар як навъ растаний чӣ гуна маълумот оварда шудаанд?

«Китоби Сурх». Навъҳои камёб. Дараҷаи камёбӣ. Муҳофизаи растаниҳо. Истифодабарии оқилона.



1. Дар маҳалли истиқоматиатон растаниҳоеро, ки ба «Китоби Сурх»-и Республикаи Ӯзбекистон шомил гардидаанд, аниқ намоед ва дар муҳофизаи онҳо фаъолона иштирок кунед. 2. Навъҳои растаниҳоеро, ки ба «Китоби Сурх»-и Республикаи Ӯзбекистон дохил шудаанд, ба қадом ҷинс ва оила мансуб буданашонро аниқ намоед. 3. Ба ҳар як навъ чӣ гуна маълумот дода шуданашро диде бароед.






БОБИ VIII

ИНКИШОФИ ОЛАМИ НАБОТОТ ДАР РҮЙИ ЗАМИН

Олимон муайян кардаанд, ки сеюним миллиард сол пеш қисми зиёди кураи Заминро об зер карда буд. Аввалин мавчудотҳои зиндаи содда дар об пайдо шудаанд. Сохти ин мавчудоти зинда аз организмҳои якхӯҷайра ҳам оддитар буда, аз ҳамин мавчудоти зинда организмҳои якхӯҷайраи қадим ба вучӯд омадаанд. Аксари онҳо беранг ва ба бактерияҳои ҳозира монандӣ доштанд. Дар қисми дигари онҳо бо мурури замон хлорофилл пайдо шуда, ба обсабзҳои якхӯҷайра монандӣ пайдо карданд. Мувофиқи қонуни асосии ҳаёт сохти онҳо оҳиста-оҳиста мураккаб шуда, аз обсабзҳои якхӯҷайра обсабзҳои серхӯҷайра пайдо гардидаанд. Қариб 570—610 миллион сол пеш давраи нашъунамо ва ҳукмронии обсабзҳо дар рӯйи Замин буд (расми 80).

Камшавии масоҳати баҳрҳо боиси афзоиши майдони хушкӣ мегардад. Баъзе обсабзҳо барои ҳаёт дар ҷойҳои камобӣ, баъдтар ҷойҳои сернами соҳили баҳр мутобиқ гардидаанд. Онҳо аввалин растаниҳои хушкӣ мебошанд, ки дар ҳоки сернами соҳили баҳр сабзида, сипас ба хушкӣ баромадаанд. Ба он **Псилофити** соли 1859 аз Канада, **Ринияи** соли 1912 аз Шотландия ва **Куксонияи** соли 1937 аз Бритониёи Кабир ёфтшуда мисол шуда метавонад. Онҳо ҳанӯз реша ва барг надоштанд, дар пояҳои шоҳазада ва дар нӯти шоҳаҳо бошад, спорангий мавчуд буд. Қади ин растаниҳо 50—70 см ва фағсии пояи онҳо то ба 5—10 см мерасид.

Растаниҳои аввалин дар тӯли якчанд миллион солҳо ба ҳаёти хушкӣ тадриҷан мутобиқ шудаанд. Бо мурури замон дар онҳо реша ва барг пайдо шудааст.



Расми 80. Растаниҳои пештара.

400—230 миллион сол пеш аз аввалин растаниҳои ба хушкӣ баромада ушна ва сарахшаклҳо пайдо гардидаанд. Ҳусусан барои сабзишу инкишофи сарахшаклҳо шароити хуб муҳайё буд. Дар ин давр **чилбугум** ва **сарахсхои дарахтмонанд** буданд,

ки баландиашон ба 25—30 м ва фафсиашон ба 1—1,5 м мерасид. Дар охирҳои ин давра намояндаи сарахсҳои тухмдор пайдо шуда буданд.

Қариб 200 миллион сол пеш аз сарахсҳои тухмдор растаниҳои лучтуҳм пайдо шудаанд.

Яъне, шароити нав ва мураккабии ҳаёт барои сарахшаклҳо номусоид гардида, баъзеи онҳо нобуд шудан гирифтанд. Қисми зиёди онҳо, хусусан сарахсҳои дараҳтмонанд ва буттамонанд нобуд гаштаанд. Боқимондаи онҳоро танҳо дар намуди сарвати зеризамини дучор омадан мумкин аст. Ҷойи сарахшаклҳоро торафт **растаниҳои лучтуҳми** ба иқлими хуш мутобиқгардида соҳиб мешуданд.

Тақрибан 140 миллион пеш аз ин аз намояндаҳои боқимондаи тухмдори сарахшаклҳо **растаниҳои пӯшидатухм** пайдо шудаанд.

Баробари хушкшавии иқлим якҷоя бо наслҳои боқимондаи сарахшаклҳои тухмдор растаниҳои лучтуҳми қадима низ нобуд шудан гирифтанд. Намудҳои то замони мо расидаи растаниҳои лучтуҳм, монанди **санавбар, коч, арча** танҳо дар бешазори сернами шимолӣ ва кӯҳҳои баланд маҳфуз мондаанд.

Алалхусус, дар давраи Бур растаниҳои пӯшидатухм бо суръати баланд инкишоф ёфта, кураи Замиро ишғол кардаанд.

Аз хусуси растаниҳои пӯшидатухм (гулдор) ва оиди баромади онҳо дар байни олимон фикру ҷаҳонбинии мухталиф мавҷуд аст.

Саволи дар кучо, кай ва аз қадом растаниҳо пайдо шудани растаниҳои гулдор ҳоли ҳозир ҳам диққати бисёриҳоро ба худ ҷалб соҳтааст. Дар як қатор асарҳои илмӣ баён гардидаанд, ки растаниҳои гулдор аз растаниҳои дараҷаи олии спорадор пайдо шудаанд. Растаниҳои гулдор аз растаниҳои сарвати зеризамини пайдо шудагӣ гуфтани фикро ҳам бисёриҳо ҷонибдорӣ мекунанд. Яке аз ин растанини сарвати зеризамини аз Аврупо ва қаторкӯҳҳои Ҳисори Ӯзбекистон ёфт шудааст. Он набототи маҳсуси мансуби оилаи растаниҳои лучтуҳму чинси беннеттит аст.

Ақидае мавҷуд аст, ки гӯё растаниҳои гулдор дар давраи Бур дар ҷанубӣ-шарқии Осиё пайдо шуда, аз он ҷо ба дигар маҳалҳо паҳн гаштаанд.

Растаниҳои гулдор дар Осиёи Миёна, алалхусус дар Ӯзбекистон дар ҷануб ва шимоли баҳри қадимаи номаш Тетис аз наботот, минҷумла набототи маданий ба миён омадааст. Бо дигар суханон гӯем, баробари хушк шудани оби баҳр набототи ҷанубӣ ва шимолии он ба ишғол кардани ҳудуди баҳр ҳаракат намудаанд.

Академик А.Л. Тахтадҷян мувофиқи соҳти гули растаниҳо ба ҳелҳои ба ҷинси магнолия мансуб ҳамчун растаниҳое муносибат мекунад, ки дорои соҳти соддаи гул мебошанд. Ҳоли ҳозир дар кураи Замин 300000 хели растаниҳои дараҷаи оли паҳн гардидаанд. Ба онҳо растаниҳои спорааш баландараҷа, лучтуҳму пӯшидатухм шомил мегарданд. Мавҷуд будани 700 хели растании лучтуҳм ва 250 ҳазор хел растании пӯшидатухм аниқ гардидааст. Оилаи растаниҳои пӯшидатухм ба 2 авлоди қалон (дупаллагӣ ва яқпаллагӣ) ҷудо мешаванд. Дупаллаҳо аз яқпаллаҳо пайдо шудаанд.

Ҳамин тавр, гуфтан ҷоиз аст: аксарияти растаниҳои маданиеро, ки алҳол кишт мегарданд, растаниҳои пӯшидатухм ташкил медиҳад. Ин қабил растаниҳо дар мамлакатҳои хориҷ ҳам ба микдори зиёд парвариш карда мешаванд.



1. Растаниҳои аввалин кай ва дар қадом шароит пайдо шудаанд?
2. Қадоме аз гули растаниҳое, ки Шумо омӯхта баромадед, аз ҳама қадим ба ҳисоб меравад?
3. Обсабзҳои қадима бо қадом сабаб барои дар хушкӣ сабзидан мутобиқ гардидаанд?
4. Растаниҳои лучтуҳм ва пӯшидатухм кай ва дар зери таъсири қадом растаниҳо ба миён омадаанд?
5. Растаниҳои пӯшидатухм дар қадом давр, дар кучо пайдо шудаанд?
6. Дар бобати пайдоиши растаниҳо дар Осиёи Миёна чӣ гуна фикрҳо мавҷуд аст?



Даври Ангиштсанг. Даври Бӯр. Псилотофит. Риния. Куксония. Чилбугумҳо. Сарахсшаклҳо. Лучтуҳмҳо. Пӯшидатухмҳо. Беннеттитҳо. Тетис. Магнолияҳо.



Чилбугуми арча ва настарани сабзидаистода ва ё гербарийи онҳоро муқоиса кунед, монандӣ ва тафовути онҳоро аниқ намоед, хулоса бардоред. Натиҷаашро ба дафтаратон нависед.



§ 51. РАСТАНИҲОИ ОРОИШИЕ, КИ ДАР ҶОЙҲОИ КУШОД РҮЁНДА МЕШАВАНД

Дар Ӯзбекистон шахсеро ёфтани маҳол аст, ки гулро дӯст надорад, онро эъзоз накунад, накорад ва аз он завқи набарад, гўем ягон муболига наҳоҳад шуд. Хел ва навъҳои гулҳо, ки дар ҳавои кушод (берун) руёнда мешаванд, ниҳоят бисёранд. Онҳо сол то сол аз ҳисоби нав ба навашон сероб мегарданд.

Растаниҳои ороиший на танҳо растаниҳои гулдор, балки растаниҳое низ мебошанд, ки бо шоху шохчаҳо, баргҳо ва ҳатто меваҳояшон ҳам зинату зебоӣ ва завқи эстетики мебахшанд, гулҳояшон бисёр вақт (асосан дарахту буттаҳо) намоён намегарданд.

Дар байни дарахтони ороиший бо ҷозибадории гул ва баргҳои худ фарқунанда, аз қабили **магнолия**, **дараҳти лола**, **шоҳбулут**, **ақоқиёи шоҳӣ** ҳастанд. Дарахтони гулашон ноаён, лекин бисёр соябахшандай пуршаҳомат, аз қабили **чанор**, **булут**, **сафедор**, **заранг** ва файра низ ҳастанд. Дарахтони сўзанбарг (**арча**, **санавбар**, **қарагай**, **сарв**) бошанд, зимистону тобистон сабзанд ва бо аз худ ҷудо кардани равғани шифобахши эфир фарқ менамоянд.

Дар байни растаниҳои ороиший бисёр буттаҳоро дучор омадан мумкин аст, ки бо гул, барг, шоху шохчаҳояшон хусн мебахшанд. Ба онҳо **гули садбарг**, **ёс**, **шамшод**, **ноки чопонӣ**, **саллагул** (буттааш) ва файра шомил мегарданд.

Аз ҷиҳати бисёрии навъҳо гулҳои яку бисёрсола мақоми алоҳидаро ишғол мекунанд. Рустаниҳои гулашон бисёрсола ба чанд гурӯҳ (пиёзакҳо, решапояҳо, лўндакҳо, гиёҳи бисёрсола ва ҳоказо) тақсим мегарданд.

Ба гиёҳҳои бисёрсола **флокс**, **гули довудӣ**, **намошомгул**, **гули меҳак**, **картошкагул**, **саллагул** шомиланд. Онҳо аз рӯйи хусусиятҳои биологӣ дар вақтҳои мухталиф гул мекунанд. Масалан, саллагул дар баҳор, флокс тобистон, гули довудӣ тирамоҳ мешукуфанд (расми 81).

Ба гулҳои пиёзакдор ва решапояи лўндакдор **лола**, **гули ёқут**, **наргис** ва файра медароянд. Бисёр гулҳои пиёзакдор моҳҳои баҳор мешукуфанд.



Расми 81. Саллагул.

манзаравӣ дар ҷойҳо, ки нури офтоб хуб меафтад, сернам ва хокаш сермаҳсул хуб гул карда, мева (тухми) медиҳанд.

Гул ва растаниҳои манзаравӣ дар Ӯзбекистон асосан аз тухмӣ, қаламча ва решапояаашон зиёд карда мешаванд. Минчумла, бисёр гулҳои яксола ва бисёр дараҳтон (**булут, шоҳбулут, арча**) аз тухмиашон, **гули садбарг** ва баъзе навъҳои дигар аз қаламчаҳояшон зиёд карда мешаванд. Вале **настарани** аз тухмиаш рӯйида нисбати пайванҷ карда афзоянда зиёдтар мебошад. **Лола, наргис, гули ёкути пиёzsаракҳо** аз пиёзакҳояшон, **гули довудӣ** аз решапоя, **картошкагул ва карнайгул** аз решапоя ва ё лӯндақҳояшонро тақсим карда коридан зиёд мегарданд.



1. Кадом растаниҳо манзаравӣ номида мешаванд?
2. Растаниҳои манзаравӣ мувофиқи кадом нишонаҳо ба гурӯҳҳо тақсим мегарданд?
3. Растаниҳои манзаравӣ бо кадом роҳ зиёд карда мешаванд?



Растани манзаравӣ. Гули садбарг. Чанор. Арча. Ёс. Гули мехак. Гули довудӣ. Лола.



1. Дар ҳавлии мактаб растаниҳои мухталифи манзаравиро шинонда, нашъунамо ва ривоҷи онҳоро назорат намоед.
2. Кадом вақт шукуфтани гулҳои растани шинондашуда ва чанд муддат гулкунии онҳоро назорат намоед. Натиҷаҳои назоратро дар дафтаратон дар шакли ҷадвал нависед.

§ 52. РАСТАНИҲОИ ХОНАГӢ

Шумо, растаниҳои хонагии дар маъво, хона, кинотеатр, заводу фабрикаҳо, шифохона, боғчай бачагон ва дигар биноҳои ҷамъияти бударо бисёр дилаед. Растаниҳои хонагӣ ба мақсадҳои мухталиф, аз он ҷумла, ба сифати растании **хушмандзара** ва **дорувор** бисёр кошта мешавад. Вале дар байни онҳо ба мақсади мева гирифтан коридан, аз қабили **лимӯ** ва **афлесун** баринҳояш низ кам нест. Дар байни растаниҳои хонагӣ маҳсусан **алоэ** (уд) ва **колонхоэ** ба сифати растании доругӣ васеъ паҳн гардидаанд. Дар айни замон аксари онҳоро ба мақсади тозакунии ҳаво ва ороиш додани хона парвариш мекунанд.

Растаниҳои хонагӣ аз кучо, кай ва бо қадом роҳҳо ба Ӯзбекистон омадаанд, гуфтани савол ба миён омаданаш муқаррар аст. Дар баъзе манбаъҳо қайд гардидааст, ки ҳалқамон аз замонҳои қадим барои донистану парвариш кардани растаниҳои хонагӣ азм кардааст. Дар деворҳои дохилаи биноҳои бузурги шаҳрҳои қадимаи Бухоро, Самарқанд, Урганҷ, дар миниатураҳои ба «**Ҳамса**»-и Алишери Навоӣ, асарҳои машҳури Заҳириддин Бобур қашида, тасвирҳоеро дидан мумкин аст, ки тубакҳои гули растаниҳоро ба хотир меоваранд.

Абӯрайҳон Берунӣ дар китоби худ **«Китоб Ассайдана фиттибб»** маълумотҳоро дар ҳусуси шифобахшии растаниҳои хонагӣ ба забон гирифтааст. Аз ин мебарояд, ки бисёр растаниҳо аз ҷониби савдогароне оварда шудаанд, ки аз сафари мамолики ҳориҷӣ баргаштаанд. Ин қабил сафарҳо маҳсусан тавассути **Роҳи Бузурги Абрешим** бисёр амали гардидаанд. Ҳамчунин ҳини зиёрат ба Макка пиёда ва ё савора оварда шудаанд. Вале аксар қисми растаниҳои хонагӣ тавассути **боғҳои ботаникие оммавӣ** гардидаанд, ки таҳти тасарруфи давлат қарор доштаанд.

Баробари ба даст омадани мустақилияти Ӯзбекистон ба ҳориҷ баромадан доманадор гардид. Оқибат сайёҳоне, ки аз сафар бармагарданд (шайдоёни гул) ҳамроҳи худ бисёр растаниҳои хонагӣ меовардагӣ шуданд.



Расми 82. Гули ханчарӣ.

маҳо) ва файра. Боз як ҷиҳати муҳим дар ҳамин аст: растаниҳое, ки дар ватани худ дар шакли дараҳт ва ё буттаи қалон мерӯянд, дар шароити мо дар шакли буттаи қадпаст инкишоф меёбанд. Қисми зиёди растаниҳои хонагиро набототи бисёрсолаи решапояги, лўндақдор ва пиёзакдор ташкил медиҳанд. Дар натиҷаи тадқиқотҳо маълум гардид, ки дар Ўзбекистон беш аз 80 оила, 160 ҷинс ва қариб 300 наъви растаниҳои хонагӣ мавҷуд будааст. Онҳо мувофиқи иқлим ва шароити хоки Ўзбекистон гуногун паҳн гаштаанд. Вилоятҳои Тошканд, Фарғона, Наманғон ва Сурхондарё аз ҷиҳати бой будани мардумашон аз наботот пеш рафтаанд. Дар боби паҳншавӣ дар хонадонҳо гули ҳанҷарӣ ҷои аввалро ишғол мекунад. **Ҳазратгул** (расми 83), **сарсабил**, **чилгӯша**, **тутанҷир**, **бунафша**, уд ва ҳоказо нисбат ба дигар вакilon бештар паҳн гардidaанд.



Расми 83. Ҳазратгул.

Қисми зиёди растаниҳои хонағӣ аз мамлакатҳои **тропики**, назди **тропики** оварда шудаанд, ки дар қитъаҳои Осиё, Африқо ва Амрико ҷойгиранд. Қисми зиёди ин растаниҳо дар ватани худ дар ҳавои кушод мерӯянд. Масалан, **гули ханҷарӣ** (кактус) (расми 82), **тутангир** (фикус), **нахлҳо** (пал-

Растаниҳои хонагӣ бо роҳҳои муҳталиф зиёд карда мешаванд. Аз онҳо **бегония (ҳазратгул), анҷибар, тутанҷир** ва файра аз қаламчаҳо, **алоэ, сансевара, традескансия** аз буриданӣ мева, **лола** ва **лилияҳо** аз пиёзчашояшон зиёд карда мешаванд. Ҳаминро бояд зикр намуд, ки қисми зиёди растаниҳои хонагӣ аз тухмашон зиёд карда мешаванд.

Боз як хусусияти муҳими рас-
таниҳои хонагӣ аз ҳамин иборат аст,
ки дар мисоли онҳо дар қадом давлат

ва қитъаҳо чи гуна растаниҳо пахн гардидашро донистан мумкин аст.

Мувофиқи таъиноти ороиши растаниҳои хонагӣ ба баргашон ороиши, овезон, хазанд, шоху шохчаашон ва меваашон ороиши тақсим мегарданд.

Ҳини коштани растаниҳои хонагӣ, зиёд кардани онҳо эҳтиёткорӣ лозим аст. Зеро дар байни онҳо захрнокашон (масалан, олеандр) ҳам мавҷуд аст.

1. Растаниҳои хонагӣ ба қадом мақсад парвариш карда мешавад?
2. Онҳо ба Ӯзбекистон бо қадом роҳҳо омадаанд?
3. Растаниҳои хонагӣ асосан аз қадом мамлакатҳо оварда шудаанд?
4. Онҳо аз қадом ҳисоб зиёд карда мешаванд?
5. Шумо қадом растаниҳои хонагиро медонед?



Манзаравӣ. «Ҳамса». Роҳи Абрешим. Боғҳои ботаникӣ. Тропикий, наздитропикий. Осиё. Африқо. Амрико. Гули ҳанҷарӣ. Ҳазратгул. Уд (алоэ).



1. Рустаниҳое, ки дар мактаб ва гултубакҳои хона мерӯянд, ба қадом авлод, ҷинс ва хел мансуб буданашро аниқ кунед.
2. Нашъунамо ёфтани ва аз гулу мева (тухмӣ) ҳосилкунии растаниро назорат намоед.
3. Гули қадом навъ кай мешукуфад ва чи қадар вақт истоданашро муайян кунед. Натиҷаҳои мушоҳидаро нависед.



Таъкид кардан ҷоиз аст, ки дар машғулияти дилҳоҳ оид ба ботаника, аз он ҷумла ҳангоми саёҳат ба оғӯши табиат, гузарондани машғулиятҳои амали доир ба ботаника (растаниҳо), алалхусус ҷамъоварии гербариӣ, аз навкоркарди он ниҳоят эҳтиёткорона муносибат зоҳир кардан лозим. Ҳангоми омӯзиши растаниҳо ва узвҳои он бӯ кардан, барои

донистани мазаашон газидан, шамидан, истеъмол кардан, ба бадани бараҳна расондани онҳо қатъиян манъ карда мешавад.

Дар табиат баробари растаниҳои фоиданок як қатор набототи заҳрнок, истеъмолашон боиси оқибатҳои ногувор шуданаш мумкин аст, бисёр вомехӯрад. Дар байни онҳо бангидевона, афсонак, ғўзай гург (бўригул), испарак, нашъя, парпӣ, кучала, турбиди кўҳӣ, газна (газанда) барин навъҳо вомехӯранд, ки бо намуди беруна, гул ва меваашон диққатро ба худ ҷалб месозанд.

Моҳҳои тобистон ба турбиди кухӣ эътибор диҳед, ки ба кўҳсор зебой бахшида, ба оилаи гулсангҳо мансуб мебошад. Алалхусус, баргҳои гулточи он ниҳоят зебост. Растани мазкур рўзҳои гарм аз худ бисёр равғани эфирро хориҷ мекунад. Агар он ба ҷои бараҳнаву кушоди бадан расад, монанди оби чӯш пуфакчаҳо ҳосил менамояд ва муддати дуру дароз боқӣ мемонад. Баъзан доғҳои сиёҳи ниҳоят хунукро ба вучуд меоварад. Аз ин рӯ, ҳангоми ба оғӯши табиат баромадан бо омузгорон маслиҳат намуда, аз намудҳои зарурии растаниҳо истифода бурдан тавсия мегардад.

Ҳангоми омӯзиши растаниҳо баробари ҳифзи хеш ҳимоя намудани онҳоро ҳам ҳаргиз фаромӯш накунед.

Ҳангоми омӯзиши растаниҳо ба қоидаҳои бехатарӣ риоя намоед, растаниҳоро дошта бошед, бо собун шустани дастатонро аз ёд набароред.

МУНДАРИЧА

Муқаддима	4
БОБИ I. ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ БОТАНИКА ДАР ӮЗБЕКИСТОН	6
БОБИ II. ГУЛ	10
§ 1. Гул — узви афзоиши генеративии (чинсии) растаниҳо	10
§ 2. Гуногунии гулҳо	15
§ 3. Хушагулҳо	17
§ 4. Гардолудшавии гулҳо	20
§ 5. Бордоршавӣ	23
БОБИ III. МЕВА ВА ТУХМҲО	27
§ 6. Меваҳо	27
§ 7. Аҳамияти меваҳо дар табиат ва аҳамияти он ба одамон	31
Тухм	34
§ 8. Тухми растаниҳои якпаллагӣ ва дупаллагӣ	34
§ 9. Таркиби тухм	37
§ 10. Нафаскашии тухмҳо	38
§ 11. Нумуи тухмӣ. Физогирӣ ва сабзиши беҳҷаст (неш)	40
§ 12. Паҳншавии меваҳо ва тухмӣ	43
БОБИ IV. РАСТАНӢ – ОРГАНИЗМИ ТОМ	46
§ 13. Вобастагии байниҳамдигарии узвҳои растани ва муҳити атроф	46
БОБИ V. СИСТЕМАТИКАИ РАСТАНИҲО	48
§ 14. Маълумоти умумӣ оид ба систематикаи растаниҳо	48
Қисми бактерияҳо	50
§ 15. Соҳт ва ҳаёти бактерияҳо	51
§ 16. Аҳамияти бактерияҳо дар табиат ва хоҷагии халқ	53
§ 17. Бактерияҳои касалиовар (бактерияҳои паразитӣ)	55
Қисми занбуруғҳо	58
§ 18. Занбуруғҳои мағорӣ	58
§ 19. Занбуруғҳои хамирмоя (турш)	60
§ 20. Занбуруғҳои телпакчадор	61
§ 21. Занбуруғҳои паразитӣ	63
Қисми гулсангҳо (лишайникҳо)	65
§ 22. Соҳт ва гуногунии гулсангҳо	65
Қисми обсабзҳо	67
§ 23. Обсабзҳои якхӯҷайрагӣ	68
§ 24. Обсабзҳои серхӯҷайра	70

§ 25. Обсабзҳои баҳри	72
Қисми ушнаҳо	74
§ 26. Ушнаи фохтазагирак	74
Қисми чилбуғумҳо	76
§ 27. Чилбуғуми дашти	76
Қисми сарахсшаклҳо	78
§ 28. Сарахси бешагӣ ва сумбулаи обӣ	78
Қисми растаниҳои лӯҷтуҳм	80
§ 29. Арча	80
§ 30. Савсан	82
Қисми растаниҳои пӯшидатуҳм	84
§ 31. Маълумот дар бораи растаниҳои пӯшидатуҳм	84
Синфи растаниҳои дупаллагӣ	86
§ 32. Оилаи настараниҳо	87
§ 33. Оилаи чилликгулҳо (салибгулҳо)	89
§ 34. Оилаи шӯрагиҳо	91
§ 35. Оилаи гулхайригиҳо	94
§ 36. Оилаи лубиёгиҳо	96
§ 37. Оилаи авранчиҳо	99
§ 38. Оилаи ангуриҳо	102
§ 39. Оилаи кадугиҳо	104
§ 40. Оилаи зирагиҳо	106
§ 41. Оилаи қоқугулҳо (мураккабгулҳо)	108
Авлоди растаниҳои яқпаллагӣ	111
§ 42. Оилаи занбакиҳо (савсаниҳо)	111
§ 43. Оилаи пиёзакиҳо	113
§ 44. Оилаи хӯшадорҳо (гандумакҳо)	114
БОБИ VI. САРВАТИ НАБОТОТИИ ӮЗБЕКИСТОН	117
§ 45. Набототи биёбон ва тӯқайзор	117
§ 46. Набототи доманакуҳ, кӯҳсор ва марғзор	120
БОБИ VII. РАСТАНИҲО ВА МУҲИТИ АТРОФ	123
§ 47. Таъсири омилҳои экологӣ ба олами наботот	123
§ 48. Таъсири фаъолияти инсон ба наботот	125
§ 49. Муҳофизати олами наботот	127
§ 50. Растаниҳое, ки ба «Китоби Сурҳ»-и Республикаи Ӯзбекистон шомил гардидаанд	129
БОБИ VIII. ИНКИШОФИ ОЛАМИ НАБОТОТ ДАР РҮЙИ ЗАМИН	132
БОБИ IX. РАСТАНИҲОИ ОРОИШӢ (МАНЗАРАВӢ)	135
§ 51. Растаниҳои ороишие, ки дар ҷойҳои кӯшод рӯёнда мешаванд ..	135
§ 52. Растаниҳои хонагӣ	137

УЎК: 85(075)+811.512.122

КБК 28.56.

P.21

Ў. Пратов ва диг. Ботаника. (Китоби дарси барои

P.21 донишшомӯзони синфҳои 6) Мутарҷим Э. Турдиқулов. Нашри сеюм: Хонаи эҷодии табъу нашри «O'zbekiston». — Т.: 2013. — 144 саҳ.

ISBN 978-9943-01-423-7

УЎК: 85(075)+811.512.122

КБК 28.56 я 72

O'quv nashri

***O'ktam Pratov, Anvar Sultanovich To'xtayev,
Azimova Flora O'ktamovna***

BOTANIKA

Umumiy o'rta ta'lif muktablarining 6-sinfi uchun darslik

Uchinchi nashri

(tojik tilida)

Муқарризон: А. ЙўЛДОШЕВ – мудири кафедраи ботаника, физиологияи растаниҳо ва экологияи Донишгоҳи миллии Ўзбекистон, доктори илмҳои биологӣ, профессор;
Ш. КЕНҶАЕВ, Р.А. УТЕПОВА – омӯзгорони мактаб.

Мутарҷим Э. Турдиқулов

Муҳаррир З. Тоҳириён

Муҳаррирони бадей: Ҳ. Мехмонов, Т. Содиқов

Муҳаррири техникий Д. Габдрахманова

Саҳифабанди компүтерӣ Л. Абкеримова

Ба чопаш 15 майи соли 2013 иҷозат дода шуд. Андозаи 60x90 $\frac{1}{16}$.
Гарнитураи «Таймс». Кегели 12. Бо усули оғсет дар коғази оғсет чоп шудааст. Қузъи чопии шартӣ 9,0. Қузъи нашриву ҳисобӣ 8,93.
Адади нашр 6923 нусха. Супориши № 13-87.

Дар Хонаи эҷодии табъу нашри «O'zbekiston»-и Очонсии матбуот ва иттилооти Республикаи Ўзбекистон, 100129, шаҳри Тошканд, кӯчаи Навоӣ, 30 чоп шудааст.

Ҷадвали нишондиҳандай ҳолати китоби ба иҷора додашуда

№	Ному насаби хонанда	Соли хониш	Ҳолати китоб ҳангоми гирифтан	Имзои раҳбари синф	Ҳолати китоб ҳангоми супоридан	Имзои раҳбари синф
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Ҷадвали болой ҳангоми ба иҷора дода шудан ва дар охири соли хониш баргардонида гирифтани китоб аз тарафи раҳбари синф аз ӯи меъёрҳои зерин баҳо гузонта мешавад:

Нав	Ҳолати китоб ҳангоми бори аввал супоридан.
Хуб	Муқовааш бутун, аз қисми асосии китоб ҷудо нашудааст. Ҳамаи варақҳояш ҳаст, нодарида, ҷудо нашуда, дар саҳифаҳо навишт ва ҳатҳо нест.
Қаноатбахш	Муқова қаҷ шудааст, канорҳояш коҳида, якчанд ҳатҳо кашида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранда қаноатбахш таъмир гаштааст. Варақҳои ҷудошудааш аз нав таъмир гаштааст, дар баъзе саҳифаҳо ҳат кашида шудаанд.
Файри-қаноатбахш	Муқова ҳат кашида шудааст, даридааст, аз қисми асосӣ ҷудо шудааст ё ки умуман нест, файриқаноатбахш таъмир гаштааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, ҳат кашида, ранг карда партофта шудааст, китоб барқарор карда намешавад.

УДК: 85(075)+811.512.122

ББК 28.56.

P.21

Ў. Пратов ва диг. Ботаника. (Китоби дарси барои

P.21 донишшомӯзони синфҳои 6) Мутарҷим Э. Турдиқулов. Нашри сеюм: Хонаи эҷодии табъу нашри «O'zbekiston». — Т.: 2013. — 144 саҳ.

ISBN 978-9943-01-423-7

УДК: 85(075)+811.512.122

ББК 28.56 я 72

O'quv nashri

O'ktam Pratov, Anvar Sultanovich To'xtayev,
Azimova Flora O'ktamovna

BOTANIKA

Umumiy o'rta ta'lif maktablarining 6-sinfi uchun darslik

Uchinchi nashri

(tojik tilida)

Муқарризон: А. ЙўЛДОШЕВ — мудири кафедраи ботаника, физиологияи растаниҳо ва экологияи Донишгоҳи миллии Ўзбекистон, доктори илмҳои биологӣ, профессор;
III. КЕНҶАЕВ, Р.А. УТЕПОВА — омузгорони мактаб.

Мутарҷим Э. Турдиқулов

Муҳаррир З. Тоҳириён

Муҳаррирони бадеъ: Ҳ. Мехмонов, Т. Содиқов

Муҳаррири техникий Д. Габдрахманова

Саҳифабанди компьютерӣ Л. Абкеримова

Ба чопаш 15 майи соли 2013 иҷозат дода шуд. Андозаи 60x90 $\frac{1}{16}$.
Гарнитураи «Таймс». Кегели 12. Бо усули оғсет дар коғази оғсет чоп шудааст. Ҷузъи чопии шартӣ 9,0. Ҷузъи нашриву ҳисоби 8,93.
Адади нашр 986 нусха. Супориши № 13-88.

Дар Хонаи эҷодии табъу нашри «O'zbekiston»-и Очонсии матбуот ва иттилооти Республиқаи Ўзбекистон, 100129, шаҳри Тошканд, кӯчаи Навоӣ, 30 чоп шудааст.

Аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ чоп шудааст.
Бепул



Саволҳо



**Калимаҳои
такягоҳӣ**



Супориш



**Маълумоти
иловагӣ**



**Саволҳои
тест**



**Кори
амалий**



**Саёҳат ба
табиат**

ISBN 978-9943-01-423-7

© ХЭТН «O'zbekston», 2009.
© ХЭТН «O'zbekston», 2013.
Бо тафйироту иловаҳо.